

Чумъақул Ҳамроев

Асрори
накди адабӣ



Чумъақул Ҳамроев

**Асрори
нақди адабӣ**



Душанбе
2005

ББК 83.3 точик +83.3 (2 точик)

Х - 38

Чумъақул Ҳамроев. Асрори нақди адабӣ.

Душанбе. “Деваштич”, 2005, 128 саҳ.

Муҳаррири масъул:
Академик Ботир Валихочаев

Дар китоби «Асрори нақди адабӣ» маълумоти муҳим доир ба нақди адабӣ фароҳам омадааст. Муаллиф дар заминаи маводи фаровони назарӣ ва таҷрибаи илмию омӯзгории хеш доир ба мағҳуми нақд, илми нақди адабӣ ва вазифаҳои он, масъулияти мунаққид, моҳияти санъати нақҳодӣ, анвоъ ва равишҳои нақди адабӣ, мушкилот ва жанрҳои нақд маълумоти судмандеро дар ихтиёри алоқамандони ин соҳа, аз ҷумла, донишомӯзони факултai филология мегузорад.

МУҚАДДИМА

Накди адабии имрӯза ҳамчун як шохай илми адабиётшиносӣ ташаккул ёфта, бешак, ҳамчун илми хоси тадқики адабиёт нуфуз пайдо кард. Ҳарчанд баъзе омилҳо ва сабабҳое, ки ба пешрафти нақди асил монеъ мешаванд, ҳанӯз вучуд дошта бошанд ҳам, нақд дар маҷмӯъ роҳи дурусти инкишофро паси сар карда, барои пешрафти адабиёт судманд омад. Махсусан таваҷҷӯҳе, ки дар даҳсолаҳои охир ба нақди адабӣ буд, то ҳадде заминаҳои устувори пешрафти онро муҳайё соҳт. Илова ба ин шавқу рағбате, ки ҷавонони донишомӯз барои фаҳму шинохти осори адабӣ доштанд, мусоидат кард то ин соҳа мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирад.

Бо вучуди ин ҳанӯз нақди моро наметавон комилан корсоз ва ҳадафгир хонд. Махсусан солҳои охир таваҷҷӯҳ ба масоил ва мушкилоти бунёдии он хеле заъиф гардид. Шояд яке аз сабабҳои бетаваҷҷӯҳӣ ба ин соҳа душвориҳои иҷтимоӣ ва равонӣ буд, ки боиси пайдоиши нақди ҳарза ва камсӯд гардид. Рӯзномаву маҷаллаҳо мувофиқи табъ ва хости худ нақди соддai расонаиро шакл медиҳанд, ки ба суди адабиёт наҳоҳад буд. Дар ин раванд, ба ҷуз як-ду нафар, дигар мунаққидони ботаҷрибаву донишманд ҳомӯший ва бетарафиро ихтиёр кардаанд, ки зиёда зиёнвар аст.

Чунин вазъият ва таваҷҷӯҳи алоқамандони нақди адабиро ба назар гирифта, мо қӯшиш кардем, ки маълумоти дақиқ ва комили назариро дар ин боб фароҳам оварем. Махсусан дар ҳоле, ки бисёр дастурҳои назарии то имрӯз ба чоп расида дар зери таъсири идеологии замони шуравӣ таълиф шуда, ҳадафҳои умумииинсонӣ ва адабиёти асилро фуру гузоштанд. Муаллиф бо назардошти ин ҳолат дар заминаи адабиёти назарии дастрас, таҷрибаи нақди қадим ва навин ва мушоҳидаҳои хеш ин китобро смодай чоп кард.

Шояд муаллиф дар роҳи таълифи ин китоб душвориҳоеро пешорӯ дошт, вале ба ҳар ҳол хулосаҳои муаллиф дар

заминаи мутолиња ва мушоҳидаҳо шакл гирифта, қабл аз ҳама, ба таҷрибаи адабиёти тоҷик, хоса нақди солҳои охир такя дошт.

Мо хостем ба воситаи ин китоб ҷавононеро, ки завқи шинохт ва идроки осори асили ҳунар доранд, ба равишҳо ва усулҳои бунёдии нақди адабӣ ошно созем, то ин кор заминае бошад барои эҷоди нақди рост, бе ғараз ва муфид. Агар муаллиф ба яке аз ин ҳадафҳо даст ёфта бошад заҳмати худро зоеъ намешиносад.

НАҚДИ АДАБӢ ВА МОҲИЯТИ ОН

1. Мағхуми нақд, 2. Илми нақди адабӣ ва вазифаҳои он. 3. Масъулияти мунаққид ва санъати наққодӣ. 4. Анвои нақди адабӣ.

Нақди адабӣ яке аз қисматҳои илми адабиётшиносӣ мебошад, ки осори бадеӣ ва ё силсилаи асарҳоро сари вақт таҳлил карда, арзиши бадеӣ ва ҳунарии онҳоро муайян мекунад. Ин соҳаи адабиётшиносӣ ба маънои том дар рӯзгори мо ташаккул ёфта, ба илми таҳқиқ ва баррасии адабиёт табдил ёфт. Ин илмро дар фарҳангҳои истилоҳии тоҷикӣ танқиди адабӣ зикр кардаанд, ки тарҷумай таҳтуллафзи “литературная критика”-и русӣ аст. Дар таърихи гузаштаи адаби форсии тоҷикӣ ин илмро бо номи “нақди адабӣ” ва ё “нақди шеър” ёд кардаанд.

Маънии лафзи “нақд” дар луғат “бəхин чизе баргузидан” аст. Ба қавли аксари аҳли луғат маънии нақд назар кардан ба дирҳам аст то дар он “сааро аз сақат бозшиносанд”. Ин калима маънии “айбӯй” низ дорад, зоро вақте бəхин чизеро мегузинед ё интихоб мекунед, ногузир айби онро низ таъин хоҳед кард. Чун сайри таърихии онро пеши назар оварем, мебинем, ки ин маънӣ аз қадим тавассути ин луғат ифода мёёфтааст.

Луғати нақдро, ки аслан лафзи арабист, дар форсии тоҷикӣ ва ҳам арабӣ аз замонҳои қадим мачозан дар мавриди шинохт ва баррасии ҳусну қубҳи қалом истифода кардаанд. Ҳамчунин он лафзе, ки имрӯз дар адаби Урупо ба чунин маънӣ кор меравад, аслан ба рой задан ва доварӣ кардан ишора мекунад, яъне шинохти неку бад ва сараву носара дар амалу кирдорҳо.

Вале ҳамчун истилоҳи адабиётшиносӣ нақд мағхуму маънии васеътар ва таърифи ҷомеътаре дорад. Ба ин маънӣ нақди адабӣ илмест, ки осори ҳунариро сари вақт таҳқиқ карда, арзиши аслии онро муайян мекунад.

Мавзӯи баҳси нақди адабӣ, чунон ки ишора рафт, қабл аз ҳама муайян кардани моҳият ва арзиши осори ҳунарӣ, шинохти

неку бад ва сараву сақати он аст. Накди адабӣ, қабл аз ҳама, ҷараёни адабиро дар замони зуҳурӯ инкишофи он таҳқиқ ва баррасӣ мекунад. Вай ҳамзамон бо воқеияти тозаи адабӣ қадам мезанад. Моҳияти ҳодисаҳои адабиро ошкор сохта, ба фаъолияти эҷодии ин ё он адиг ва арзиши ҳунари осори ӯ баҳо медиҳад, дар зимни чунин ҷустуҷӯҳо хусусияти ҳодисаҳои адабиро муайян месозад.

Доираи баҳси нақди адабӣ васеъ аст. Мавзӯи баҳси он метавонад асари ба тозагӣ таълифшуда, силсилаи асарҳои нав, марҳилаҳои эҷодиёти адабони ҷудогона, ҳамчунин муҳимтарин хусусиятҳои мундариҷавию ғоявӣ, мавзӯй ва услубии адабиёти давр қарор гирад. Дар ин замина нақд хусусияти фаврӣ дорад ва ҳар асаре, ки эҷод шудааст, онро баррасӣ карда, сари вақт неку бадашро муайян мекунад, ҳодисаҳои манғӣ ва бесамари ҷараёни адабиро зуд ошкор сохта, роҳи рост ва сарҳои инкишофи адабиётро муайян менамояд. Аз ин ҷиҳат, мақсад ва вазифаи нақди адабӣ равшан аст. Вай бо осори мушахҳас ва ҳадафҳои аниқ сару кор дошта, роҳҳои саҳехи инкишофи адабиёт ва рушду тавсия бахшидани завқи зебошиносӣ ва такомули мафкураи ҷомеъаро дар мадди назар дорад.

Вазифаҳои назария, таърихи адабиёт ва нақди адабӣ аз ҳам фарқ мекунанд. Вале иҷрои ҳадафҳои усулий тавассути пайвастагии комили онҳо даст медиҳад. Омӯзиш ва дарки зинаҳои гузаштаи инкишофи таърихии адабиёт ёрӣ мерасонад, ки моҳияти ҳодисаҳои адабӣ ҳамзамон муайян шавад ва дурнамои инкишофи адабиёт таъян гардад. Ин равиш барои назарияи адабиёт ва нақди адабӣ бисёр ҳам муҳим аст. Накди адабӣ хусусиятҳои ҳодисоти тозаи адабиро муайян карда, роҳи саҳехи инкишофи таърихи адабиётро муайян мекунад ва ба назарияи адабиёт қӯмак мерасонад, ки қонуниятҳои умумии инкишофи адабиётро равшан созад.

Назарияи адабиёт фаҳмиши қонуниятҳои умумии инкишофи адабиётро муайян карда, пеш аз ҳама, асосҳои илмии таърихи адабиёт ва нақди адабиро тақвият мебахшад. Дар равиши таърихии инкишофи адабиётшиносӣ таърихи адабиёт ва нақди

адабй танҳо дар сурати корбасти назарияи адабиёт ба ҳадафҳои худ расида метавонаду бас.

Назарияи адабиёт миёни ҳамаи ҳодисаҳои адабй, ки хусусияти эҷодиёти бадей, маҳсусиятҳои умумӣ ва тафовути онҳоро муайян мекунад, вобаста ба ҳодисоти таърихӣ алоқамандӣ ва ҳамгирой ба вучӯд меоварад. Ана дар ҳамин заминаи нақди адабй метавонад дар таҳқиқи ҳам осори чудогонаи адибон ва ҳам ҷараёни адабй муваффақ шавад.

Нақди адабй бо як силсила илмҳо, маҳсусан илмҳои ёвари адабиётшиносӣ, монанди матншиносӣ, манбаъшиносӣ ва китобшиносӣ пайванди тамом дорад.

Яқин аст, ки матни осори бадей ҳамеша дар як ҳолат боқӣ намемонад. Аҳли ҳунар ҳамеша дар таҳриру такмили осори худ кӯшидаанд. Ин таҳриру такмил аксаран аз ҷониби муаллифон ва гоҳо аз тарафи ноширон сурат мегирад. Ана ҳамин ҷараёнро илми матншиносӣ меомӯзад. Бинобар ин ҳам мунаққид дар вақти омӯзиши осори ин ё он адиб наметавонад аз тағиیرу такмили он сарфи назар қунад. Сухани қотеъ ва охирро ӯ вақте гуфта метавонад, ки ҳодисаи тағиироти матнро дар эҷодиёти адиб зери назар дошта бошад. Тағииру такмил дар қадом сатҳ ва савия анҷом гирифтааст, низ бояд мавриди таваҷҷӯҳӣ ӯ бошад. Танҳо дар ҳамин замини арзиши воқеии осори адибро муайян кардан имконпазир аст.

Нақди адабй ҷузъи таърихи адабиёт буда, сарчашмаҳои адабй ин таърихро бунёд мениҳанд. Сарчашмаҳои замонҳои мухталифро муайян ва тадқиқ накарда, дар бораи таърихи адабиёт қазоват кардан имконнапазир аст. Илова ба ин, бе омӯхтани сарчашмаҳои назарии гузаштаи адаби форсӣ, бе баррасии ақоиди дастурии олимони пешинзамон ба таҳқиқи таърихи нақди адабй наметавон комёб шуд. Ин таърихро танҳо дар замини таҳқиқи пайваста ва ҷиддии сарчашмаҳои таърихӣ метавон муайян кард.

Нақди адабй бо илми китобшиносӣ, ки бо тартибу танзими адабиёти бадей ва илмӣ машғул мебошад ва дар роҳи густаришу пешрафти нақд мақоми хос дорад, низ алоқамандии тамом

дорад. Илми китобшиносӣ метавонад феҳрасти осори адабони чудогона, феҳрасти мавзӯии озод, феҳрасти адабиёти ин ё он маҳал ва ё феҳрасти ҷомеи адабиётро бунёд қунад. Феҳрастсозӣ дар таърихи адаби мо собықаи қадим дорад. Аз ҷумлаи машҳуртарин феҳрастҳои ҷомеи адабиёт, ки дар гузашта таълиф шуда, асари Ибн-ан-Надим “Ал-феҳраст” мебошад. Мунаққид ҳангомӣ омӯзиш ва таҳқиқи осори адабӣ бевосита бо феҳрастҳо сару кор дорад. Танҳо дар ҳамин заманаи манзараи умумӣ ва мушаххаси таърихи инкишофи адабиётро таҳия кардан имконпазир аст.

Нақди адабӣ бо улуми забоншиносӣ, ҷамъиятӣ ва табиатшиносӣ низ робитай наздик дорад. Чун мавзӯи омӯзиши нақд, қабл аз ҳама, осори адабиёт аст ва ин осор ҳаёти фарду ҷомеъаро инъикос мекунад, бинобар ин ҳам табиист, ки он бо илмҳои ҷамъиятӣ ва табиатшиносӣ вобастагии қавӣ дорад.

Чунон ки ишора рафт, нақди адабӣ асосан бо матни осори бадей сару кор дорад. Агар адабиётшиносӣ, аз он ҷумла илми нақди адабӣ комилан ба таҳқиқи адабиёти бадей баҳшида шуда бошад, забоншиносӣ ба он қисман такя мекунад. Муайян намудани меъёри забони адабии миллӣ аз вазифаҳои асосии забоншиносӣ мебошад. Адабиёти бадей дар ин ҷода манбаи ноғеъ ва қотеъ аст. Азбаски мавзӯи омӯзиши ҳам адабиётшиносӣ ва ҳам забоншиносӣ адабиёти бадей мебошад, миёни илмҳои мазкур робитай зотӣ мавҷуд аст. Адабиёти бадей “санъати сухан” аст, яъне он навъи санъатест, ки ба воситай забон шакли моддӣ мегирад. Маҳз барои ҳамин муҳаққиқи адабиёт дар айни замон забоншинос ҳам бояд бошад, зоро агар ӯ забони асари бадеиро хуб нашиносад, сараро аз сақат ҷудо карда наметавонад. Беш аз ин, ноқиди адабиёт дар шинохти ҳодисаҳои забонӣ бояд нозуқфаҳм бошад, таҳаввулот ва инқирози забони осори бадеиро пай барад ва аз музахрафоти сабки эҷод аҳли қаламро огоҳ созад.

Аз улуми ҷамъиятшиносӣ нақди адабӣ бо таърихшиносӣ, иқтисод ва ҳукуқшиносӣ робитай наздик дорад. Ҷамъият, қабл аз ҳама, бо инсон сару кор дорад ва инсон бо муҳити зист ва

фаъолияташ дар маркази тасвири адабиёти бадей қарор гирифтааст. Аз ин мавқеъ, нақди адабй бо таърихшиносӣ саҳт пайванд аст. Масоили умдаи таърихи ҳалқ бо фоциаю шодкомиҳояш ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи адабони тааҳҳудпеша қарор доштааст. Таърих дар ин равиш танҳо санадҳоро баррасӣ мекунад. Адабиёти бадей ба тани ҳуҷҷатҳо чон ва рӯҳ ато менамояд. Яъне нависанда ё шоир ба воситай тасвири ҳунармандона санадҳоро ба забон меоварад. **Масалан**, Бобоҷон Гафуров оиди муборизаи ҳалқи тоҷик ба муқобили ғосибони аъроб ба воситай ҳуҷҷатҳои воқеӣ сухан мегӯяд ва моҳияти ин муборизаро ба таври илмӣ нишон медиҳад. Лаҳзаҳои ҷудогонаи ин муборизаро нависандай фақид Сотим Улуғзода ба тасвири бадей қашидааст, ки қиссаи “Ривояти суғдӣ” дар ҳамин боб аст.

Донистани таърих ва дар қиёси ҳодисоти воқеии таъриҳӣ баррасӣ кардани осори таърихии бадей нақдро аз роҳи хато боз дошта, ноқидонро ба фаҳмиши дурусти осор вомедорад. Ин ҷо зикри мубоҳисаи мунаққид Атаҳон Сайфуллоев бо нависанда С. Улуғзода пиромуни симои Хотуни қиссаи “Ривояти суғдӣ”-и Сотим Улуғзода коғист. Агар муҳаққиқ илми таърихшиносиро аз мадди назар дур дорад, дар шинохти моҳияти амал ва кирдори ашҳоси бадей ва таъриҳӣ хато ҳоҳад кард. Ё худ ҷӣ гуна санади таъриҳро танҳо барои вақтҳушӣ ва дафъи малолат истифода кардани адаб (Ю.Акобиров “Дунё ба умед”) ўро ноком карда буд. Агар мунаққид Ҷӯра Бақозода ба қадри коғӣ аз таъриҳ, назарияи адабу нақд барҳурдор намебуд, саҳви қабеҳ ва усулии адабро дар тасвири симои қаҳрамони Марказӣ - Бадриддинҳоҷа, ки ҷамъбасти симои зиёни пешқадами оҳири садаи XIX ва ибтидои қарни бист аст, боэътиимод собит намекард. Ин ҷо сухан аз таҳрифкориҳои нависанда ҳангоми тасвири симои таърихии устод Садриддин Айнӣ меравад, ки мунаққид холисона зери тозиёнаи танқид гирифтааст.

Дар ин замина улуми иқтисод ва ҳуқуқшиносиро низ метавон зикр кард, ки бо адабиётшиносӣ, минҷула, нақди адабй равобити

қавӣ доранд. Ҳаёти моддии чомеа, усули истеҳсолот, сукут ва эҳёи истеҳсолот мавзӯи баҳс ва омӯзиши иқтисод аст. Табиист, ки адibi зиндагишинос аз ҳаводиси иқтисодии ҳаёти чомеа ҷашм пӯшида наметавонад. Қасолати иқтисод ва муносибатҳои истеҳсолӣ адабони пешқадамро ҳамеша ба андеша во доштааст. Ноқиди адабӣ агар ҷараёни муносибатҳои истеҳсолӣ ва раванди инкишофи иқтисодро ба қадри ҳол надонад, ба таҳқиқу таҳлил ва баррасии асаре чун “Марги судхӯр”-и устод Айнӣ қудрат наҳоҳад ёфт, заминаҳои иҷтимоии фикри бадеии нависандаро ошкор карда наметавонад. Ҳамин гуна ноогоҳӣ аз иқтисод дар роҳи муайян намудани арзиши бадеии романи Ҷалол Икромӣ “Хатлон” низ бисёр мунаққидонро ноком кард. Гурӯҳе ин асарро дар ифшои бадеии вазъи зиндагии мардуми деҳот фавқулодда хонданд, ки аз воқеият дур буд. Маълум гардид, ки ҳам нависанда ва ҳам мунаққидон дар шинохти воқеият аз ҳақиқат фарсаҳҳо дур рафтаанд. Яъне тасвири “ҳаёти ҳуррамона”-и қаҳрамонони асари Икромӣ прототипҳои онҳоро ба шӯр овард ва онҳо дар ин хусус дар матбуот низ баромад карданд.

Агар таърихи адабиёти гузаштаамонро саҳифа-гардон кунем бо ғазалу қасида, достону мусаммат ва ҳачву мutoибаҳое вомехӯрем, ки дарду ҳасрат, нокомиву бадбахтӣ, беҳукуқии мазлумон ва бедодиву зулму ситами ҳукмдоронро ифода кардаанд. Агар илми ҳуқуқшиносӣ ба омӯзиш ва дифӯз аз ҳуқуқҳои инсон машғул бошад, адабони пешқадам низ дар тӯли таъриҳи дар роҳи ҳимояи инсон ва амнияти саодати ў овоз баланд кардаанд. Беш аз ин, аз манфиат ва саодати инсон ҳимоят чустаанд. Ҳамчунон ки Фирдавсӣ аз марги нобаҳангоми Сиёвуш, ки қурбонии сиёсати вақт буд, мегӯяд:

*Ба яздон, ки то дар ҷаҳон зиндаам,
Ба кини Сиёвуш дил оғандоам.*

Ҳуқуқҳои инсонро нашинохта, дастурҳои ҳуқуқиро надониста мунаққиди адабиёт наметавонад моҳияти ҳуқуқии осори бадеиро баррасӣ кунад, ҳатою савоби адабро дар ин равиш

собит намояд. Илова ба ин, дар адабиёти имрӯзай мо хоса дар наср жанри фантастика ва мочарочүй арзи вүчүд кард, ки қисме аз онҳо бевосита ба таҳқиқи бадеии фаъолияти инсон дар вартаи чиноят бахшида шудаанд. Дар ин равиш салоҳияти ҳуқукӣ ба мунаққид ва нақди адабӣ муфид ҳоҳад буд.

Бисёр илмҳои омӯзандай оламро надониста ҳангоми тафсири бадеии ҳодисоти кавну макон ва хилқати инсон ба душворӣ рӯ ба рӯ шудан аз имкон дур нест. Аз ҷумлаи ин илмҳо нучум ва табиатшиносӣ мебошанд, ки оид ба муҳити зисти инсон, кавну макон, олами сагири кабир ва коинот маълумот медиҳанд. Адабиёти мумтози форсии тоҷикӣ, ба истилоҳ, муҳити наботиро оваридааст. Масалан дар осори шоирони асрҳои X- XII муҳити наботӣ комилан ҳукumat дорад. Шоиреро ёфттан душвор аст, ки ҷизеро аз наботот ба силки ташбеху тавсиф накашида бошад. Истилоҳоти кайҳонӣ дар шеъри Ҳоқониву Бедил ҷаҳони хоси шоиронаи космогониро бунёд ниҳодаанд, ки надонистани маънни истилоҳии онҳо шеърро аз фаҳм дур медорад ва ҳангоми тафсир мутахассисро ба ғалат мекашад. Назари шоиронаи Лоиқ ба сарнавишти рамзии офтоб дар рӯзгори мо ("Марсияи хуршед") мунаққидро вомедорад, ки ҳангоми таҳлили ин шеър биандешад. Нуҷумро надониста, аз гардишҳои наботот боҳабар набуда ба моҳияти образҳои кайҳонии шеъри гузашта ва имрӯза сарфаҳм рафтган душвор аст.

Бояд гуфт, ки инсон бевосита мавзӯи омӯзиши илмҳои ҳисоб, ҳандаса, тиб, топонимика нест. Аммо усул ва қонуни илмии онҳо барои нақди адабӣ муҳим аст. Муҳим аст, ки дар осори бадеӣ симметрия, гармония ва таносуб чун қонун амал мекунанд ва барои комилан ошкор кардани ҳақиқати ин масъалаҳо ноқиди адабиро ба донистани ҳисобу ҳандаса эҳтиёҷ ҳаст. Илова бар ин, дар адабиёти мо муаммо, луғз, абҷад, таъриҳ барин санъат ва жанрҳое мавҷуданд, ки бе қўмаки ҳисоб, ҳандаса, мантиқ ва ғайра ҳалли онҳо имконнолазир аст.

Ҳамин тарик, нақди адабӣ ба бисёр илмҳо робитаи бевосита ва ё бавосита дорад. Таҳлил ва таҳқиқ ҳамон вақт ҷомеъ ва муфид ҳоҳад буд, ки он ҳамаҷониба баррасӣ шуда бошад.

Мунаққиди донишманд бояд аз улуми забоншиносй, таърих, иқтисод, ҳукуқ, ҳисоб ва ғайра бархурдор бошад. Танҳо дар ҳамин сурат ҳукми ўқотеъ ва боварибахш ҳоҳад буд.

Вобаста ба мақом ва арзиши нақди адабӣ суюле пеш меояд, ки зоҳирлан оддӣ ва бечо менамояд, vale барои дарёфти ҳадафҳои нақд ба қадри ҳол кӯмак мекунад. Суол чунин аст: нақди адабӣ илм аст ё ҳунар (санъат)?

Дар таърихи афкори адабӣ ба ин суол ҷавобҳои муҳталиф додаанд. Нависандай озар Анор ба ин суол чунин ҷавоб гуфта: "...танқид аз илм дида ба санъат наздиктар аст". Бисёр нависандагон доир ба нақд чунин ақида доранд. Вале назари олимии рус В.Перцов дар ин ҳусус саҳеҳ аст. Ў мегӯяд, ки "нақд, қабл аз ҳама, илм аст. Вале барои он ки дар ин кор комёб шавед, санъати наққодиро донистан лозим аст. Ин санъат душвор буда, торафт мушкилтар шуда истодааст".

Дар ин баён нуқтаи муҳим ин аст, ки нақд ҳам илм аст ва ҳам ҳунар. Воқеан, нақд, ҷунонӣ ки зикр кардем, нахуст як шӯъбаи илмӣ адабиётшиносист. Сониян, фақат амали комилан илмӣ бунёди зеҳнии нақдро қавӣ соҳта метавонад ва ин усул бояд равиши асосии нақдро муайян кунад.

Бунёди қавии илмӣ имкон медиҳад, ки асари ҷудогона ва ё ҳодисаи адабие, ки дар эҷодиёти адиб ба назар мерасад, ҳамаҷониба таҳқиқу таҳлил шавад, равишҳое, ки дар адабиёт ҷараён дорад, ошкор ва моҳияти онҳо саҳеҳ муайян шавад. Он чи ки барои нақд муҳим аст, бунёди боэътиномиди илмӣ ва ҳулосаҳои вусъатнок аст.

Муҳаққиқони таърихи нақди навини тоҷик яке аз камбудиҳои ҷиддии онро ҷанбаи сусти илмии он донистаанд. Воқеан ин навъни нақд мақолаҳои умумӣ ва бебунёдро ба миён меоварад. Чунин мақолаҳо доир ба асари бадеъ одатан ҳукм ё баҳодиҳии қатъиро пеш мегузоранд. Яъне фалон чиз хубу фалонаш бад. Дар ин маврид муаллиф ба далели қатъӣ такя намекунад. Ин гуна фикри бедалел ҳам дар назари нависанда ва ҳам ҳонанда арзиши коғӣ надорад ва табиист, ки эътибор ҳам пайдо намекунад. Барои исботи фикр далел лозим аст. Ё худ онро бо қиёсу муқобила ва андешаҳои асосноки илмӣ исбот кардан низ

хұнар аст ва маҳорати мунаққид низ маҳз дар ҳамин чо ошкор мешавад. Моҳияти асари нақдиро ҳамоно таҳлили амиқу эътимодбахши илмій муайян мекунад.

Ноқиди адабиёт нияти эчодии нависанда, хусусиятҳои хоси эчодиёти ў, муносибати вай ба воқеъият ва равишҳои адабиётро бояд нозукона дарёбад. Ин корро нафақат ҳангоми аз назар гузаронидани масъалаҳои умумии адабиёт ба ҷо овардан лозим аст, балки ҳангоми дар бораи асаре ва ё эчодиёти нависандае сухан ба миён овардан тамоми адабиётро ба ҳайси як воҳиди кул ба таҳқиқ кашидан лозим аст.

Агар чунин амал сурат нагирад масъалае, асаре, нависандаеро аз масъалае, асаре, нависандае, аз муҳимтарин равишҳое, ки дар адабиёт рух медиҳанд, на факат тафовут дода наметавонем, балки мавқеи онҳоро дар пешрафти адабиёт таъйин ҳам карда наметавонем.

Илмияти нақд аз ратсионализми сард фарқ дорад. Аз он бояд барҳазар буд. Ин гуна нақд ҳеч гоҳ ба дили хонанда роҳ намеёбад, балки эҳсосу андешаи ўро кунд ҳоҳад кард. Илова бар ин илми нақд аз андешарониҳои хушки илминамо низ тафовут дорад. Гоҳо нақли мундариҷаи асари бадеиро низ баёни илмій мепиндоранд, ки ҳаргиз чунин нест. Ин гуна амалҳо нақдро аз роҳи дурусти илмій берун мекашад ва қадру манзалати онро паст мекунад.

Нақдро санъат мегүянд, саҳеҳтараш санъати сухан - илми адабиёт. Вале ин илми санъатшиносӣ нисбат ба улуми дигар камтар фазилати “академӣ” дорад. Беш аз илмҳои дигар маҳалли гуфтугӯ бо омма аст. Ба иборати дигар, санъат, ҳұнар ва маҳорат барои ноқид беш аз дигарон зарур будааст.

Ноқиди адабӣ бояд табъи воло дошта бошад, то назокати қаломи бадей ва санъати сухансанҷиву суханвариро эҳсос қунад. Ўро табъи салим лозим аст то некро аз бад ва сараро аз сақат тамииз дижад. Ўро завқи волои суханшиносӣ бояд то зебоиҳои эчоди бадеъро ба хонанда намояд. Ин ҳама ҷанбаи зеҳнӣ ва айни ҳунарию ҳиссии нақдро чун илм адабиёт фароҳам меоварад.

Харчанд дар адабиёти қадими мо нақд дар шакли имрұз зухур накарда буд, vale афкори адабиву зебоишиносии шоирон таъсире ба инкишофи адабиёт, махсусан шеър дошт. Ин гуна нақдро нақди луғавй мегуфтанд. Сабаб он буд, ки маънӣ ва мазмуни шеър амре илҳомӣ ва қудсӣ ба назар мерасид. Ба ин сабаб танҳо ҷанбаи фаннӣ ва луғавии он мавриди баҳс буду бас. Аз ин рӯ нақди пешинзамон голибан ҷанбаи луғавий ва наҳвӣ дошт. Баъдтар чун маънӣ ва мазмуни шеър ҷанбаи қудсӣ ва илҳомии худро аз даст дод, нақди мазмуну маънӣ низ ривоҷ ёфт. Нақди адабии асрҳои миёна ҳусусияти ҳунарӣ ва бадей дорад. Ба шеър аз мавқеи балогату фасоҳат, истифодай санъатҳои бадей, таҷрибаи ҳунари адабӣ баҳо дода мешавад.

Нақди имрӯз аз нақди қадим тағовути ҷиддӣ дорад. Vale дар ҳама замонҳо ҳадафи аслии нақд як будааст. Фарқи неку бад, сараву сақат дар адабиёт. Vale дар он замон ва баъд қасоне буданд, ки даъво мекарданд: “мунтақид ҳаргиз наметавонад аз ҳештан бар ояд ва дар асаре, ки ҷанбаи адабӣ дорад, ворид шавад”. Ин ақидаро таърихи инкишофи нақд ботил соҳт.

Қасоне, ки имкониятҳои нақди адабӣ ва мустақилияти ҳунарии мунаққидро инкор кардаанд, арзиш ва манфиати нақдро низ нодида гирифтаанд. Vale аз қадим соҳибназарон арзиш ва аҳамияти нақдро қоил будаанд. Ҳануз аз Ибни Салом нақл кардаанд, ки: Касе Ҳалафро гуфт: вақте ман шеъреро бишнавам ва биписандам дигар бад-он чӣ ту ва ёронат дар он гӯед илтифот намекунам. Гуфт: агар зар мебистонӣ ва онро нек шуморӣ ва биписандӣ он гоҳ сарроф гӯяд, ки он дирам носарааст. Оё писанди ту барои ту суде тавонад дошт?”

Онҳое, ки арзиш ва фоидай нақдро нодида мегиранд, таъсиреро, ки нақди адабӣ дар инкишофи завқи мардум ва ҳидояти қареҳаи ҳунарманд дорад, намефаҳманд.

Агар нақд ва мунаққидон набошанд, арзиши аслии ҳунар маълум намегардад. Зиёда аз ин нақди адабӣ пулест миёни хонандаву нависанда. Яъне нақд арзиши дучониба дорад. Аввалан арзиши ҳунарии осори адабиро муайян кунад, сониян.

ба фикри омма низ таъсир мерасонад. Моҳияти осори адибро таблиғ мекунад. Бо ин хатти сайри ҳунарро муайян карда, пеши роҳи таназзул ва ҳарчу марчи онро мегирад. Осори асиљро аз мазахрафот тарҷеҳ дода, пеши роҳи газофагӯён ва бўқаламунонро мебандад. Бо ин чашми хонандаро кушода медорад.

Мунаққиди равшанбин ва беғараз, ки завқи саршор ва фаҳми даррок дорад, бо мадади қареҳаи ҳунариаш роҳи ҳунармандони асиљро рӯшан карда, дар пешрафти ҳунар саҳм мегузорад. Вай метавонад довари саҳнаи ҳунар бошад. Фақат ба василаи илм, мантиқи бурро адабиёти баарзишро арҷода, ҳунарфурӯшонро аз саҳна меронад. Бо ин амал, қабл аз ҳама, ба инкишоғ ва пешрафти адабиёт мусоидат мекунад. Ин ақидаро таърихи инкишоғи адабиёти дунё событ месозад. Масалан, дар адабиёти рус Белинскийро чун мунаққиди тундрав, ки хатти сайри адабиёти як аҳди русро ба ҷониби хубӣ равона кард, парастиш мекунанд. Белинский на факат ба эҷодиёти бисёр нависандагони рус таъсири мусбат расонд, балки муҳити адабие соҳт, ки мафкураи ҷомеъаро тағиیر дод. Муҳити афкору андешаи солимро эҳё кард. Бузургтарин симоҳои адабиёти асри XIX рус, монанди Гогол ва Пушкин аз Белинский таълими ҳунар гирифтаанд.

Аз хусуси арзиши нақд аз таърихи адаби форсии тоҷики низ метавон санадҳои зиёд овард. Нақд дар гузашта ба ислоҳи камбудиҳои ҷиддии наҳвию луғавии шеър кӯмак кардааст. Ин ҷо танҳо зикри таълифоти Шамси Қайси Розӣ “Ал-мӯъчам” коғист. Ин муаллиф нахустин бор дар таърихи адаби форсӣ ба нақд ва ноқидон мақоми хос дода, усули баррасии осори адабӣ-шеърро муайян кардааст. Беш аз ин, вай дар бисёр қисматҳои китобаш ашъори шоиронро таҳлил карда, ҳусну қубҳи онро нишон медиҳад. Ҳатто вай ба шеъри устод Рӯдакӣ эрод мегирад. Албаттa эродҳои Шамси Қайс аксаран луғавию наҳвӣ ҳастанд, ҷо-ҷо аз хусуси норавонии вазну қоғия низ сухан ба миён меоварад, ки дар амалияи инкишоғи адабиёт бетаъсир набудааст. Ин гуна мисолҳоро аз таърихи нақди муосири тоҷик

нис метавон фаровон зикр кард. Нависандай факид Фазлиддин Мұхаммадиев боре гуфта буд, ки “танқидро аз давраҳои қадим қувваи пешбаранда, ба роҳи дуруст ҳидояткунандай адабиёт донистаанд... Назари мұнаққид қимати хосе касб кардааст. Вай акнун овози чамоат аст. Қимати аслии асари адабро ба хонанда кій нишон медиҳад? Дуруст аст, ки хонанда дар мулокоту чамъомадҳои адабӣ фикрашро дар бораи асарҳои ҷудогона баён мекунад. Вале фикри болиг, пурмағниро, ки дар “ҷараёни адабӣ нақшे гузорад, бояд танқиди адабӣ гӯяд”. Ин иқори нависанда бори дигар таъкиди рисолати нақд ва ноқид дар муҳити адабиёт мебошад.

Масъулияти ноқид беш аз он аст, ки мо мепиндорем. Ба зоҳир мұнаққиди адабӣ иборат аз он аст, ки байнан нависандай асари адабӣ ва хонандаи оддӣ восита бошад ва нозукихову андешаҳоеро, ки дар осори адабӣ ҳаст равшан созад. Бисёр вақт хонандаи оддӣ аз лутфи сухани адаб бехабар мемонад ва танҳо мұнаққид метавонад хубии онро ба омма фаҳмонад. Дар ин замана мұнаққид вазифадор аст, ки айбу иллати асарро низ ошкоро тафсир кунад. Мұнаққид танҳо дар ҳамин замана метавонад қимати ҳақиқӣ ва баҳои воқеъии ҳар як аз осори адабиро маълум ва муайян созад. Аммо чунин кореро аз мұнаққид ҳамон вақт интизор метавон буд, ки агар вай. мақоме назири мақоми мураббӣ ва устод ва муршиди комил дошта бошад ва табиист, ки ин мақомро аксари мұнаққидон надоранд ва арбоби ҳунар низ онҳоро чунин намешуморанд. Беш аз ин баъзе аз аҳли назар бар ин ақида ҳастанд ки мұнаққид ба ҳеч ваҷӯ набояд ба ҳукм ва доварӣ дар неку бади осори адабӣ бипардозад.

Чунин ақидае низ ҳаст, ки мавқеи мұнаққидро нодида меангороад. Ин ақида аз он ҷо ибтидо мегирад, ки гуфтаанд: “Касе шеърро мешиносад, ки худ аз тангнои он берун омада бошад”. Аммо аҳли назар бар ин андеша ҳастанд, ки ин пиндор хатое беш нест. Агар факат ҳунарманд метавонад асари ҳунарманди дигарро дарк кунад, ҳунар мавозеъе маҳдуд ҳоҳад дошт. Дар он сурат ҳунарманд дар дунёи худ бо мардуми бегона ҳоҳад

буд. Забони ўро ба چуз ҳунарманд касе намефаҳмад. Ва ў ҳеч вакт наметавонад афкори худро нашр ва илқо намояд аз ин чо ин амал ба моҳияти ҳунар ва ҳадафи он муқобил аст. Он мұнаққиде, ки тарбияти завқи үа ҳунарй ёфта бошад, беҳтар аз ҳар кас, ҳатто беҳтар аз худи ҳунарманд метавонад асари ўро шиносад.

Сүкроти ҳамадон пештар аз ҳамаи соҳибназарон ба ин нұқтаи мұхим тавағчұх кардааст. Вай дар зимни дифоъномаи хеш он чо ки барои таъйиди қавли худоён дар боби хирадмандии хеш сухан меронад, чунин мегүяд: “Аз осори шоирон ва маънни он суханонро пурсидам; лекин шарм дорам воқеъро бигүям, аммо чи өора аст, мегүям, ки он чо буданд, беҳтар аз худи шоирон суханони ононро тафсир мекарданд ва дар он суханон таҳқиқ менамудаңд. Ба зудӣ донистам, ки мояи каломи шоирон дониш нест, суханонашон аз шүр ва завқ бар меояд”. Суханони зерини шоири англис Роберт Бровнинг низ дар таъйид ва таъкиди гуфтаи Сүкрот аст: “ҳар кас метавонад китобе бинависад, аммо барои хондани он бояд инсони воқей буд”.

Мұнаққиди огоҳ дар таҳлилу таҳқиқи осори бадей ҳамин гуна шахси воқей ва воқеъбин аст, ҳадафи вай он нест, ки чизи тозае ба вучуд оварад, балки вазифадор аст чизеро, ки вучуд дорад, таҳпил ва тавсиф кунад, моҳияти онро шиносад ва муайян созад, ки ин асар бо мұхит, дин ва завқи мардум чи иртиботе дорад. Дар ҳар сурат барои он ки дар боби асари ҳунарй ба дурусти қазоват карда шавад шарт нест монанди ҳунарманд ё беҳтар аз ў асаре эчод кард. Инсон шоири бузург набуда метавонад мұнаққиде равшанбин бошад. Мұхимтарин коре, ки мұнаққид бояд анчом диҳад, шинохтани зебой ва зиштиҳои асари бадеист ва ба дигарон низ шиносондани он. Чунин амал бояд ҳадафи рұшани илмій дошта бошад. Барои ин кор мұхим он аст, ки бо тааммуқ ва дикқат асари бадеиро мутолия кунад. Дар ин сурат агар мұнаққид соҳиби завқи салим бошад, метавонад лутфу ҳусн ва айбу иллати асарро идрок кунад ва ба хонанда бинамояд. Илова ба ин мұнаққид бояд эҳсоси расо ва қавй дошта бошад то таносубҳо ва ҳамоҳангыҳоро чунон ки ҳаст ва бояд бошад, дарк

кунад ва ҳар чо ноҳамоҳангӣ ва бетаносубӣ бошад эҳсос намояд ва дарёбад. Аз ин нуқтаи назар мунаққид низ бояд тарбияи тамоми ҳунаригу завқӣ дида бошад.

Дар боби мақоми мунаққид ва рисолати ӯ Шамсиддин Муҳаммад ибни Қайси Розӣ ҳатто дар он замонаи аз мо дур хеле воқеъбинона сухан гуфтааст. Ӯ меоварад: “ва бояд донист, ки нақди шеър ва маърифати ракику расин ва ғассу самини он ба шеъри нек гуфтан тааллук надоранд ва бисёр шоир бошад, ки шеър некӯ гӯяд ва нақди шеър чунон ки бояд натавонад ва бисёр ноқиди шеър бошад, ки шеъри нек натавонад гуфт ва яке аз фузало ва умарои қаломро пурсиданд: «Чаро шеър намегүй?» Гуфт: “Аз баҳри он ки чунон ки меҳоҳам намеояд ва он чи фароз меояд намехоҳам ва бештари шуаро бар он бошанд, ки нақди шеър шоирони мӯҷид тавонанд кард ва ҷуз эшонро нарасад, ки дар радду айби он сухан гӯяд. Ва ин ғалат аст аз баҳри он ки масали шоир дар назми сухан ҳамчун устоди нассоҳ аст, ки ҷомаҳои мутақаввим бофад ва нуқуши муҳталиф ва шоҳу баргҳои латиф ва гузоришҳои дақиқу даволҳои ширин дар он падид орад, аммо қимати он ҷуз симсорон ва бazzозон, ки ҷомаҳои бешбаҳо аз ҳар навъ ва ҷатои ҳар вилоят бар дasti эшон бисёр гузашта бошад, натавонанд кард ва ҷуз эшон надонанд, ки лоиқи хизоҳаи ӯ ёдшоҳ ва шоистаи кисвати ҳар навъ аз табақоти бузургон қадом бошад ва ҳеч кас ҷулоҳро нагӯяд, ки баҳои ин ҷома бикиун ва ҷулоҳ агар баҳои ҷомаи хеш кунад аз ҳисоби ресмону абрешим ва зари риштаву рӯзгори амали хеш дар натавонад гузашт ва лутфи ҷомаву шириниву зебоии он натавонад донист, илло ки бazzозӣ карда бошад ва ҷомашинос шуда. Пас қавли ӯ агар бишнаванд ба ҷиҳати бazzозӣ ва симсорӣ шунаванд, на аз рӯи ҷулоҳӣ ва ҷомабоғӣ. Ҷӣ ҳар кас, ки ҷизеро ба ҳайати иҷтимоъ бинад ва мустаъмали он бар он ҳайат буда бошад, ҷавдат ва рафоъати он беҳтар аз пардозандай он донад, ки ба таркиби муфрадоти он онро аз қувват ба феъл оварда бошад”.

Ин баёноти Шамси Қайс моҳияти аслии амали мунаққидро муайян мекунад ва ба баҳсҳои бесуд, ки дар атрофи мақоми

хунарӣ ва иҷтимоии мұнаққид то ба рӯзгори мо идома дорад, хотима медиҳад.

Ҳамин тарик, нақди адабӣ воситаест, ки хонандаро бо чаҳони андешай адіб оғизо сохта, хубиву зиштии осори бадеиро ба ҷомеа боз менамояд ва рисолати азиме назди хунар дорад. Беш аз ин нақд дунёи адабро аз ҳатари газофагӯй (шарлатанизм) ва дӯкондорӣ (индустриализм) начот мебахшад, ки ин аст ҳидмати бесобиқаи нақди адабӣ дар таърихи хунари дунё. Зоро агар нақди дуруст ва довар намебуд адабиёт танҳо василаи зист ва дӯкондорӣ шинохта мешуд ва хунари асил паси ин парда нобуд мешуд. Ҳудбаҳоӣ дар олами хунар ривоҷ меёфт ва боиси ҳор гардидани хунари асил мегардид.

Ҳамин тарик, ба он чи гуфта шуд метавон афзуд, ки нақди адабӣ арзиши дучониба дошта, ҳам ба инкишофи дурустӣ адабиёт мусоидат меқунад ва ҳам мафкураи ҷомеаро зери таъсири афкори судманд мегирад.

РАВИШҲОИ НАҚДИ АДАБӢ

1. Сабабҳои пайдоиши равишҳо дар нақди адабӣ.
2. Арзиши равияни ахлоқӣ.
3. Моҳият ва усулҳои нақди ахлоқӣ.
4. Нақди иҷтимоӣ ва арзиши он.
5. Усулҳои шоєъ дар нақди равоншиносӣ.
6. Нақди таъриҳӣ.

Ҳамчунон ки адабиёти бадей равишҳо ва шеваҳои мухталиф дорад, нақди адабӣ низ дорои равишҳои хос мебошад. Агар ба дурустӣ зеҳн монем, дар таърихи адабиёти пурмояи форсии тоҷикиӣ равишҳои мухталифе, аз қабили адабиёти орифона, зиндикиӣ ва омиёна, ахлоқӣ ва ғайра арзи вучуд кардаанд. Дар замони навини таърихи адабиёти тоҷикиӣ низ равия ва шеваҳои мухталифе арзи ҳастӣ кардаанд, ки муҳимтарини онҳо маҳсуб ба ҷараёни адабиёти реализми сотсиалистӣ аст. Моҳияти ин равишҳоро дар адабиёт шаклҳои ҷустуҷӯ ва дарёфти ҳадафҳои ғоявии адибон муайян меқунад.

Нақди адабӣ низ дар ҳамин замина инкишоф ёфта, шеваҳои хосеро вобаста ба ҷараёни рушди адабиёт вазъ кардааст. Агар ба таърихи инкишофи адабиёт назар афканем, мебинем, ки андешаву орои адибон дар тарзи фикру андешае, ки мунаққидон дар мавриди арзиши осори адабӣ доштаанд, таъсири пурмоя доштааст ва мунаққидонро ба сӯи равишу шеваҳои мухталиф ҳидоят кардааст. Ба мушоҳидаи муҳаққиқони таърихи адабиёт кӯшиши Арасту дар боби шеъру хитоба мактаби нақди адабии мумтозро ба вучуд овардааст. Декарт худ мунаққид набудааст, vale az ноқидоне пайравӣ кардааст, ки дунболи ҳақиқат ва сароҳату андешамандӣ рафтаанд Вулф фалсафаи забончиносиро бунёд ниҳода ва мунаққидонеро чун Гортян аз дунболи худ бурдааст. Фалсафаи Дарвин низ ба такомули афкор тақон бахшида, боиси ҷеҳранамоии мунаққидоне чун Тан ва Брунтири шудааст. Тавсия ва такомули баъзе аз илмҳо низ боиси пайдоиши шеваҳои хос гардидаанд. Масалан, такомули улуми инсоншиносӣ ва ҷомеашиносӣ ва зебошиносӣ сабаби пайдоиши равишҳои тозае дар нақди адабӣ гардидааст. Инҳо илова ба шеваҳои наққодие ҳастанд, ки дар мактабҳои адабӣ ба кор гирифта шудаанд. Агар таърихи адабиёти шӯравиро пешӣ назар орем, мебинем, ки вобаста ба равишҳои адабӣ шеваҳои хоси танқид низ арзи ҳастӣ карда ва баъзе аз байн рафтаанд. Маъмултарин равия дар нақди ин давра нақди сотсиологизми вулгар будааст, ки ба рушди адабиёти асил монеъяи ҷиддӣ гардидааст. Ҷараёни адабиёти реализми сотсиалистӣ низ баъзе равишҳоро дар нақд таҳқим бахшидааст, ки дар таърихи ҳунар ҷандон пурманфиат набудаанд. Дар ҳар сурат ҳанӯз барвақт аст, ки аз равишҳои ҳоло дар нақд маъмул буда яке ё ҷандоро эътироф карду баргизид ва онҳоро аз дигар равишҳо тағовут дод. Зоро бо вучуди ҷидду ҷаҳди арзанде, ки мунаққидони маъруф таи солҳои охир дар роҳи таҳқим ва тавсииаи нақд кардаанд, ҳанӯз нақд ба марҳалаи қатъии таҳқиқӣ нарасидааст. Ба ҷо аст, ки таъбири Агуст Кантро дар баёни дараҷаи таҳаввули фикри инсон барои нақд ба кор бурд ва гуфт, ки нақд акнун дар марҳалаи фалсафӣ сайр мекунад ва солҳо шояд асрҳо лозим

аст, ки тавонад дар марҳалай қатъй ва таҳқиқӣ, ки акнун **хоси** илм аст, қадам гузорад. Ба ҳар ҳол истифодаи баъзе аз равишҳои илмӣ акнун дар наққодӣ натиҷаи ҷолиб ва муфиде додааст. Аз ин ҷиҳат ошной бо моҳияти бархе аз ин равишҳо **чиҳнати** шиносоии таҳаввули фикрии интиқодӣ бисёр пурарзиш аст ва ба ҳамин хотир мо ба баррасии қисме аз ин равишҳо пардохтем, ки барои донистани таҳаввулоти кори интиқодӣ зиёда зарур аст.

НАҚДИ АХЛОҚӢ

Баъзе аз муҳаққиқон арзишҳои ахлоқиро мояи аслии **нақд** донистаанд. Ин тоифа осореро, ки бо ҳикмат ва ахлоқ қарин аст писанд мекарданд ва онро месутуданд. Баръакс он чиро, **ки** хилофи ахлоқ бошад, намеписандиданд ва инкор мекарданд. Нақди ахлоқӣ маҳз дар заминаи ҳамин гуна афкор ба вучуд омада, аз дер боз яке аз равишҳои мақбули нақд шинохта шудааст. Усули асосии ин шевайи нақд иборат аз он аст, ки воқеан ҳам оё адаб ва ҳунар васила ва афзори ахлоқ ва тарбияти инсон аст ва ё ҳадафи хусусӣ дорад?

Аксари хирадмандони гузашта бар он таъкид варзидаанд, ки ҳунар бояд тобеъ ва пайрави ахлоқ бошад. Агар аз доираи ахлоқ берун бошад, мақбулу писандида нест. Нахустин **касе**, ки дар ин боб ақидаи бунёдӣ баён доштааст, Афлотуни юнонист. Вай дар китоби “Ҷумҳурӣ”-и хеш шеър ва мусиқиро мисли **афзор** ва василае дар дasti ҳукумат ва сиёsat медонад. Назари **Арасту** низ дар ин боб ба ҳамин ақида монанд аст. Ба ақидаи **Арасту** шеър, маҳсусан трожедӣ ҷиҳати “тавсиаи ҳаводиси нағфсонӣ” василае мебошад. Бештари мутафаккирони пешин **таъсири** тарбияти ҳунарро таъкид кардаанд. Аз ҷумла Дидро **мегӯяд**: “Азиз доштани тақво ва паст шумурдани разолат ва ошкор соҳтани иллатҳо бояд ҳадафи ҳар марди шариф ва озодае бошад, ки қалам ё мӯқалам ё қалами начориро **ба даст** мегирад. Ҷонсун дар муқаддимаи осори Шекспир навиштааст, ки “вазифаи нависанда ҳамвора ин будааст, ки дунёро **аз он чӣ**

ҳаст, беҳтар кунад". Лев Толстой низ таъкид кардааст, ки "хунаре, ки писанди чаҳон аст, ҳамеша мояи событ ва мӯътабаре бо хештан дорад ва он мояи событ ва мӯътабар маърифати динӣ ва рӯҳонӣ аст". Вай таъкид мекунад, ки ҳунари хуб бояд афкор ва ақидаҳоеро илқо кунад, ки дар онҳо "чиҳоту ҳайру шари динӣ ва ахлоқиро, ки миёни тамоми умматҳо ва дар ҳамаи асрҳо муштарак аст, риоят карда бошад". Бад ин гуна Толстой ҷанбаи ахлоқии адабиёт ва нақди ахлоқиро саҳт ҳимоят мекунад.

Тарафдорони ин равия на фақат ҳар он чиро, ки дар шеър ҳилоғи ахлоқ ва ҳикмат аст, нақӯҳиш кардаанд, балки бо гӯяндагони ҷунин намуди шеър низ ба душманиву ситеz пардохтаанд. Дар нақди пешин мозухури ҳамин равияро равшан мебинем. Дар тазкираҳо дар бораи Амрӯлқайс омадааст, ки вай ҷавоне густоҳ ва бебанду бор буд ва барои занони падараш ташбиб месоҳт. Ва ҳикоят аст, ки падараш ба ҳамин ҷиҳат ўро аз назди ҳуд ронд ва ҳатто як бор қасеро ба қуштани ў водошт. Бадзабонии баъзе аз шоирон ва алоқамандии онҳо ба бадгӯиву носазогӯй сабаби нафрati хосу ом аз онҳо гардид. Воқеан ҳам ҷун ба санадҳои таъриҳӣ нигарем баъзеи ҷунин шоирон дар ин замина ба ифратроҳ медоданд. Масалан, Ҳатиъа, шоири маътуфи араб, ҳамеша мардумро ҳаҷв мекард ва озор медод. Маҳз ба ҳамин ҷиҳат Умар - ҳалифаи сонӣ ўро маҳбус кард. Нақл мекунанд, ки Ҳатиъа ҳатто падару модар ва ҳудро низ ҳаҷв мекардааст. Аз ин лиҳоз вай ба Анварӣ ва Сузанӣ саҳт шабоҳат дорад. Абӯянбай низ аз шоирони ҳичҷогӯ ва бадзабон шинохта шудааст. Ин равияи адабӣ аз ҷониби муҳаққиқон ва тазкиранигорони он замон дастгирӣ наёфтааст. Баръакс, нақди ахлоқии вақт ин гурӯҳро саҳт мазаммат намудааст. Беҳ аз ин тарзи майшати шоирон, ки олудай тамаъ будааст, сабаби нафрati ва ибои пайравони усули ахлоқӣ аз онҳо будааст. Маҳз ҳамин гурӯҳ шеърро аз тариқи мадҳ ва ҳичро василаи қасби рӯзӣ қарор доданд, ки боиси коҳиши мақоми шеър дар назди мардум гардид. Шеър, ки то он замон монанди забони ҳудоён осмониву муқаддас ва бартар аз ниёзҳои башарӣ буд, мисли ҳарбай

гадоён василаи таҳдид ва тамаъкорӣ қарор гирифт. Рафта-рафта кор ба чое кашид, ки мардуми баорият аз хондани он андеша карданд ва онро мояи нангӯ расвой шумоиданд. Касоне, ки ба асосҳои динӣ ва ахлоқӣ такя карда, аз шеъру шоирӣ гурез мечустанд, далелашон ин буд, ки дар шеър суханони ҳарза, ёфа (ёва), дурӯғу газофа ва алалхусъс, ботил фаровон аст. Ба ин ҷиҳат бо он машгул шудан хилоғидастури ахлоқ ва фазилатҳои нафсонист. Ба ин эрод дар таъриҳ чавобе ҳам ҳаст, ки иқтибоси онро лозим донистем: “Ҳар кӣ шеърро аз ҷиҳати иҷтимол бар ҳарзаву ёва ва дурӯғу газофа менакӯҳад, бояд суханро яксара бинакӯҳад ва гунгиву безабониро бар суханварӣ ва забонварӣ бартарӣ ниҳад. Он гоҳ сухани мансур дар ҳар ҳол аз сухани манзум бештар аст... Ва агар сухани мансур низ мисли сухани манзум ҷамъ мешуд ва касе аз он миён ҳар он чӣ аз ҷинси ҳарзаву ёфа дар як аср ёфта мешуд, ҷамъ меовард, бар тамоми он чӣ шуаро гуфтаанд, фузунӣ медошт”.

Зиндагии бархе аз шоирони қадиму ҷадид, монанди Онокриун, Байрон, Шиле, Роберт Бернар, Бодлер ва ғайра яксара иборат аз фасоду табоҳӣ будааст. Аз ин ҷиҳат шоирон ҳамвора назди уламои дин ва ахлоқ мавриди буғзу нафрат қарор гирифтаанд. Ва ҳатто ба қавли Франсис Бекон порсаёни қарнҳои миёна шеърро “ғизои шайтон” шумурдаанд.

Дар таърихи адабиёти дунё нақди ахлоқӣ гоҳо мавқеи муболигаомези зиёновар низ доштааст. Дар ҳакиқат маҳз бо таъсири ҳамин равиш осори баъзе аз ҳунармандони бузургро маҳкум кардаанд. Масалан, Бодлерро ба сабаби нашри китоби “Гулҳои шар” таъқиб карданд. Ҳарчанд баъзе пораҳои ин китоб бо масоили ахлоқӣ мухолифат дошта бошанд ҳам дар асл шоҳкориҳои воқеии ў ба ҳисоб мераванд. Қитъаҳои ў, монанди “Ҷавоҳир” ва “Латта” аз назари ахлоқӣ аз пораҳои музҳики ашъори Сӯзанию Қоонӣ ва Абунувос кам нестанд. Аммо таъқиби Бодлер аз истилои андешаи нақди ахлоқӣ бар афкори мардуми қарни нуздаҳум гувоҳӣ медиҳад.

Бо ин ҳамаи таъсир ва нуфузи осори ахлоқиро барзехо инкор

карда, ба ин далел равиши нақди ахлоқиро написандидаанд. Дар ин замина Теофил Гуте мегүяд: “нависандагон нестанд, ки асре ва давраеро ба фасоди ахлоқ меолоянд, балки фасоди ахлоқи умумии он давра аст, ки чунин нависандагонеро ба вучуд меоварад. Ва илова мекунад: “Китобҳо ҳастанд, ки натиҷа ва дунбалаи одобу ақоиди чорӣ мебошанд, ақоид ва одоби чорӣ дунбала ва натиҷаи китобҳо нестанд”. Аммо амиқ нигарем, мебинем, ки ин назария низ муболигаомез аст. Дар ин замина қавли Андрей Мур дуруст аст, ки мегүяд: гоҳ низ одобу русум аз китобҳо пайравӣ мекунанд ва таъкид мекунад, ки бар асари шӯҳрат ва ривоии китоб муддатҳо дар Урупо бемории интиҳор дар бештари нуфус сироят карда буд. Ва кист, ки битавонад ин нуктаро инкор кунад, ки ашъори омехта ба илҳод ва фисқ ва зиндиқия касоне монанди Башшору Абунувос ва Абульъатоҳия дар давраи Маҳдӣ ва Ҳорун ва Мутаваккил то андозаи зиёде дар ривоҷи фисқу илҳод ва бебанду борӣ байнӣ мусалмонон муассир набудааст? Нуктаи аслӣ ин аст, ки қазоват дар боби арзиши ахлоқии осори адабӣ дар асрҳои гуногун ва ҷомеаи мутафовит ҳамвора натиҷаи ягонае надоштааст.

Дар адабиётшиносии навини тоҷикӣ нақди ахлоқӣ аз оғоз мавқеи муҳим дошт. Ин навъи нақд дар заминай талаботи мафкуравии ахлоқи коммунистӣ мавқеяят пайдо қард. Агар нависандагон аз консепсияи ягонаи идеологию ахлоқӣ берун мерафтанд ба муҳолифати шадиди аҳли танқид гирифтор мешуданд. Солҳои бисту сӣ чун мавқеи сиёсии инсони Шӯравӣ шакл мегирифт мавқеи нақди таҳлилии ахлоқӣ ҳеле ҳам қавӣ гашт. Минбаъд дар тули солҳои баъд ин намуди нақд дар омезиш ва ҳамbastagӣ бо нақди иҷтимоию эстетики мавқеяят дошт.

Солҳои ҳаштод нақди ахлоқӣ андаке фаъол шуд ва ҷанбаи сирф ахлоқии адабиётро баррасӣ мекард. Сабаб он буд, ки дар адабиёт, махсусан дар наср фаҳшу фуҷур, сирати занони фоҳиша ва базмгард бо ҳавоҳоҳии махсус ба тасвир меомад. Дар ин замина асарҳои Ю.Акобиров “Норак”, “Замини падарон”-ро метавон ном бурд, ки баъд боиси сарзаниши аҳли танқид

қарор гирифтанд. Мунаққид Җұра Бақозода дар ин боб мақолаи муфассале навишт ва консепсияи пешгирифтаи нависандаро маҳкум кард. Мақолаи ү намунаи беҳтарини нақди ахлоқии замони баъд аст. Адабиёти имрӯзаи точик барои нақди ахлоқӣ маводи фаровон дода метавонад. Масалан, имрӯз мунаққидон метавонанд ва масъул ҳам ҳастанд, ки аз хусуси фоҳишагарӣ, мулҳидӣ, залолат ва хорӣ барин тамоюлҳои аз суннати зисти мардуми мо бегона бо қароҳат сухан гӯянд. Зуҳури адабиёти парнографиро маҳкум созанд. Вақте шоир аз аъмоли нописанди хеш бо ифтихор шеър мегӯяд он барои чомеъа аз назари ахлоқӣ ҳавфнок аст. Масалан, Қутбӣ Киром менависад:

*Давлати умри ҷавонӣ,
Рӯзҳои пуртавонӣ,
Медиҳем ғоҳо зи дасти ҳештӣ
Дар канори бевазанҳо
Дар сари ҷоми шароб.*

Зимнан бояд гуфт, ки нақди ахлоқии точикӣ ҳанӯз усули ягона ва устувори чашмандоз надорад. Манзараи комили адабиётро низ баррасӣ накардааст ва хоса имрӯз анқариб бефаъолиятии комили мунаққидон дар ин равиш ба мушоҳида мерасад.

НАҚДИ ИЧТИМОЙ

Гурӯҳе аз мунаққидон ҳангоми таҳқиқ ва таҳлили адабиёти бадей ба масъалаи иртиботи адабиёт ва чомеа бештар таваҷҷӯҳ кардаанд. Чашмандози ин гурӯҳ қаблан ба бунёди иҷтимоии адабиёт мутамаркиз аст. Мавзӯи асосии нақди ин равиш низ пайвандҳои осори адабӣ бо ҳаёти чомеа будааст. Албатта ҳеч тардид нест, ки муҳити адабӣ аз таъсири муҳити иҷтимоӣ озод набудааст ва озод нест. Аҳволи иҷтимоӣ ақидаю завқҳо ва андешаҳоро ҳамеша зери тобеияти худ доштааст. Нақди

иҷтимоӣ таъсиреро, ки адабиёт дар ҷомеа дорад ва баръаксон таъсиреро, ки ҷомеа дар осори адабӣ дорад, мавриди мутолия ва таҳқиқ қарор медиҳад. Ба ибораи дигар мунаққидоне, ки пайрави ин равиши нақди адабӣ ҳастанд бештар дар бораи одобу русум ва ақоиду наҳзатҳое, ки дар осори адабӣ инъикос ёфтааст, андеша меронанд. Бояд гуфт ки омили қавитарин дар эҷоди осори адабӣ, қаблаз ҳама қареҳаи ҳунарии шоиru нависанда, завқу тамоюлоти фардӣ ва шахсии ӯ мебошад. Аммо ҳақиқати дигаре ҳаст, ки дар ҳар аср шоиru нависанда бо хонандагону ҳаридорони хосе сару кор дорад. Гоҳо чунин иттироқ меафтад, ки барои баёни ормонҳои мардум қаламкаш ночор мешавад завқ ва писанди ҳудро ба қуллӣ дигар ва ба ҳимояи ормонҳо ва хостаҳои омма саъӣ кунад.

Шоиru нависанда пойбанди муҳити иҷтимоие ҳастанд, ки дар он рӯз мегузаронанд. Суоле ба миён меояд, ки маоши зиндагии ӯ аз қучост? Инҳо суолҳои ҳастанд, ки мунаққид дар ин равиши нақҳодӣ қабл аз ҳама бояд ба онҳо ҷавоби равшан ва дуруст гӯяд. Вобастагии моддӣ робитаи шоиru нависандаро бо муҳит ва ҷомеа мушаҳҳас месозад. Ин ҳарф дар мавриде дуруст аст, ки адабиёт танҳо ҳодиса ва намуде иҷтимоӣ бошад, аммо дар асл, ҷунон ки пештар гуфтем, омил ва муҳаррики муҳити ҷомеа низ ҳаст. Маҳз дар ҳамин маврид шуҷоат ва хислатҳои ахлоқии марди ҳунар аҳволи моддиашро як сӯ мегузорад. Шоир ва нависанда аз авзои моддӣ ва иҷтимоии ҳуд фаромӯш мекунад ва новобаста ба завқу писанди ҷомеа сухан мегӯяд. Муборизаи ӯ бо муҳит оғоз мейёбад ва мекӯшад, ки онро дигаргун созад. Дар ин равиш адабиёти ҷаҳон санадҳои зиёде дорад. Тааҳҳуди иҷтимоӣ бисёр шоиru нависандагонро водошта, ки осоиши ҳудро фаромӯш кунанд, ба ҳимояи адлу амният пардозанд. Ҳангоме, ки Волтер асарҳои ҳачвии таъсиргузорашро бар зидди рӯҳониёни мутаассиб ва ситамгарони ғаддор интишор медод, дар бораи завқ ва писанди онон фикр намекард. Носири Ҳисрав вақте ҷаҳонхорон ва динфурӯшони Ҳурисонро масхара мекард ва зери танқид мегирифт, ҳеч рӯи хотири онҳо надошт, дар бораи осоиши хеш

нис намеандешид. Ин гуна санадхоро аз таърихи адабиёти пешин метавон фаровон иқтибос овард ва яқин кард, ки шоирони таахҳудпеша, ватанпарвар, адолатхοй барои рисолати амиқи инсонии хеш талошҳо кардаанд, ҳарчанд ки ин қушиши онҳо аксаран боиси озор ва бадбахтиҳои эшон гардидааст.

Ҳангоме ки адабиёт ҳамчун воситаи фаъол барои тағири авзои чомеа талош меварзад ва бо манфиат ва ҳадафҳои ашҳоси чудогона, хоса роҳбар зиддият пайдо мекунад, табиист, ки ба муқовимати ашҳос ва зимомдорони чомеа дучор мешавад. Ин ҳодиса сабаб мешавад, ки адабиёт ҳадафи таънаву маломат ва танқид қарор мегирад. Дар ин ҳодиса онро бояд ба эътибор гирифт, ки ҳам адабиёт ва ҳам чомеа муттасил дар ҳоли пешрафт ва ҳаракат мебошанд ва воқеист, ки ба ҳам таъсири мутақобил мерасонанд. Аз ин мавқеъ адабиётро наметавон аз ҳодисаҳои ҳаёти чомеа ҷудо донист ва дар алоҳидагӣ таҳлилу тафсир кард.

Як ҳақиқати бисёр ҳам пурмалолро бояд таъкид кард: ҳам дар гузашта ва ҳам дар замони Шӯравӣ ба баъд ҳаридори аслий ва боэътиимиҳи ҳунари шоир ва нависанда сүккондорони замон будаанд. Дар вазъи имрӯзи имтисодӣ ҳонандагони рӯзномаву маҷаллаҳои озод як дараҷа аз шоиру нависандагон ҳаридорӣ мекунанд. Ҳам дар собиқа ва ҳам имрӯз шоиру нависанда ҳоли муздуруро дорад, ки подоши хидмати ҳудро интизор аст. Ана ҳамин пойбандӣ аҳли адабро вомедорад, ки мувофиқи завқ ва ба тақозои ҳоҳиши зимомдорони хеш сухан гӯянд. Ана ҳамин воқеъият дар бисёр мавридиҳо аҳли ҳунарро аз роҳи мустақими ҳадафҳои иҷтимоӣ берун мебарад ва боиси фасодҳо дар мавқеъияти инсонӣ ва ҳунарии шоиру нависанда мешавад. Дар таърихи адабиёт санадҳои зиёде собит мекунад, ки гурӯҳе аз аҳли ҳунар ба хотири эҳтиёҷоти моливу моддӣ ҷанбаи ҳунарӣ ва завқии осорашибонро қурбони нафси хеш кардаанд. Шоирони пурқудратеро чун Ӯнсурӣ, Фарруҳӣ, Ғазоирӣ ва ғайра метавон ном бурд, ки қудрати азими ҳунарии хешро зери пои қизиларслонҳо фидо кардаанд. Бинои қасидаҳои эшон аз хишти дурӯғ ва осоиш гузашта шудааст. Дар адабиёти имрӯзи мо низ

ин ҳодиса ба мушоҳида мерасад. Сиёсат ва эҳтиёчоти моддӣ дасту пои бисёре аз нависандагону шоиронро саҳт баста буд. Принципи муросокорӣ усули асосии эҷоди нависандагони Шӯравӣ буд. Кам андар кам нависандагоне буданд, ки сар ба умқи воқеяни замон фурӯ бурдаанд. Тамоюли бисёр манғие, ки дар адабиёти ин давраи тоҷикӣ инкишоф ёфт ва вобастаи эҳтиёчи моддии нависандагону шоирон буд, бо номи пурнависӣ үнвон мешавад. Нависандаву шоир аз рӯи ҳачми асараш гонорар мегирифт, на ҷиҳати арзиши бадеии он. Бинобар ин ҳар қадар сатри шеър зиёд бошад ё сатри наср нависанда ё шоир зиёдтар пул мегирифт. Ба қавли мунаққиди маъруф Сент Бёв ин гуна нависандагон одат карда буданд, ки ибороти худро бишкананд, онро ҷанд пора кунанд, тақрор намоянд, ҳар чӣ тавонанд камтар дар он маъниву мағҳум ҷой диганд. Ин гуфтаи Сент Бёвро ба як давраи тӯлонии адабиёти тоҷик низ метавон нисбат дод. Ривояте, ки Маҳмуди Фазнавӣ гӯё ваъда карда буд, ки бар ҳар байти “Шоҳнома” як динор ато мекунад, вале дар охир як дирҳам беш надод, шояд афсонае беш набошад. Вале моҳияти ин санад дигар аст. Созандай ин афсона хостааст ба ин васила яке аз иллатҳои сустӣ ва пастии пораҷое аз “Шоҳнома”-ро таъкид кунад. Заминаи ривоҷи мадҳгароиро дар адабиёт низ аз эҳтиёчоти моддии аҳли ҳунар бояд донист.

Бояд гуфт, ки баъзе аз намудҳои адабӣ аз ҷиҳати моҳият бештар ҷанбаи иҷтимоӣ доранд. Масалан, шеъри ҳамосӣ ва динӣ, назар ба қавли муҳаққиқон, бештар ҷанбаи иҷтимоӣ дорад. Ба далели он ки дар онҳо зиндагии иҷтимоӣ мавҷ мезанад. Мадҳӯ ғазалро низ дар ин замина метавон ном бурд. Онҳо факат иборат аз баёни афкори фардӣ нестанд, балки завқ ва ҳамдардии иҷтимоъро низ ифода мекунанд.

Таъсири ҳаёти иҷтимоӣ дар қайфияти зуҳури адабиёт ҷашнрас аст. Нақди иҷтимоӣ ҳангоми таҳлили адабиёт ин омилро низ бояд ба эътибор гирад. Бунёди нақди иҷтимоӣ бар он аст, ки осори адабӣ ҳамвора зодай мӯҳити иҷтимоист. Ба ин далел گурӯҳе аз мунаққидон саъӣ варзидаанд, ки омилҳои

инкишофи услубҳо ва тағири шаклу намудро дар адабиёт фақат аз роҳи таҳқиқи авзои иҷтимоӣ баён кунанд. Агар шеър ифодагари ҳоли шоир аст, чизе ки ҳоли шоирро ба таҳрик меандозад, ҷуз мухиту замону макон чизи дигаре нест. Аз ин ҷиҳатидроқи дуруст ва воқеии ҳолати фард бе ҷинохти сабабҳо ва ҷатиҷаҳои воқеияти иҷтимоӣ мояссар намешавад. Ин равиш хулосаи афкори қасонест, ки мухити иҷтимоии зисти шоиру ҳависандагонро манбаи илҳоми онҳо медонанд. Дар ин замина Тан мегӯяд: “Ҳунарманд вобаста ба гурӯҳе аз муосирони хеш аст, ки бо ў дар як мамлакат ва дар як замону дар як мактаб тарбият ёфтаанд. Шекспир ё Рубинс ҳунармандоне нестанд, ки аз осмон омада бошанд, балки онҳо фақат баландтарин шоҳаи шаҷараи рӯзгори хешанд”. Дар ин замина вай қасонеро, ки бо Шекспиру Рубинс муосир будаанд ва бо онҳо рақобат доштаанд, ном мебарад. Дар замони Саъдиву Ҳофиз низ будаанд қасоне, ки ба шевай онҳо шеър гуфтаанд, вале ҳеч қадоме аз онҳо ба савияи ин ду нобига нарасидаанд. Дар рӯзгори мо бисёр буданд ва ҳастанд шоироне, ки дар пайравии Лоиқ шеър гуфтаанд. Вале ҳеч қадоме натавонистаанд дар паҳнои андешаву ҳунар ба пояи ў наздик шаванд.

Тарафдорони нақди иҷтимоӣ таъсири баъзе аз омилҳоро дар эҳёи осори адабиву ҳунарӣ таъсиргузор медонанд. Масалан, Тан дар ин замина омилҳои нажод, мухит ва замонро мухим медонад. Ў нажод гуфта, маҷмӯи истеъдодҳо ва сифати ҷиблиерио, ки инсон бо онҳо зода мешавад ва ин кайфият бо фарқиятҳои назаррас дар мизоҷу соҳтмони ҷисмонии вай зоҳир мешавад, дар назар дорад. Масалан, нажоди ориёй, ки дар тамоми дунё парешон аст, бо он ки таи асрҳо роҳи дарози такомулро тай кардааст, дар забон, мазҳаб, расму русуми намояндагони он мушобеҳати ошкоре ба назар мерасад.

Мухитро мо иборат аз унсурҳои табиӣ ва ҷуғрофӣ медонем, ки ҳар қадоме ба ҳадди лозима нирӯи таъсиргузорӣ дорад. Таъсири мухити табиӣ ва ҷуғрофиро дар рушди завқу ҳунар ва маърифат наметавон инкор кард. Масалан он мухити табиӣ ва ҷуғрофие, ки таҳти таъсири он адаби мо рушд кардааст, дар

адаби русӣ ё гурҷӣ наметавон дид. Ё худ ташбехот ва тавсифоте, ки дар шеъри шоирони ҳинд ҳаст, наметавонад дар шеъри шоирни рус бошад.

Дар таъсири замон ба адаб ҳеч чои шубҳа нест. Нажод ва муҳит низ бо гузашти замон тағиیر меёбад. Дар ҳар сурат ҳар кадоме аз ин омилҳо дар танҳой таъсиргузор нест, балки дар маҷмӯъ таъсири ҷашнгардорад. Беш аз ин таъсири ҳар кадоми онҳоро ба яқдигар низ набояд аз ёд бурд. Ин се унсур воситаи муҳиммest дар муайян кардани асолат ва мӯҳтавои тамаддуни ҳунар, ҳоҳ дар гузашта ва ҳоҳ оянда. Ба вучуд омадани Фирдавсӣ ва Хайём ҳодисаи адабӣ мебошад. Сабаби пайдоиши онҳоро бошад дар партави масъалаи “нажод, муҳит ва замон” бояд ҳал кард.

Баъзе аз назариётчиёни нақди иҷтимоӣ, аз ҷумла Тан нақши фардро, ки омили муҳаррики иҷтимоъ низ мебошад, нодида гирифтаанд. Фард, ҷунон ки аз таърих бармеояд, дар такомул ва таҳаввули ҷаҳон нақши муҳим доштааст. Қудрати оғарандагии фард ҳеле бештар аз қудрати муҳит ва нажод аст. Масалан, ҳар қадар ҷанбаи фардӣ дар ашъор амиқтар бошад, он осор асилтар ва бадеътар ҷилва мекунад. Фарқи шоирони муқаллид ва эҷодкор маҳз дар ҳамин аст, ки гурӯҳи аввал фақат эҳсосот ва андешаҳои куллӣ ва умумиву муштарак ва маъмулиро, ки ҳеле оддиву ҳормоя мебошад, инъикос мекунанд. Гурӯҳи дигар эҳсосот ва андешаҳои фардӣ ва ҷузъиро, ки шаҳсиву асли ҳастанд, ифода мекунанд. Зиёда аз ин ҳар фард зери таъсири муҳити ҳонаводагӣ ва тарбияи ҳос низ қарор дорад. Эҳсосот ва шаҳомати фард, муҳимтарин манбаи илҳоми шоир ва ҳунарманд аст. Бештарини мардони ҳунар ба ҳамин манбаъ тақя мекунанд. Мутаассифона, баъзе майлонҳое, ки аз нақди иҷтимоӣ ҳимоя ҷустаанд, мавқеи фардро ба куллӣ фаромӯш кардаанд. Ҳол ом ки саҳми оғарандагии фард дар эҷоди осори бадеӣ аз омилҳои дигари иҷтимоӣ беш аст, ки кам не.

Дар баҳсе, ки аз ҳусуси нақди иҷтимоӣ омад, доир ба равияни пайравони марксизму ленинизму оиди ин масъала сухан накардан мумкин нест. Муҳимтарин унсуре, ки дар тафсири

тарафдорони ин равия ба назар мерасад, масъалаи иртиботи адаб бо муҳит ва табақоти иҷтимоӣ, ҳамчунин бунёди иқтисодии ҷомеа ва усули истеҳсолот мебошад. Ин усул тавсия ва рушди адабиёту ҷомеаро аз нуқтаи назари пайванде, ки байнин инсон, кор, табақа ва вакоғти истеҳсолот ҳаст, баррасӣ мекунад. Ҳамчунин таъсире, ки ин омилҳо дар роҳи эҷоди осори адабӣ доранд, нақши ин осорро дар беҳбуди аҳволи иҷтимоӣ зери назар дорад. Ин шевави нақдӣ навъи шевави танқидиро бо номи воқеъгарони сотсиалистӣ ҳамчун меъёри баррасии осори адабӣ пешниҳод мекунад ва ба адабиёт ҳамчун падидае, ки маҳсули муборизоти табақотӣ дар дохили ҷомеа аст, менигарад. Нақд дар дасти мунаққидони ин равия ба унвони василае ҷиҳати тафсирни сарчашмаи осор ва пайванди он бо адабу ҷомеа ба кор мераవад.

Нақди иҷтимоии даврони нав ҷанбаҳои ҳунарии адабиётро як андоза сарфи назар кард. Манфиати табақотӣ ва идеологӣ муҳимтарин меъёре буд барои пайравони ин равия. Ин меъёр назари носолими сотсиологизми вулгарро дар адабиёти Шӯравӣ қувват бахшид, ки таъсирни зиёнвари он ба адабиёти тоҷик хеле гарон афтид. Дар адабиёти тоҷик ҳатто равияни хоси нақди сотсиологизми вулгар тараққӣ кард, ки баъзе тамоюлҳои он имрӯз низ давом дорад. Адабиёт дар дasti тарафдорони ин равиш ҷуз яроқи идеологӣ чизи дигаре нест. Ин нақд фардияти эҷодии нависандаро дар шинохти воқеяният хеле маҳдуд сохта, уфуқҳои эҷоди асилро барои нависандагони таҳҳудпеша ба солиёни дароз баст. Масъалаҳои иҷтимоӣ, аҳлоқ, дин, омӯзиши парвариш танҳо аз мавқеи ғаразҳои табақотӣ ва сиёсӣ шарҳу тафсир ёфта, мунаққидони ин соҳа муқовимати адаб ва соҳти ҷомеаро қабул надоштанд ва бо ин ҳуввияти эҷодии эҷодкорро зери шубҳа Гузоштанд.

Нақди иҷтимоӣ бо фарогирии муҳимтарин ва судмандтарин масъалаҳои ҳаёти ҷомеа ва адабиёт бояд ба пешрафти ҳунари асил кӯмак кунад. Ин гуна нақд дар ҳамбастагӣ бо намудҳои дигари он метавонад уфуқҳои тозаи эҷоди бадеиро боз кунад ва дар роҳи падид омадани адабиёти асиле, ки муҳолифи

зұроварй, инсонбадбинй, нахождпарастй, миллатгарой, тазъиқ ва фишори ичтимой, раҳбарии бесалоҳият ва зұровар дар чомеа бошад, күмак кунад.

НАҚДИ РАВОНШИНОСЙ

Дар нақди равоншиносй ё худ психолог мұхимтарин унсуре, ки мавриди назар аст, чараёни ботинй ва ахволи даруни шоир ё нависанда мебошад. Ҳамчунин мунаққиде, ки дар ин равия таҳқиқ мебарад, бояд қудрати таълиф, истеъдоду завқ ва қареҳай ҳунармандро санчад, нирӯи андеша ва тахайюлоти ӯро муайян кунад ва дар ин замина таъсиреро, ки муҳиту чомеа ва суннатхову маросимҳо дар инкишофи ҳунарй дорад, баррасй карда, ба ин васила ҳуввияти фикрй, нирӯи рӯҳй ва завқии шоир ё нависандаро таъйин созад.

Моддаи шеър ва адаб аз нахустин ва мұхимтарин масъалаҳоест, ки ин тариқи нақд бояд баррасй кунад. Шеър ва адаб мисли ҳамаи навъҳои ҳунар пеш аз ҳама муаззафи эчоди дунёи тоза аст. Дунёе, ки рӯҳ ва қалби инсон дар он мешукуфад. Дар эчоду эъмори чунин дунё қувваи нафсонии ҳунарманд мудохила дорад. Ин равия бар асари пайравй бар Кант дар дунё хеле шоеъ афтодааст.

Кант чунин ҳақиқатеро баён кард, ки шеър ва ҳунарҳои дигар иборатанд аз фаъолияти ҳамоҳанг ва мутаносиби тамоми қувваи нафсонй, ки бидуни ҳеч, тазийку фишор дар олами тасвир ва таҷассум анҷом мепазирад. Ин чунин маънй дорад, ки ҳунар аз ҷиҳати равоншиносй аз таносуб ва табдили байні қувваи тахайюл ва идрок иборат мебошад. Ҳамин тариқ, ҳунар умуман ва шеъру адаб алалхусус аз таносуб ва ҳамоҳангии равонй ва зеҳнй иборат аст, ки ба ин восита қувваи маърифат ҳосил мешавад ва дар оинаи эҳсос инъикос меёбад. Василаи ҳукумат ва қазоват ба ин зебошиносй вуқуф ва шуури инсон аст. Ва ҳамин ҳукумат ва қазоват ҳам манбаи лаззоти иборат аз мушоҳидаи бадоен ҳунарй ва ҳам манбаи нақд ва қиёси ҳунарй ва адабй мебошад.

Аз ин гузориш чунин хулоса бармеояд, ки шеър ва адаб низ монанди намудҳои дигари ҳунар шакли нафсонӣ аст. Ҳам аз ҷиҳати он ки онро шоир ё нависанда меофарад ва ҳам аз он ҷиҳат, ки хонанда онро маҳфуз медорад. Аз ҷиҳати алоқамандӣ бо хонанда шеъру адаб нафсро ба таҳрик меоваранд ва сабаби лаззат ва алам мегарданд. Ба ин далел дар инсон таъсир ба амал меоварад ва ӯро ба ҳаяҷон меоварад ва зери ин таъсир ӯро ба амалу ирода низ во медорад. Ин кор низ вобастаи равоншиносӣ аст ва ба ҳамин далел шеъру адаб масъалаи равоншиносӣ мебошад.

Ба ин сабаб арзиши равоншиносии осори адабӣ аз нигоҳи мунаққидон бисёр ҳам муҳим мебошад ва онро калиди навъҳои дигари нақд ба шумор овардаанд. Зимнан метавон таъқид кард, ки шеъру адаб иборат аз равоншиносии шоир ё нависанда аст ва завқу шуур, шӯру эҳсос ва таҳайюли ӯро, ки зери таъсири ҷазбаи илҳом гирифтааст, баён мекунад.

Андеша ва эҳсоси шоирро аз шеъри ӯ метавон шинохт, муҳаррики ӯро дар ифшии андешаҳо ва илҳомгирӣ муайян кард. Аломатҳо ва аҳволи нафсонии бар асри ӯ ва муосирони ӯ ғолибро метавон равshan кард. Ба ифодай дақиқтар шеъри шоир ифодагари хислатҳо ва шуҷоати ӯ, яъне бозтоби равоншиносии ӯ ба ҳисоб меояд. Ҳамчунон ки нақд низ аз назари муҳаққиқе, ки ба таҳқиқи аҳволи нафсонӣ одат дорад, равоншиносии мунаққид ба шумор меояд ва қудрати идрок ва мизони эҳсосу хаёли ӯро нишон медиҳад. Аз ин ҷиҳат нақди равоншиносӣ аз ҳамаи намудҳои дигари нақд муҳимтар ва амиқтар аст.

Ҳангоми таҳқиқи равоншиносии шеър аввал бояд ба моҳият ва моддаи шеър таваҷҷӯҳ кард. Инро аз лиҳози равоншиносӣ бояд аниқ кард. Ин аз масоили умдаест, ки дар нақди равоншиносӣ мавриди баҳс қарор мегирад. Дар воқеъ шеър дорои модда ва сурат аст. Моддаи шеър ҳамон маънӣ ва Мазмуне аст, ки асоси шеърро ташкил медиҳад. Сурати он вазну Ӯҳангест, ки шеърро аз намудҳои дигари ҳунар тафовут медиҳад. Ин таркиб дар якҷояй шеърро ташкил медиҳанд. Нақди равоншиносӣ дар ҳамин замина бояд ҳақиқати модда ва

сурати шеърро баён кунад. Дар ин замина тафсири ҷозиба ~~в~~
илҳом, ки низ аз масоили нақди равончиносист, бояд мавриди
назар қарор гирад.

Ба ҳар ҳол баҳс дар моҳияти ҷазба ва илҳом дар роҳи
таҳқиқи аҳволи нафсонии шоирону нависандагон ниҳоят мухим
аст. Акнун метавон таъкид кард, ки ҷазба ва **илҳом** иборат аст
аз зарурате, ки нависанда ва шоирро ба кор вомедорад. Дар ин
равиш ихлос ва идроки ў мавқеи зиёд доранд.

Дар адабиёти тоҷик ин равиши нақд чандон мавқеъ надорад.
Дар таҳқиқи нақди равончиносии шеър баъзе мақолаҳои Аскар
Ҳакимро оиди эҷодиёти Мӯъмин Қаноат ва Аминҷон Шукӯҳи
метавон далел овард. Дар нақди равончиносии наср мақолаҳои
М.Шукуров ва А.Набиев мавқеяят доранд. Танҳо дар заминан
нақди равончиносӣ мо метавонем мавқеяти адабиётамонро
равшан созем.

НАҚДИ ТАЪРИХӢ

Бисёре аз мунаққидон барои муайян кардани моҳият ва
арзиши асари бадей ҳаводиси таърихири мухим шумурдаанд.
Ба ин далел нақди таърихири метавон воситаи судманде дар
таҳқиқи таърихи адабиёт донист. Таърихи адабиёт чун
ифодагари авзои иҷтимоии халқ аҳамият дорад. Аз ин лиҳоз
нақди таърихӣ дар алоҳидагӣ наметавонад моҳияти вазъи
адабиётро комилан равшан созад. Ба ин далел он чи дар ин ҷо
бояд мавриди таваҷҷӯҳи мунаққид бошад, набояд факат ҷанбаҳ
таърихии он бошад.

Нақди таърихӣ шаклҳи гуногун дорад. Вай гоҳо қӯшиш
мекунад, ки миёни ҳаёти шоир ва осори ў пайванди таркиби
дарёбад. Гоҳи дигар дар баёни аҳвол ва осори шоир ҳодисаҳо
ва ҳолоти таърихири чун унсури мухим тафсир кунад. Чунон ~~кӣ~~
мебинем, ин равишҳо ҳанӯз ноқис ҳастанд ва ҳолати аслии осори
адабиро равшан намекунанд. Бинобар ин ҳам нақди таърихӣ
танҳо дар пайванд бо шеваҳои дигари нақд метавонад муғири
ва коршоям бошад.

Дар нақди таърихӣ муҳимтарин масъапае, ки бояд мавриди назар бошад, сиҳатии санадҳост. Оё асаре, ки мунаққид мавриди таҳқиқ қарор додааст, асл аст ё фаръ? Ин масъала барои дуруст ва боваринок баромадани фикри мунаққид ниҳоят муҳим аст. Ин равишро муҳаққиқон нақди доҳили аснод унвон кардаанд. Баъд ўбояд муайян кунад, ки нусҳаи мавриди назари ўё солим аст, дасти таҳриф ва тасҳиф ба он ворид шудааст ва ё ба қадом сабаб ин таҳрифу тасҳиф рӯҳ додааст? Вай бояд дақиқдонад, ки нусҳаи асар қурбони даҳолати бемаъни мурғизон, муфсидон ва бесаводон нашуда бошад. Пас аз муайян кардани ин масъала ва тасҳеҳи санад мунаққид аз матни китоб ишораҳо ва ҳодисаҳои таърихиро, ки ба нависанда ва шаҳсиятҳои муосири ўалоқа дорад, ҷудо кунад ва алоқа онҳоро ба асаре, ки мавриди таҳқиқ аст, муайян созад. Ҳамаи ин корро бо дар назардошти сарнавишти шоир ё худ нависанда бояд амҷом дихад. Ва ин амалро дар истилоҳ муҳаққиқон нақди ҳориҷи аснод унвон кардаанд. Нақди таърихӣ бе дар назардошти ин ду амр номукаммал ҳоҳад монд. Ба ин тарик, нақди доҳилий таҳқиқ дар дурустӣ ё тасҳифу носаҳеҳии асар буда, нақди ҳориҷӣ ба шарҳу тафсири ҳодисоти таърихӣ ва таҳқиқ дар ишорат ва аҳволи ҳаводис, ки ба сарнавишти асар ва муаллифи он алоқаманд аст, қаноат меқунад.

Гурӯҳе байни нақди адабӣ ва таърихи адабиёт чунин фарқро диданд, ки таърихи адабиёт нақди гузаштагон аст ва нақди адабӣ фақат марбут ба муосирон мебошад. Ин ақида ғалат аст. Фарқи асли нақд ва таърихи адабиёт дар он аст, ки таърихи адабиёт мисли ҳар навъ таърихи дигар фақат бояд аз роҳи нақди санадҳо ва нақди шаҳодатҳо ба таҳқиқ ва мутолиа пардозад, дар ҳоле ки нақди гузашта бо ин роҳ метавонад аз равишҳои дигар, масалан аз равиши ахлоқӣ, иҷтимоӣ ва равоншинносӣ низ истифода кунад.

Ҳамин тарик, нақди таърихиро ҳамчун яке аз равишҳои таъсиргузор ва судманди нақди адабӣ метавон ба шумор овард ва мунаққид барои он ки дар амали хеш мувваффақ шавад, бояд зимни истифода аз навъҳои дигари нақд ин арзишро низ корбаст қунад. Дар ҳамин сурат ўқомёб ҳоҳад шуд.

МУШКИЛОТИ НАҚД

Нақди адабӣ дар рӯзгори мо рушд ва инкишофи тоза ёғӣ. Вобаста ба пайдоиши равишҳои гуногун ва назарияҳо мухталиф дар нақд мушкилоти қобили мулоҳизае ба вучӯ омадааст, ки гуфтугӯ дар атрофи онҳо, гуфтугӯ дар атрофи масоили адабиёт, ба хусус масоили нақди адабист. Сарфи назараз аз пайдоиши мактабу равияҳои тозаи илмию фалсафӣ, ки ҳар кадоме назариёти худро таблигу ташвиқ мекунанд, баъз мушкилоте ҳаст, ки барои нақди адабӣ куллӣ ва асосӣ ба шумо меоянд ва ин мушкилот ба ҳеч яке аз равияҳову мактабҳо тааллук надоранд. Масалан, мунаққиде (пайрави кадом равиш нaboшад) бояд муайян кунад, ки асари мавриди баҳс ва нақду ў ба кӣ нисбат дорад ва нисбати ў то чӣ андоза саҳех ва дуруст аст. Беш аз ин мунаққид масъул аст бидонад, ки он нусхай мавриди баҳс, ки аз муаллиф нест, то чӣ андоза саҳех аст. Пас аз муайян кардани ин масъалаҳо мунаққид бояд равshan созад ки асари мавриди таҳқиқи ў то чӣ ҳадде тозаву эҷодкорона аст ва агар аз осори дигар нависанда он чизе истифода карда бошад, он сарчашмаҳо кадоманд? Маълум аст, ки то ин мушкилоти бунёдӣ ҳаллу фasl нашавад, таҳқиқ дар боби асар ё эҷодиёти нависанда ё шоире комил ва судманд наҳоҳад буд. Баъзе муҳаққиқон ин масъалаҳоро ба омӯзиши танҳо таърихи адабиёт ва таърихи нақд вобаста медонанд, ки комилан дуруст нест. Ба ваҷҳи он ки аввалан ин мушкилот танҳо марбут ба ин ё он адабиёт набуда, сониян осори ҳунарӣ дар кадом даврае нaboшад ба бознигарӣ ва нақду тафсир эҳтиёҷ дорад. Аз ҳамин мавқеъ онҳое, ки доир ба масоили нақд меҳоҳанд вуқуфи комил дошта бошанд, донистани ин масъалаҳо зиёда муҳим аст. Инак дар поён оиди баъзеи ин мушкилот, аз ҷумла мушкилоти интисоб ё худ нисбати асари бадӣ, мушкилоти нақд ва тасҳехи матн, сирқот, мушкилоти нуфуз, қиёс ва тадбиқи он дар нақд сухан ҳоҳем кард.

1. Масъалаи интисоб ё худ нисбати асари мавриди тақриз

Масъалаи саҳех ва дуруст будани нисбати осори ҳунарӣ ба ин ё он адабро муҳаққиқон аз мушкилоти бунёдии нақд донистаанд. Дар таърихи адабиёт ҳодисаи барғалат нисбат додани осори ҳунарӣ ба шахсе мушоҳида мешавад. Ҳамчунин чунин ҳам ҳаст, ки гӯянда ва нависандаи осоре номаълум мемонад. Ин гуна мисолҳо дар таърихи адабиёт фаровонанд. Масалан, чунин шубҳа дар ҳаққи дромҳои Шекспир вучуд дорад. Ашъори дилангезе, ки ба номи шоирони аҳди ҷоҳилия нисбат додаанд, оё ба он аср тааллук дорад? Чунин гумон нисбати ҳаҷвияни Фирдавсӣ ба шоҳ Маҳмуд ва достони “Юсуф ва Зулайҳо”, ки низ ба ў нисбат медиҳанд, вучуд дорад. Дар давраи аввали тараққиёти адабиёти навини тоҷик, маҳсусан дар солҳои сиёум низ чунин ҳодисаҳо мушоҳида мешавад. Масалан, маълум нест, ки муаллифи асарҳо, ки дар ин давра зери имзои Санҷар чоп шудаанд, кист? Дар матбуоти ин давра даҳҳо шеъру ҳикоя ва ҳаҷвияҳо чоп шудаанд, ки зери онҳо имзои мустаори муаллифи то ба имрӯз номаълум гузошта шудааст.

Вақте ки мунаққид меҳоҳад асареро чунон ки ҳаст, нақд кунад ва арзиши онро муайян намояд, бояд аввал соҳиби асарро дақиқ шиносад, замони зиндагӣ ва муҳити иҷтимоии онро муайян кунад. Дар ин замина вай ночор аст сиҳатии интисоб ё худ нисбати асарро аввал муайян кунад. Акнун суоли аввал як аст: чӣ гуна метавон дурустӣ ё нодурустии ин гуна нисбатҳоро дақиқ муайян кард? Усули нақди хориҷӣ ва нақди доҳилӣ воситаи аввалин аст дар дasti мунаққид. Мунаққид аввал худи асарро бояд, ки аз ҷиҳати забойӣ, услуб, тарзи андеша мулоҳиза кунад ва маҳсусиятҳои тарзи нигориши онро сареҳан шиносад. Ин амалро нақди доҳилӣ гуянд, ки бе он ҷараёни минбаъдаи кор ба мушкилот мувоҷеҳ ҳоҳад шуд. Аз ҷониби дигар доир ба қаринаҳои таърихӣ ва иҷтимоӣ барои муайян кардани замони таълифи асар тасаввуроти дурусту комил пайдо кунад. Ин равиш

марбут ба усули нақди хориҷист, ки дар таъйини нисбати асар роли муайян мебозад.

Ошноии комил бо сабки баёни ҳар нависанда ва маълумоти кофӣ аз таърихи инкишофи адабиёти ҳар аҳд барои ворид шудан ба масъалаи интисоб ба мунаққид ёрии фаровон мерасонад. Аммо дошистани моҳият ва шевай афкору андешаи нависанда, таваҷҷӯҳ ба маҳсусиятҳои фикру баёни ҳар мактаби адабӣ ва ҳар нависанда барои ба таври саҳеҳ ва қатъӣ муайян кардани масъалаи нисбати осор ба мунаққид ниҳоят зарур аст.

Ҳангоми муайян кардани ин масъала ба мушкилоти маҳфӣ будани номи шоир ё нависанда, ки дар истилоҳ вазъ ва ҷаълу интиҳол мегӯянд, бояд ҳабардор буд. Дар адабиёти дунё ин ҳодиса хеле фаровон ба ҷаҳон мерасад. Ин ҳодиса дар адабиёти асри ҳаждаҳи Фаронса хеле зиёд мушоҳида мешавад. Вазъи сиёсии мамлакат ва таъқиботи давлат ба он овард, ки шоиру нависандагон осорашонро ё бе имзо ва ё бо номи мустаъор чоп кунанд. Масалан, Валтер қисме аз ҳачвияҳояшро, ки тунду тез будаанд, аз тарси соҳибдавлатом беимзо ба чоп расонид. Мухолифон ва муонидони ӯ низ ҳачвҳо соҳтанд барои иғвои ҳукумат ва нафрари мардумро ба Волтер нисбат додан. Дар таърихи адабиёти мо низ ҷунин ҳодиса мушоҳида мешавад. Масалан "Ҳачвномаи Балх", ки ба Анварӣ мансуб шуд ва "Ҳачвномаи Исфаҳон", ки онро гӯянд Муҷирриддини Байлақонӣ соҳт ва ба Хоқонӣ мансуб дошт, намунаи ҳамин гуна ҷаълу вазъҳостанд.

Сабабҳои мухталифе ҳаст, ки боиси эҷод ва интишори ин гуна осор ва афкор мегарданд. Бар асари ин сабабҳо муаллиф номашро мачбур аст маҳфӣ дорад. Хушунат ва бадбиние, ки дар ҷомеа нисбати аҳли ҳунар рӯҳ медиҳад, боис мешавад, ки афроди ғаразҷӯ барои бадном кардани шоир ё нависанда ба номи ӯ нависаду чоп кунад. Сабаби ҷиддитаре дар ҷомеа ҳаст, ки ҷунин ҳодисаро таҳқим мебахшад. Ин қабл аз ҳама таассуби сиёсӣ ва мазабӣ мебошад. Ин майлон сабаб шудааст, ки ашъору ҳикояву қиссаҳои беимзо, бо имзои мустаъор ва қасдан ба касе нисбат дода шуда, нашр шаванд ва миёни хонандагон паҳн

гарданد. Ин ҳодисаро мо дар ахди шуубия мушоҳида мекунем. Дар замонҳои дигар, ҳатто дар даврони Шӯравӣ низ чунин ҳодиса ба мушоҳида мерасад. Фочиаҳо ва ҳаводиси сиёсии солҳои навадум ба байд ин ҷараёнро дар адабиёти тоҷик қувват баҳшид. Дар матбуоти дохилу ҳориҷа даҳҳо шеъру ҳикоя ва қиссаҳо ба ҷон расид, ки муаллифонашон номи худро руст кардаанд.

Яке аз омилҳои дигаре, ки сабаби паҳншавии ашъор ва осори соҳта гаштаанд, таъсири ақоиди динӣ мебошад. Дар бисёр мавриҷҳо котибон ва ноширон ба мақсади таблиғ ва дастгирӣ аз наҳзатҳои динӣ осори илҳоқиро ба қитобҳо, девонҳои шоирон доҳил кардаанд. Ин амалро онҳо танҳо бо мақсади ба фирқа ва ё мазҳаби хеш мансуб донистани он қаламкашон кардаанд. Мо дар қуллиётӣ Саъдӣ, маснавиҳои Аттор, дар “Ҳамса”-и Низомӣ ва “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ чунин соҳтакорӣ ва илҳоқгариро мебинем, ки сабабаш таассути диниву сиёсӣ мебошад.

Манбаи дигаре, ки сабаби паҳншавии чунин намуди осори ҳунарӣ гаштаанд, қиссаҳову ривоятҳо мебошанд. Масалан, қитъае, ки Муҳаммад Авғӣ аз шеъри арабии Баҳроми Гӯр нақл мекунад ва ривояте, ки Давлатшоҳ дар боби шеъри форсии Баҳром ва Дијором овардааст, таъсири қиссаву ривоятҳост. Дар бисёре аз қиссаҳо намунаи ашъор омадааст, ки мувофиқи вазъ эҷод шудаанд ва онҳо вазъу ҷаъл шудаанд. Ҷиҳати тақвияти фикр бисёр шудааст, ки ашъоре ва қиссаҳое оғаридаанд ва онро ба шоире нисбат додаанд.

Ҳодисаи дигаре низ ҳаст, ки мардум гоҳо аз рӯи одат ва ғумон ва ё собиқаи зеҳнӣ осореро ба касе нисбат медиҳанд. Мисоли ин ҳодиса зиёд аст. Нисбати достони “Юсуф ва Зулайҳо” ба Фирдавсӣ, достони “Вис ва Ромин”-и Фаҳриддини Гургонӣ ба Низомӣ ва сипас иштибоҳан ба Низомии Арӯзӣ намунаи ҳамин ғуна ғумонҳост. Нисбати Ҳайём ва Ҳофиз низ чунин ҳодиса рух додааст. Масалан ҳар рубоиеро, ки мазмунан ба осори Ҳайём қаробате дорад, агар муаллифаш мъълум нест, ба ў нисбат медодаанд. Баъзе аз котибон ва қитобозон низ абёте ва ашъоре ба номи шоирон дар девони онҳо нақл кардаанд, ки гоҳо муайян кардани нисбати онҳо саҳт душвор аст. Аз ин мавқеъ ба мунаққид

зиёда зарур аст, ки қабл аз ҳар коре таҳқиқи саҳеҳеро дар боби дурустӣ ва нодурустии нисбати асар анҷом диҳад.

2. Мушкилоти тасҳехи матн

Яке аз масъалаҳои муҳимтарин ва дақиқтарини нақди адабӣ тасҳехи матн мебошад, ки онро нақди матн низ гуфтаанд. Ҳадаф аз тасҳехи матн иборат аз он аст, ки аз рӯи нусхаҳои хаттии мавҷуд нусхай аслӣ ё қариб ба асл баробари асар барқарор карда шавад. Ҷои шубҳа ҳам намемонад, ки то нусхай комил ва бовариноки асар дар дasti мунаққид набошад, мулоҳизаронии ӯ дар боби асари мавҷуд беэътибор ва беаҳамият хоҳад буд.

Кори тасҳехи матн дар мавридҳои муҳталиф яксон нест. Мавриде мешавад, ки нусхай мӯътабаре барои тасҳех заминаи боварибахш аст. Дар мавриди дигар чунин нусха вучуд надорад. Он вақт муҳакқиқ бояд, ки аз миёни нусхаҳо онро тадвин кунад, ки ҳаддалимкон наздик ба нусхай асл бошад. Ин амалро аҳли таҳқиқ дар кори мунаққид шевай бунёдӣ шумурдаанд. Аз ин чост, ки аз қадим наққодон ва суханшиносон дар тасҳех ва барқарор кардани матн саъю қушиши зиёд кардаанд. Масалан, дар қарни дуввуми қабл аз милод Ористорикас аз уламои Искандарӣ дар нақди матни Илиада ва Одисея қушиши зиёд кард. Баъди ӯ низ ин корро уламо кардаанд. Вале амали гузаштагон заминаи комили илмӣ надошт. Танҳо дар асри XIX барои ин кор заминав илмӣ фароҳам омад, ки бар таҳқиқоти таъриҳӣ, луғавӣ ва нисбияти сабки иншо ва услуби фаннӣ асос ёфта буд.

Дар ин замина ду марҳиларо дар нақди матн бояд ба эътибор гирифт. Яке марҳилаи забт ва дигаре тасҳех. Дар марҳилаи аввал мунаққид бояд тамоми нусхаҳои хаттии асарро фароҳам оварад, агар ин кор имкон надорад нусхаҳои ба асл наздикро қанори ҳам гузорад. Ин нусхаҳоро ба ҳам муқоиса кунад ва ихтилофотеро, ки байни онҳо ҳаст, сабт кунад. Баъди ҷамъ шудани нусхаҳо мунаққид аз роҳи татбиқ ва қиёси иштибоҳоти муштарак ва нуқсонҳои мушобеҳ нусхаро табақабандӣ мекунад. Аввал дақиқ муайян мекунад, ки қадом нусха аслӣ ҳаст ва қадом

нусха қадимтар ва дар сурати имкон маълум мекунад, ки ҳар нусха дар чӣ фосилаи замонӣ ба нусхай муаллиф мерасад. Баъди ин корҳо мунаққид бояд маълум кунад, ки оё муаллиф дар ҳаёти худ китобро ба ду ривоят ва ду шакли муҳталиф нанавишта бошад? Ва ё нусхаеро, ки баъд аз китоби худ чоп кардааст, таҳриру такмил накардааст.

Баъди анҷоми ин корҳо марҳалаи дуюм фаро мерасад, ки иборат аст аз тасҳеҳи матн. Ҳангоми тасҳеҳи матн муҳаққиқ аз ҳама гуна ҳадсу қиёсу ифрат худро канора гирад ва бо диққат ва саъии комил ба тасҳеҳ пардозад. Усули кори ӯ дар ин равиш тақрибан чунин бояд бошад. Масалан, агар ибораеро воҳӯрад, ки маънии саҳеҳ надорад ва ё бо шеъре мувоҷеҳ мешавад, ки аз ҷиҳати вазн ва қоғия ғалат аст ва ё лафзери мебинад, ки аз ҷиҳати шакл дуруст нест ва ё дар шакли истифодаи асри муаллиф роҷич нест, бояд дар роҳи ислоҳи ин иллатҳо диққати тамом сарф кунад. Далелҳоеро, ки барои ислоҳ дар даст дорад, бояд рӯи қоғаз сабт кунад ва бо қўмаки луғат ва алфози муродиф ва суннати истифодаи он дар асри мавриди назар, ҳамчунин қиёси он бо асари мушобехи қадим ё мусир ба тасҳеҳ пардозад. Ин марҳила басо душвор буда, масъулияти басо гаронеро бар души мунаққид мегузорад.

Махсусан андаке шитобзадагӣ ва саҳлангорӣ метавонад заҳмати қаблии ӯро барбод диҳад.

Ба ҳар ҳол дар нақд ва тасҳеҳи матн бояд аз тасҳеҳоти қиёсӣ ва ислоҳоти завқӣ ҳазар кард. Ҳамчунин бояд қўшид, ки тасҳеҳи матн ба қуллӣ дур аз ҳадсу гумон ва қиёс бошад. Нусхай мӯътабар бояд заминаи устворе барои кор бошад. Ҳангоми тасҳеҳ мунаққид махсусиятҳои асарро низ бояд ба эътибор Тирад. Бисёре аз қонуну қоидаҳои дастурӣ дар вақти кори амалий арзиши худро гум хоҳанд кард.

3. Манбаи илҳом ё худ сирқот

Масъалаи манбаи илҳом ё худ сирқот аз мушкилоти муҳимми нақд ба шумор меравад. Воқеан ҳам таваҷҷӯҳ ба

шабоҳате, ки осори адибон ба ҳам дорад, дар таърихи адабиёти дунё собиқаи дароз дорад. Ин ҳодисаро шореҳони юнонӣ дар осори қадим қайд кардаанд. Гузаштагони адаби форсӣ низ ҳодисаи сирқот ва намудҳои гуногуни онро ба мушоҳида гирифтаанд. Аммо таҳқиқоти илмии ин масъала дар Урупо дар охираси XIX анҷом гирифт. Имрӯз мунаққидон бар ин хулоса омадаанд, ки ҳеч асаре сирған аз қаламу фикри имзокунандай он берун наомадааст ва берун намеояд. Аз ин мавқеъ ҳеч шоир ё нависанда нест, ки ба сирқот муттаҳам набошад. Ҳатто шоҳкориҳои адабиёти ҷаҳон, монанди “Фауст”-и Гёте, “Лусид”-и Карней ва баъзе аз дромҳои Шекспир ин доғро ба номи худ бастаанд. Дар ин замина тадқиқотҳои бодалеле анҷом ёфтаанд, ки вучуди чунин ҳодисаро дар адабиёт тасдиқ мекунанд. Масалан, муҳаққиқон манбаи дроми бузурги Гёте “Фауст”-ро дар достоне омиёна ба номи “Дуктур Фауст” ва дар дроме ба ҳамин ном аз Кристуфур Морлу дромнависи инглиси мусоари Шекспир нишон додаанд. Беҳтарин дромҳои Шекспир, аз қабили “Ромео ва Ҷулет”, “Ҳомлөт”, Макбет “Тоҷири Винезӣ”-ро гуфтаанд, ки достонсарои бузург аз воқеаномаҳо ва қиссаву ривоёти омиёна иқтибос кардааст.

Дар адабиёти мо низ чунин ҳодиса ба мушоҳида мерасад ва таҳқиқи он равиши хосеро дар нақди пешин ба вучуд овард, ки усулҳои онро аввалин бор Қайси Розӣ дар “Ал-муъҷам” таъйин кард.

Аз шоирони пешин Муиззиро беш аз ҳама ба ашъоррабоӣ муттаҳам кардаанд ва таъкид кардаанд, ки девони ўз мазмун ва таркибҳои Фаррухиву Ӯнсурӣ ва Манучехриву Ломеъӣ пур аст. Ва ҳатто Анварӣ, ки “хуни ду девонро бар гардани Муиззӣ” андохтааст, худ низ аз Булфараҷ ва дигарон мазомин ва иборот рабудааст. Мазмунҳои Салмонро Камоли Исмоил бурдааст. Ҳатто Ҳофиз ва Саъдиро низ ба сирқот айбдор кардаанд.

Муаллифи китоби машҳури “Ал-васота” Қозим Ҷурҷонӣ бо итминони комил менависад, ки “сирқат ва интиҳол дарде қуҳан ва айбе дерина аст, ки аз дер боз дар шеъру адаб вучуд доштааст ва ҳамвора шоирон аз маъюнӣ ва хавотири яқдигар

мадад мечустаанд ва аз алфозу афкори дигарон баҳра мегирифтаанд". Ва вақте мебинем, ки Вержилу Шекспир, Гётеу Карней, Мулеру Валтер, Бухтуриву Аби Тамом, Мутанабиву Үнсүрй, Саъдиву Ҳофиз баринҳо ба сирқати мазмун ва афкори дигарон мутаҳаманд, он вақт шубҳае намемонад, ки ҳамаи қаламкашони дигар низ даст ба ин кор задаанд.

Ин ҳодиса муҳаққиқонро ба натичае овардааст, ки ҳеч асаре аз назму наср нест, ки ба куллӣ бесобиқа бошад. Аз ин чиҳат таҳқиқ дар манобеи илҳоми осори адабӣ имрӯз аз мушкилоти муҳими нақд ба шумор меояд. Аммо ин мушкилоти нақдро бо муболигаву ифрат набояд омехт, балки дар ин замина басо ҳудшиносу ҳақшинос бояд буд. Дар ин замина бояд ки нахуст арзиш ва ҳудуди нақди манобеъро муайян кард.

Назар ба ақидаи муҳаққиқон рабудани мазмун аз касе ҳанӯз сирқот нест. Мазмунро аз касе иқтибос карда, онро дар шакли беҳтаре гуфтани марзи шинохти сирқот аст аз ҷониби аҳли танқид. Вучуди маънии муштарак ҳуд гувоҳи ин масъала аст. Ба ин далел бояд дар назар дошт, ки сирқат ва интиҳол дар мазмуну маъонӣ, ки хоси шоире тавонад буд, иттифоқ меафтад. Ҳар чиз дар маъние, ки байнӣ мардум муштарак аст, наметавон аз сирқот сухан ба миён овард. Дар ин маврид набояд гумон бурд, шоире маъний ва мазмунро аз шоире дигар гирифтааст. Сарфи назар кардани ин масъала гурӯҳе аз мунаққидонро аз ҷодаи ҳақшиносӣ ва инсоғ берун бурдааст.

Ҳангоми баррасии ин масъала ҳатман ба манбаъҳои илҳом таваҷҷӯҳ бояд кард. Дар ин замина аввал аз манобеи ҳастӣ, ки аз таҷрибай ҳаётӣ шоир ва корҳое, ки дар муҳити зиндагии ӯ ҷараён дорад ва ҳамчунин таъсире дар андешаву орои ӯ дорад, бояд ёд кард. Манбаи дигар манбаи китобӣ аст, ки аз он чӣ нависанда ва шоир аз хондани китоб дар хотир мегирад, иборат мебошад. Ин таҷрибай китобист, ки ҳам дар ҳофиза ва вичдони зоҳирӣ ӯ таҷаллӣ мейёбад, ҳам дар шуури ботини ӯ ҷойи махфӣ пайдо мекунад. Дар ҳар сурат ҳодисоти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва андешаву орои динӣ ва ирфонӣ аз манобеи ҳаётӣ ҳастанд, ки ҳаёлоти адибро ба таҳrik меандозанд.

Гоҳо шоир ва нависанда фикреро фақат ҳамчун мабдаъ ва муҳаррике (мотив) интихоб меқунад ва худ ба майлу иродати хеш аз он чизи тозае меофарад. Гоҳи дигар фикри асосиро аз дигаре мегирад, vale бар хилофи ўраъни хешро изҳор меқунад, ки ин низ сирқот аст, vale хеле соддаву маъсумона.

Ба ҳар ҳол як ҳақиқатро бояд ба сареҳӣ шинохт, ки иқтибос натиҷаи беҳосили тақлид аст, vale дар шинохти он муболиға набояд кард. Дар ҳунар модда нисбат ба сурат аҳамияти камтаре дорад. Масалан, порае аз мумро агар ба қолибҳои муҳталиф андозед, шакл ва суратҳои гуногун пайдо мешавад. Як мазмун низ дар ниғоришҳои гуногун тобишҳои гуногун пайдо меқунад. Бо ин ҳама ҳеч вақт наметавон аз ҳодисаи сирқат ҳимоят кард, зоро ҳимоят аз ин ҳодиса, қабл аз ҳама хатари ахлоқӣ ва иҷтимоӣ дошта, сабаби таваққуф ва рукуди ҳунар мешавад. Беш аз ин сабабгори ривоҷи сирқат ва косибиву туфайлигарӣ дар адабиёт мегардад, ки ниҳояти кор ба тараққӣ ва тавсиъаи завқ монеъ мешавад.

Пешгирий аз ин ҳарҷу марҷи адабӣ аввалин вазифаи ноқиди адабӣ аст, vale дар ин ҷода низ, ҷунон ки мунаққидони бузург хотирнишон кардаанд, ба ифрот набояд роҳ дод. Балки агар нависанда, шоир ва ё гӯяндае мазмуне ва фикреро беҳтар аз оғарандони он гуфта бошад, вайро ба ваҷҳи иқтибос набояд сарзаниш кард.

Ин ҳодиса дар адабиёти навини тоҷик чандон таҳқиқ нашудааст. Вале, мутаассифона, илҳоми бесуд ё иқтибоси ноҳӯдабароёнаи манбаъ дар назм ва насрӣ монанди фаровон аст. Ба ин ҳодиса назарияи сотсиологизми вулгар махсусан асоси боэътимоде гузошт, ки имрӯз низ дар шаклҳои гуногун зоҳир мешавад. Тақлиди мавзӯъ, махсусан дар мавзӯъҳои муҳими соҳти сотсиолистӣ, монанди бунёди колхозҳо, мубориза ба муқобили душмани синфиӣ ва ғайраҳо, асарҳои ҳаммонанд, vale аз ҷиҳати бадеяят суст, монанди “Шодӣ”, “Одамони ҷовид” ва ғайраро ба вучуд овард. Дар солҳои навадум Ю.Акобиров бо эҷоди романи “Дунё ба умед” ин равияро тақвият баҳшид. Дар ин бора мунаққид Ҷӯра Бақзода мақолаи пурмуҳтавое навишт,

ки манбай илҳоми норасо ва сирқоту интиҳолро дар ин асар ба таври боэйтимод нишон додааст. Ин ягона мақолаест, ки мушкилоти адабиёт, хосса нақдро дар ин замина ба миён гузаштааст.

4. Масъалаи мувозина ва адабиёти татбиқӣ

Муҳаққиқон мувозинаро аз қадимтарин ва муҳимтарин мушкилоти нақд шинохтаанд. Зоро табъи башар аз замонҳои дур моил ба мувозина ва ё қиёс будааст. Барои мисол метавон ба адабиёти Юнони қадим истинод кард. Ҳанӯз дар замонаш Ористуфон дар намоишномаи “Фукон” мувозинае миёни ду тан аз троҷидинависони маъруфи Юнон ба номи Аврипид ва Ашил ихтисос медиҳад ва ба ин усул Ашилро аз Аврипид бартар медонад. Ористуфон дар ин асар бештар ба ҳаҷв ва сарзаниши Аврипид пардохта, Ашилро саҳт ҳимоят кардааст.

Ин ҳодиса дар адаби Эрону Араб низ фаровон ба чашм мерасад. Арабҳо шеъру шоириро саҳт қадр мекарданд ва бинобар ин шоиронро ба чор табақа тақсим мекарданд. Дар давраи рушди ислом ин равия инкишоф ва вусъат пайдо кард. Ва гоҳо ба зиддиятҳои саҳте миёни суханварон оид гашт.

Зиддияте, ки байни Ҷарир ва Фараздақ даргирифт, шоиронро ба гурӯҳҳо тақсим кард. Гурӯҳе тарафдори Ҷарир буданд ва гурӯҳҳе тарафдори Фараздақ.

Дар адаби Эронзамин низ ин масъала ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳ будааст. Шоири бузурги қарни ҳафтуми ҳичрӣ Мачди Ҳамгар ҳунари Анварӣ ва Заҳирро ба мувозина мекашад. Ҳамин Мачди Ҳамгар дар бораи Саъдӣ, Имомӣ ва ҳудаш низ муқоисае анҷом додааст.

Мунозира ва муқоисае, ки дар атрофи асари Курней “Лусид” дар Фаронса руҳдод ва қиёсоте, ки муддатҳо оиди ҳунари Курней ва Росин даргирифт, гувоҳи шӯҳрат ва ривоҷи масъалаи мувозина дар адабиёти Урупост. Баҳс дар атрофи эҷодиёти ин ду баъди сари онҳо низ ба таври тезу тунд идома ёфт. Мунаққидон тафовути байни онҳоро дар он диданд, ки

Росин инсонро он чунон ки ҳаст, бо ҳамаи дардҳо, забуниҳо, орзуҳо, комҳову нокомиҳо тасвир мекунад. Курней бошад инсонро чунонки бояд бошад, яъне бо ҳамаи кулфатҳои ахлоқӣ ва вазифаҳои маданиву хонаводагӣ ба тасвир мекашад. Баҳс шадид дар атрофи эҷодиёти Шекспир ва Росин низ, ки ҳатто ба ҳарҳашаи сиёсӣ табдил ёфт, намунаи ҳамин гуна баҳсҳои қиёсӣ дар адабиёт аст. Баҳс дар атрофи маҳбубияти Шекспир ва Росинро Стендал бо таълифи рисолае дар қиёси ҳунари ин ду анҷом дод.

Дар нақди донишмандон мувозина як навъ фатво ва ҳукм будааст. Аз ин ҷиҳат наққодон дар ин маврид эътимод ба ҳақ ва иҷтииноб аз соҳтакориву дурӯғро дар ин равия муҳим шумурдаанд. Дар ин замина мунаққид бояд, ки бетараф бошад ва ҳалли дурусти онро то дар зеҳнаш муайян накунад, ҳомуш бошад. Вақте ки мунаққид ба қиёс мепардозад ва ду асар ва ё ду нависандаву шоирро мавриди муқонса интихоб мекунад, аз бетарафии хосе бояд, ки барҳурдордor бошад. Зоро ки дар ин боб аксаран ҳар фарде мувофиқӣ завқ ва салиқаи ҳунаршиносияш раъй медиҳад. Ба ин далел якеро завқ сӯи ирфон асту дигар фалсафаписанд мебошад. Дар вақти баҳо додан ба осори нависандა ё шоир аз мавқеे сӯҳан мегӯяд, ки писанди табъи ӯ бошад. Гурӯҳи дигар мутаваҷҷеҳи лафзи пурмаъний ва шевои шоире ҳастанд ва аз ҳамин мавқеъ шеъри ӯро арзиш медиҳанд. Тамоюлҳое низ ба назар мерасанд, ки аз рӯи тамоюлҳои мазҳабӣ ва сиёсӣ қадру қимати осори ҳунариро муайян мекунанд. Гоҳо, маҳсусан дар замоне, ки мо зистем, фикри чанд нафаре афкори чомеаро зери таъсири худ мегирад ва осори камарзише ҷои асарҳои пурарзишро мегиранд. Бо вуҷуди ҳамаи ин паству баландҳо набояд ноумед шуд, ки фикри мунаққид дар ин равиш арзиш ва аҳамияте надошта бошад. Андешаи мунаққид аз он ҷиҳат пурарзиш ҳоҳад монд, ки нахуст вай бунёди қавии илмӣ дорад, аз сӯи дигар таҳти таъсири таҷрибаи адабӣ ва дикқати саршор аз ҳақшиносиву ҳунарписандӣ қарор гирифтааст. Аз ин ҷиҳат ҳарчанд ҳангоми қиёс назари мунаққид аз илм ва қонунҳои фанӣ дида бештар бар вичдон ва шуҳуди

хунарӣ асос ёфтааст, бо вуҷуди ин назари ӯ ҷолибтар ва писандидатар аз андешаи дигарон аст. Зоро он чӣ ки ӯ ба фаросат, завқ ва таҷриба дармеёбад, муҳимтар аз он ҷизест, ки нақди фаннӣ ва ҷорҷӯбаҳои илмӣ илқо мекунанд. Маҳз ҳамин ҳукми завқии ӯ пурарзиш ва шоёни таваҷҷӯҳ мебошад ва арзиши пурмояни интиқодӣ дорад.

Дар ин боб сухани дурустро муаллифи “Ал-мӯъчам” гуфтааст. Ба назари ӯ ҳукм ва қазовати мунаққиди соҳибтаҷриба, ҳарҷаид бар завқ асос дошта бошад ҳам, дорон асолат ва арзиши фаровон аст. Ӯ менависад, ки “... бисёр ҷизҳо бувад, ки бар завқ дар тавон ёфт ва аз он иборат натавон кард, ҷунон ки Иброҳим Ҷавсими мегӯяд: Рузе Муҳаммад Амин моро аз ду шеър пурсид, ки қадом беҳтар аст ва ҳар ду ба ҳам наздик буд. Илло он ки дар яке лутфе ба завқ дармеёфтам, ки аз он иборат наметавонистам кард. Гуфтам ин шеър беҳтар аст. Амин гуфт: ваҷҳи тарҷеҳи ин бар он чист? Гуфтам: ин як ба лутфе маҳсус аст, ки табъ бар он гувоҳӣ медиҳад ва забон аз он таъбир наметавонад...”

Баҳси мувозина ё худ қиёсӣ дар рӯзгори мо дар заминаҳои мухталиф равия ва мӯҳтавои тозае қасб кардааст. Матбуоти замони Шӯравӣ дар қиёсот аксаран ба фикри омма афзалият медод. Гоҳо ҷунон мешуд, ки фикри гурӯҳе бо як “отклиқ”-и фаврӣ интишор меёфт ва асаре ё эҷодиёти нависанде бартар шумурда мешуд. Ҳодисаи дигаре низ буд, ки осори нависандагони дастнорас қиёснашаванда буданд. Масалан, ҷунин нависандагоне ва шоироне монанди Турсунзода танҳо бо қаринаҳои худашон, масалан Тихонов, Самад Вурғун ва др. муқоисашаванда буданду бас. Бо’вуҷуди ин баҳсҳои муфиде дар атрофи ин масъала дар адабиёти имрӯзӣ мо ҷараён дошт. Баҳси тӯлонии қиёсӣ дар атрофи ғазал аз ҷумлаи онҳо буд, ки фикрҳои судмандеро ба миён гузошт.

Ҷунон ки дидем мушкилоти мувозина ё худ назари қиёсӣ ба осори ҳунар аз мастьалаҳои умдаи нақд буда, баррасии ҷиддӣ ва илмии он ба ҳалли яке аз масоили бунёдии адабиёт қадри ҳунар ва ҳунарманд, мавқеяни ҳунари асил қӯмак ҳоҳад кард.

Ҳамвора бо мувозина ё худ назари қиёсӣ ба адабиёт назари

татбиқ (типологи), ки онро адаби татбиқ ё нақди татбиқ низ мегүяд, вучуд орад. Мо онро ба қисмати нақди татбиқ дохил накардем, ба ин далел ки он равиши хоси нақд маҳсуб нашуда, балки аз мушкилоти нақди адабӣ аст, ки бояд ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи аҳли назар бошад.

Ин таъбир ё худ истилоҳро дар Урупо нахустин бор мунаққиди фаронсавӣ Вилман истифода кардааст. Баъдтар мунаққиди дигари машҳури ин кишвар Сент Бёв онро тафсир ва истеъмол намуд. То он замоне, ки Вилман ва Сент Бёв аз ин равиш сухан мекарданд, адаби татбиқ шеваи илмии хос ва муайяне надошт ва танҳо як шакли муқоисаи осори адибони кишварҳои мухталиф буду бас.

Баъдтар муҳаққиқон усулҳо ва шеваҳои татбиқ ва муқоисаро, ки олимони табиӣ дар табақабандии ҷонварон ва ҳодисаҳои табиат ба кор мебурданд, дар адабиёт низ ба кор пайвастанд ва дар ин замина қонунҳо ва усулҳои шеваи татбиқиро қашф ва дар адабиёт ҷорӣ намуданд. Ин шева бар он асос ёфт, ки муҳаққиқон доир ба масъалаҳои робита ва таъсири адабиётҳои қавму миллатҳои гуногун татқиқоти муҳимеро анҷом доданд. Ин кор аксаран дар заминаи асноди таъриҳӣ ва далелҳои қатъӣ сурат мегирифт. Баъдтар дар ин замина анҷуманҳо ва нашрияҳое таъсис шуд, ки ба пешрафти ин усули таҳқиқ мусоидат кард.

Ҳамин тариқ, адаби татбиқ шеваи таҳқиқест, ки дар боби робитаҳо ва муносибатҳои адабиёти қавму миллатҳои гуногун анҷом мегирад. Дар ин равиш он чи ки мавриди таваҷҷӯҳи мунаққид аст ҷавҳари асари адабӣ набуда, балки таҳқиқ дар моҳияти инъикоси он аст, ки асари адабии қавме дар адабу фарҳангӣ қавми дигар пайдо мекунад. Ба иборати дигар, он чи ки дар адаби татбиқ мавриди баҳс аст, он моя ва маводест, ки як қавм аз осори адабу фарҳангӣ қавми дигар иқтибос карда ва корбаст намудааст. Бинобар ин вақте сухан аз бозгирифтӣ, иқтибос, тақлид ва нуғуз меравад ва даъво мешавад, ки нависанда ва шоири қавме аз осор ва мазмуни шоир ё нависандаи қавми дигар иқтибос ё тақлид кардааст, бояд пеш

аз ҳама моҳияти ин амал баррасӣ шавад. Усули барҳӯрди адаби қавме бо мероси маънавии қавми дигар арзёбӣ шавад. Дар ин замина бояд ҷанбаи ҳунарии амали он адаб мавриди арзёбӣ қарор гирад.

Дар ин равиш нуқтаи ҷолиб ин аст, ки адаби татбиқӣ аз нақди таърихӣ фарқ дорад ва мувозина ё худ қиёс низ як нест. Нақди таърихӣ қабл аз ҳама ба омузиш ва таҳқиқи муқаддамот ва собиқаи таърихии осори адабӣ ва нависандагони онҳо сару кор дорад. Адаби татбиқӣ бошад бештар ба омузиши муносибат ва робитаҳои байни осори адабии қавму миллатҳо машғул аст. Дар мувозина ё худ муқоисаи адабӣ низ қиёси маънӣ ва мазмуни осори шоирон ва нависандагон мавриди баҳс аст ва дар ин равиш маъхаз ва манбаи онҳо ҷондӯзӣ мавриди ҳамонадорад. Дар ҳоле ки адаби татбиқӣ ба муқоиса ва мувозинаи мӯҷаррад қаноат намекунад. Балки мекӯшад муайян кунад, ки қадом яке аз осор зери таъсир ва нуфузи асари дигар ба вучуд омадаст. Ҳудуди ин таъсирро низ дар осори нависандагони дигар бояд муайян кунад. Беш аз ин адаби татбиқӣ кушиш дорад равshan созад, ки як асари адабӣ дар байни қавму милали дигари олам то чи дараҷа мавриди тақлид ва иқтибос воқеъ гардидааст. Барои равshan қардани фарқи нақди нуфуз аз татбиқӣ мисол меоварем. Масалан, вақте сухан аз осоре равад, ки ба сабк ва услуби “Гулистон”-и Саъдӣ ё “Лайливу Маҷнун”-и Низомӣ дар Эрон навишта шудаанд, ин ҷо сухан аз нақди нуфуз буда, дар он бештар ба маънии хоси қалима, маҳсусияти асар, ҳудуди тақлид ва иқтибоси он асар дар байни ҳаммиллатонаш ва ғайра диққат дода мешавад. Ҳангоме ки баҳс аз ҳусуси тақлидҳо ва иқтибосоте меравад, ки масалан, қасоне монанди Лофтунтин аз ҳикоёти “Гулистон” қардаанд, ин ҷо сухан аз адаби татбиқӣ меравад. Аз ин баён метавон ҳулоса қард, ки адаби татбиқӣ бо он ки имрӯз фане мустақил шинохта мешавад, бо нақди нуфуз ҳампайванд аст.

Равиши пажӯхиш ва таҳқиқи татбиқӣ илова ба он чи ки гуфта шуд, дар шинохти сабабҳои воқеии таҳаввулоти адабӣ, тағиироте, ки дар маъно ва услубҳои мухталиф ба вучуд меояд,

күмак мекунад. Ҳамчунин садҳоеро, ки барои муҳаққиқ ба сабаби маҳдудияти назар дар омӯзиши адаби қавмею миллате ҳосил мешавад ва ўро аз донистани бисёр ҳодисаҳои адабӣ боз медорад, аз байн мебарад. Бинобар ин ҳам ҳангоми таҳқиқи таърихи адабиёт он хеле пурманфиат аст.

Ба интартиб, агар мунаққид ба он чи ки мавзуи адаби татбиқӣ аст, яъне ба муносибат ва равобити адабии ақвоми ҷаҳон чунонки лозим аст таваҷҷӯҳ нанамояд, дар фаҳмидан ва нақд кардани осори адабӣ чунон ки лозим аст, муваффақ наҳоҳад шуд. Зоро адаби ҳар қавме ё миллате noctor вақте дар адаби қавму миллате дигар бешу кам нуфуз ва таъсире гузонааст ва аз адабуфарҳанги қавмҳои дигар низ каму беш баҳраю асаре бардоштааст. Масалан адаби аҳди ренесанс ва давраи классики фаронса аз таъсири адаби юнониву Румӣ саҳт бобаҳра будааст. Адаби форсӣ низ дар баъзе давраҳо зери таъсири адаби арабӣ будааст ва бино бар ин нақоди муҳаққиқе, ки меҳоҳад дар боби ин давраҳо таҳқиқи интиқодаш дурусте ва дақиқе анҷом дихад, noctor аст, ки ин дастурро ба инобат гирад. Натиҷаҳоеро, ки аз таҳқиқ дар адабиёти миллатҳо ва қавмҳои мухталифи олам ба даст омадааст, дар мадди назар дошта бошад. Танҳо дар ҳамин сурат метавонад арзиши дақиқ ва дурусти осори адабии ҷаҳон ва қавми худро, чунон ки ҳаст, идрок, баён ва муайян кунад.

ЖАНРҲОИ НАҚДИ АДАБӢ

1. Омилҳои пайдоиш ва инкишофи жанрҳои нақди адабӣ. 2. Махсусиятҳои роҳи инкишофи ин жанрҳо.

Нақди адабӣ ҳам монанди дигар навъҳои адабиёт ба тақозои қонуниятиҳои дохилӣ дорои жанрҳои гуногун мебошад. Ин жанрҳои нақди адабӣ дар натиҷаи инкишофи нақд ба вучӯд омадаанд ва зинаҳои инкишоффро тай намудаанд. Олимӣ адабиётшиноси рус Б.И.Бурсов дар ин замана тадқиқотӣ комилеро анҷом дода, омилҳо ва заминаҳои пайдоиш

инкишофи жанрҳои нақдро дар мисоли адабиёти рус собит меқунад. Аз чумла ӯ таъқид меқунад, ки “ҳарчанд пайванди нақди адабӣ бо илмҳои ҷамъиятшиносӣ барои пайдоиш ва инкишофи жанрҳои он омил ва замина бошад ҳам, вале жанрҳои нақди адабӣ дар зери таъсири қонуниятҳои дохилии он ба вучуд меоянд ва инкишоф мейбанд”.

Ин ҳодиса омили асосии пайдоиш ва инкишофи жанрҳои нақди адабӣ дониста шудааст, ки дар тӯли солҳо заминаи инкишофро низ барои онҳо муҳайё намудааст. Ҳарчанд бо гузашти солҳо жанрҳои нақди адабӣ шакл гирифта, қисме аз онҳо сурати устувори хешро пайдо кардаанд, бо вучуди он ҳанӯз дар бораи онҳо ақидаи равshan ва устуворе вучуд надорад. Дар адабиётшиносии рус низ чунин ҳолат ба мушоҳида мерасад. Жанрҳои нақди тоҷикӣ асосан дар замони Шӯравӣ, маҳсусан солҳои бисту сӣ тадриҷан шакл гирифта ва дар солҳои ҳафтод ва баъд инкишоф ёфт, ки мутаассифона ҳанӯз қонуниятҳои пайдоиш ва инкишофи онҳо ба таври бояду шояд таҳқиқ нашудааст. Сабаби дигари ҳанӯз комилан муайян нашудани шаклу ҳусусиятҳои шаклии жанрҳои нақди адабӣ дар он аст, ки нақди адабӣ аз соҳаҳои нав ва нисбатан ҷавон аст. Бо вучуди ин нақди адабӣ дар тӯли солҳои охир, маҳсусан ду даҳсолаи баъд ҳеле ташаккул ёфт ва шаклҳои жанрии он низ то андозае устувор гардианд.

Жанрҳои нақди адабӣ ҳусусиятҳои хоси роҳи инкишоф доранд. Онҳо, қабл аз ҳама, дар заминаи қонуниятҳои хоси инкишофи адабиёт, ки ба савияи бадеиу услубии он вобаста аст, шакл гирифта ташаккул мейбанд. Дар роҳи пайдоиш ва ташаккули жанрҳои нақди адабӣ осори адабиёт ва шеваҳои хоси услубии он омили муҳим ва таъсиргузор аст. Рушди адабиёт бадей **заминаи муҳимморо** барои пайдоиш ва инкишофи жанрҳои нақди адабӣ ба вучуд меоварад. Пешрафти адабиёт **на фақат** боиси зуҳури шеваҳои тоза ва гуногун дар таърихи адабиёт **мегардад**, балки нақди адабиро низ ҳам аз ҷиҳати шаклу услуг, ҳам аз лиҳози жанру мундариҷа равнақ мебахшад. Пешрафти адабиёт, пайдоиш ва инкишофи равияҳои тоза дар

шаклҳои пурмӯҳтавои жанрҳои нақдро низ ба миён меоварад ва заминаи тағириу такмили онҳоро муҳайё месозад.

МАХСУСИЯТҲОИ ЖАНРӢ

Дар боби жанрҳои нақди адабӣ ва маҳсусиятҳои шаклии онҳо нуқтаи назари ягона нест. Бисёре аз муҳаққиқони ин соҳа жанрҳои нақди адабиро моҳияттан навъе аз шаклҳои жанрии публисистӣ донистаанд. Аз ҷумла муаллифони китоби “Танқиди адабиву бадей” (Баранов В.И., Бочаров А.Г., Суровцев Ю.А. Литературно - художественная критика, М.1982) навиштаанд, ки “Дар заминаи контексти муайян ба системаи публисистӣ дохил намудани нақди адабӣ зарурияти қонунӣ дорад (стр.140). Ин ҷо сухан на фақат аз ягонагии нақду публисистика меравад, балки маҳсусиятҳои нақди адабӣ ҳамчун як шӯъбаи хоси илми адабиётшиносӣ, ки низ илм аст, инкор мешавад. Дар ҷои дигар ҳамин муаллифон нақдро бо публисистика як намедонанд. Вале барои исботи ҳар ду даъвои худ далели кофӣ пешниҳод намекунанд.

Дар ин миён андешаҳои муаллифи китоби “Жанрҳои нақди адабиву бадей” А.Г.Бочаров то андозае саҳех ба назар мерасад. Вай дорои ҳусусияти публисистӣ будани нақдро эътироф карда, қаробати шаклии жанрҳои онҳоро низ таъкид мекунад. Умуман муаллифони зикршуда илми нақд ва маҳсусан жанрҳои онро дар партави публисистика тағсиру таъбир мекунанд.

Мунаққид ва адабиётшиноси тоҷик С.Табаров дар рисолаи “Асосҳои назариявии танқиди адабӣ” (Д., 1999) асосан ақидаи муаллифон болоро тағсир ва дастгирӣ мекунад. Вале ин муаллиф дар ҷои дигар ба ҳулосаи дуруст меояд ва таъкид мекунад, ки “жанр ва шаклҳои жанрии танқиди адабиро, ки доираи таҳлилу тадқиқоташон асар ё асарҳои бадеии нав ё эҷодиёти санъаткорони ҳозира ва ё ҷараёни адабиёти муосир мебошанд, ба жанрҳои ахбордӣ, таҳлилкунанда ва адабиву бадей чудо намудан натанҳо қиммату моҳияти мазмуну шакл,

мавзӯю ғоя, асосҳои фалсафиву эстетикӣ, адабиву бадеӣ, доираву ҳудуд ва маҳсусан вазифаву предмети танқиди адабиро танг ва маҳдуд мегардонад, балки чунин маҳлут ва якҷоя намудани жанрҳои публистика бо жанрҳои танқиди адабӣ ва якҷоя намудани маҷому ҷои онҳо ҳатто ба барҳам ҳӯрдани мустақилияти танқиди адабӣ ҳамчун яке аз намудҳои илми адабиётшиносӣ наоварда наметавонад" (С.Табаров, ҳамон ҷо, с. 80). Муҳаққиқ моҳияти масъаларо дуруст тавзеҳ медиҳад. Вале дар он нукта саҳви муаллифони китоби болоро такрор мекунад, ки онҳо вазифа ё худ аҳдофи публистикаро аз жанрҳои он тафовут надодаанд. Дар ҳақиқат он чӣ ба сифати жанри публистика ва нақд ёд мешавад, яъне жанрҳои аҳборотдиҳӣ, таҳлилкунанда ва адабиву бадеӣ, жанр, нест, балки аз вазифаҳои усулии публистика аст. Нақди адабӣ шояд дар ҳамин раванд бо публистика ҳамсангӣ ва қаробат пайдо қунад, аммо хусусияти таблиғотии ин ду навъи адабӣ ҳеч гоҳ дастур намедиҳад, ки онҳоро маҳлут ва жанрҳояшонро як донем. Агар гузоришгарӣ ё худ публистикаро як намуди эҷоди бадеӣ донем, пас жанрҳои он қадом аст? Оё худи публистика яке аз жанрҳои намудҳои адабиёт - насрӯ назм нест? Ба назари мо публистика бештар хусусияти ин ё он намуди осори бадеӣ бояд бошад. Аммо дар мавриди нақди адабӣ наметавон ба чунин хулоса омад. Нақди адабӣ ҷиҷатҳои хоси илмӣ пайдо карда, жанрҳои хоси он низ шакли устувор пайдо кардаанд. Танҳо аз ҷиҷати аҳдоф ва вазифаҳояш нақди адабӣ бо публистика қаробат пайдо мекунад. Ба ифодаи дигар, мақола, тақриз ва ё дигар жанрҳои нақд метавонанд вобаста ба сабки эҷодашон ва вазифаҳои дарзамониашон хусусияти публистикӣ пайдо қунанд.

Арзишҳои иҷтимоӣ, танқидӣ ва ислоҳотҳоҳии публистикаро ба эътибор гирифта, онро бо нақди адабӣ омехтан, вазифаҳои онҳоро дар муҳити адабӣ як ва ё муштарак донистан ғалати маҳз аст. Нақди адабӣ, аз ҷумла жанрҳои он, ки хусусиятҳои хос доранд ва дар заминай қонуниятҳои хос шакл гирифтаанд, қабл аз ҳама ба таҳқиқ ва баррасии осори адабӣ машғул аст. Ҳусну қубҳи осори адібон ва эҷодиёти онҳоро ошкор соҳта,

моҳият ва арзиши шеваҳои тозаи эҷодкориро дар ҷараёни адабӣ ошкор ва арзёбӣ мекунад. Аз ин мавқеъ ҳар кадоме аз жанрҳои нақди адабӣ маҳсусиятҳои шаклӣ ва мундариҷавӣ дошта, ифодагари равишҳои хоси ақоиди адабӣ низ мебошанд. Ин жанрҳо ҷойгоҳ ва қонуниятиҳои хоси худро дошта ба ҷараёни адабӣ бетаъсир нестанд. Вазифаву қонуниятиҳои хоси шакливи мундариҷавии жанрҳои нақди адабӣ ба мо дастур медиҳад, таъкид кунем, ки миёни публистика ва жанрҳои нақди адабӣ шояд пайванде бошад, вале онҳоро як чиз шумурдан, вазифаҳои онҳоро маҳлут кардан, ғалате беш нест. Аз сӯи дигар, агар нақдро муродифи публистика донем ва худи нақдро қисми он шиносем, он вақт мавҷудияти нақди адабӣ чун илми хоси таҳқиқи адабиёт ва намунаи осори ҳунар зери суол қарор мегирад. Дар ин замина чунин андешаи олимӣ рус И.В.Попов саҳеҳ ба назар меояд. Ӯ менависад, ки «мунаққиди адабиро комилан метавон публисист номид. Вай бо нирӯи талошҳои хеш ҳангоми таҳлил ва баррасии осори бадей ба хулосаҳое ояд, ки андешаҳои ӽ дар маҷмӯъ ба афкори чомеа таъсир гузашта, майл ва рӯхияи сареҳи интимоиву таърихиро қувват баҳшад. Оиди суханрониҳои танқидие, ки чунин моя надоранд, ҷои ҳарф ҳам нест. Ба ин далел қушиши онҳое, ки танқиди адабиро ҳамчун «шоҳа» ва ё «қисми муҳими» публистика дониста, вазифаи онро дар «ҳамоҳангозии ҳодисаҳои осори ҳунарӣ бо воқеияти зиндагӣ медонанд, билкул ботил аст» (Попов И.В. Литературная критика. Куйбышев, 1975. стр.5).

Ҳамин тарик, ҳамчунон ки нақди адабиро муҳаққиқон як шӯъбаи илми адабиётшиносӣ шинохтаанд ва он дар тӯли солҳо шакл гирифта, имрӯз тадриҷан ба илми таҳқиқи ҳусну қубҳи адабиёт табдил ёфта ҳусусиятҳои ва қонуниятиҳои хоси худро пайдо кардааст, жанрҳои он низ дар ҳамин замина ба вучӯд омада, ташаккул ёфта, маҳсусиятҳои услубӣ ва бадей пайдо кардаанд. Ин маҳсусиятҳои қабл аз ҳама дар шакли онҳо зоҳир шуда, ба мундариҷа ва мазмуни онҳо низ алоқаманд аст. Аз ин мавқеъ замони пайдоиш ва такомули жанрҳои нақди адабӣ ҳусусиятҳои хоси он ба раванди инкишофи худи адабиёт саҳ

алоқаманд мебошад. Дар вақти муайян кардани маҳсусиятҳои шаклӣ, услубӣ ва таҳаввулоти мундариҷавии жанрҳо ин ҳодисаро ба эътибор бояд гирифт. Илова ба ин маҳсусияти жанр аз хусусиятҳои хоси адабиёти давр низ об меҳурад. Ҳангоми таъйини ин хусусиятҳо ҳодисаҳои замонӣ ва омилҳои сиёсиро низ наметавон аз ёд бурд.

Нақди адабии тоҷикӣ таърихи ҳазорсола дошта бошад ҳам дар шакли комили худ асосан солҳои бистум арзи вуҷуд кард. Бинобар ин ҳам мо аз нақди пешин танҳо равияҳо ва усули таҳқиқро метавонем чудо кунем. Яъне нақди пешин жанрҳои хоси худро надошт. Солҳои бистум дар баробари ташаккули нақди адабии сифатан нав шаклҳои жанрии он низ тадриҷан ба вуҷуд омаданд. Дар ин замина қонуниятиҳо ва хусусиятҳои хоси ин жанрҳо ба вуҷуд омад ва минбаъд устувор гардид. Нахустин тақриз, мақола ва ё мубоҳисаҳое, ки ин солҳо эҷод шуданд, бештар хусусияти таблиғотӣ доштанд. Дар онҳо моҳияти дида бадеии нависанда ё шоир дар партави воқеяияти шигарфи замон тафсир мешуд. Ба ин маънӣ, жанрҳои нақди адабӣ ифодагари ҳолати адабиёти ин ё он давр низ ҳастанд.

АНДЕШАҲО ПИРОМУНИ ЖАНРҲОИ НАҚДИ АДАБӢ

Аз замони бунёди адабиёти Шӯравӣ, аз ҷумла адабиёти Шӯравии тоҷик сар карда, доир ба навъҳо, хусусият ва миқдори жанрҳои нақди адабӣ муҳаққиқон андешаҳо баён доштаанд. Вале то ба имрӯз оиди ин масъала назарияни яклухт ва бозътимод ба миён наомадааст. Дар адабиётшиносӣ ва нақди адабии тоҷик оиди ин масъала баъзе мақолаҳо ва васоити таълимии С. Табаров бо номи «Асосҳои назариявии танқиди адабӣ» ба ҷон расидааст ва дар китоби зикршуда муаллиф мулоҳизоти назарии донишмандони рус В.И.Баранов, А.Г.Бочаров ва Ю.М.Суровцевро оиди жанрҳои нақди адабӣ таҳлил ва қазоват кардааст.

Мұнақыд С.Табаров тасніфоти жанрҳои нақди адабиро дар заманаң андешаҳои назарии донишман-дони рус қазоват карда, аз چұмла дар асоси се усули таҳқиқ жанрҳои нақди адабиро табақабандй мекунад. Ба фикри ү усули аввал ин будааст, ки «жанрҳои танқиди адабй аз рӯи методу усули таҳқиқу таҳлили асари навәчод, ё әздігіті ғависандай мусыр ва ё қараёни адабиети ҳозира мұайян карда мешаванд, ки ба ин принципу усул ва роҳу равия ва тарзи таҳлилу тадқиқ ва таҳқиқ жанрҳои симои адабй, мүколама, қисман тақриз, ҳошиянома (глосса), нақиза, рисола ва амсоли онқо (с.85) дохил мешудаанд. Назар ба пайбурды ү усули дұвшум он будааст, ки «баъзе мұхаққиқон аз рӯи шаклҳои әздігі жанрҳои танқиди адабиро мұайян мекунанд, ки чанде аз жанрҳои танқиди адабй (тақриз, эссе, нақиза, панфлети танқидиву адабй, фелетони танқидй ва монанди онқо) дар асоси ҳамин принципу усул ва равияни танқиди адабй ташаккул ёфтаанд» (с.85). Усули саввум он будааст, ки мұхаққиқони құдогона чигунагии жанрҳои танқиди адабиро аз рӯи доира, ҳачм ва дарбаргирии маводу ҳүччат ва ҳодисаҳои адабй мұайян мекунанд, ки ба ин қисмати танқиди адабй тақриз, лавҳа (этюд), хүлосаи танқиди адабй, рисолаи танқиди адабй барин жанрҳо дохил карда мешаванд» (ҳамон ҷо). Чунон ки мебинем ин тасніфот на ба қонуниятҳои дохилии жанр, балки бештар ба факторҳои берунй асос ёфтааст. Бояд гүфт, ки ҳанұз солҳои бистум олимі рус Л.П.Гроссман дар мақолааш «Жанрҳои танқиди адабй» тасніфтеро анчом дод, ки имрұз низ арзише дорад. Гроссман өзінде адабй, эссе, мақола-рисола, танқиди публисистій, фелетони танқидй, хүлосаи адабй, тақриз, ҳикояи танқидй, мүколамаи танқидй, нақиза, тақризи илмй, рисолаи танқидй ва ғайраро аз چұмлаи жанрҳои нақди адабй медонад. Ин тасніфот низ комил набуда, аз воқеяяты инкишофи нақди адабй бар намеояд. Зиёда аз ин мұаллиф аз рӯи тамоюли услуби мавзұй жанрҳоро шинохтааст, ки ин низ дуруст нест.

Адабиётшиноси дигары рус М.Я.Поляков жанрҳои нақди адабиро ба типҳо қудо карда, аз چұмпа чор типи онро қудо мекунад. Ба назар ү типи аввал мақолаҳои ташреҳотті ҳастанд,

ки мақолаи танқидӣ намунаи он аст. Дар ин гуна мақолаҳо муаллиф дар заминаи санадҳои адабӣ таҳлилу таҳқикро анҷом дода, хулосаҳои амиқи назариву амалӣ мебарорад. Муаллиф танқиди мағкуравӣ (идеологӣ)-ро аз типи дуюми жанрҳои нақди адабӣ медонад ва хулосаю мақолаҳои чамъбастиро аз ҷумлаи жанрҳои ин тип медонад. Типи сеюмро иборат аз танқиди далелнок меҳисобад, ки жанрҳои симои адабӣ, лавҳаи фалсафию танқидӣ ва қисман тақризро марбути ин тип медонад. Типи чорум танқиди рефлективӣ ё худ инъикосӣ будааст, ки мақолаи муаммой намунаи он аст. Чунон ки дидем, ин таснифот заминаи таърихӣ дошта, ҳолати давраи аввали инкишофи нақди адабии русиро ифода мекунад. Андешаҳои муҳаққиқони дигар И.В.Попов ва Б.Ф.Егоров низ арзиши таърихӣ дошта, мутааллиқ ба дирӯзи нақди русист.

Муаллифони дастури таълимии «Танқиди адабиву бадей» жанрҳои нақди адабиро «қабл аз ҳама ба воситаи маводи тадқиқот: асар, муаллиф, ҷараён» муайян кардаанд. Дар ҳамин заминаи муаллифони мазкур «дар бораи се жанри асосӣ - тақриз, симои адабӣ, мақола» сухан ронда, таъкид мекунанд, ки «инҳо се решави системаи жанрҳо» ҳастанд, ки «дар атрофи онҳо намудҳои гуногунашон ҷамъ меоянӣ» (с. 141). Таҷрибаи адабӣ собит месозад, ки имрӯз ин фикр ҷандон эътимоднок нест. Мутаассифона аксари онҳое, ки ба таснифоти жанрҳои нақди адабӣ даст задаанд, қабл аз ҳама хусусият изоҳирии онҳоро ба инобат гирифтаанд.

Мунакқид ва адабиётшиноси тоҷик (С. Табаров дар дастури таълимии «Асосҳои назариявии танқиди адабӣ» роҷеъ ба табақбандии жанрҳои нақди адабӣ сухан ронда, аз ҷумла менигород, ки «тамоми жанрҳои танқиди адабӣ (тақриз, мақола, хулоса, симои адабӣ, муколама, мубоҳиса, эссе, руқъот, нақиза, фелетони танқиди адабӣ, памфлети танқидӣ, рисолаи танқиди адабӣ ва монанди онҳо)-ро аз нуқтаи назари ҳачму доира, мазмуну шакл, мавзӯу ғоя, вазифаю талабот, дарбаргирии масъалаву муаммоҳои гуногуну мутафаарриқи эҷодиёти адабиву бадей, аз ҷумла аз нуқтаи назари устухонбандӣ,

архитектоника, сабку услугуб, поэтика, муносибати байни объект, эътибор ба асосҳои илмӣ, назариявӣ ва амалии илми адабиётшиносӣ ва монанди онҳо, шартан ва тахминан ба се қисм чудо кардан мумкин аст». (Асари зикршуда, с.94-95). Ва баъд он қисматҳоро ба тариқи зайл номгузорӣ кардааст: 1. Жанрҳои хурди танқиди адабӣ. 2. Жанрҳои миёнаи танқиди адабӣ. 3. Жанрҳои калони танқиди адабӣ.

Ин таснифот, чунон ки муаллиф низ ишора мекунад, асосан дар заминаи шакли зоҳирӣ жанрҳо ба вуҷуд омадааст. Муаллиф ҳангоми табақабандӣ қонуният ва ҳадафи аслии жанрҳоро, ки қабл аз ҳама чун осори адабӣ бояд шинохта шаванд, ба эътибор намегирад. Дар ҳамин замина мухаққиқ «ба қатори жанрҳои хурди танқиди адабӣ тақриз ва ҳамаи навъҳои сершумори он аннотатсия, микротақриз, автотақриз, радиотақриз, телетақриз ва монанди инҳо) руқаъот ва мақолаҳои эпистолӣ, нақиза, памфлети адабӣ, эпиграммаи танқиди адабӣ, фелетони танқиди адабӣ, танқиди танқид, қисме аз эссеҳо ва монанди инҳо»-ро доҳил менамояд. Дар мавриди жанрҳои миёнаи танқиди адабӣ менависад, ки ба ин қатор «мақола, хулоса, муколама, мубоҳисаи адабӣ, мақолаи муаммой, қисме аз эссеҳо, мизи мудаввар, баъзе аз навъҳои жанрҳои радиомақола ва телемақола, радиохулоса ва телехулоса ва монанди онҳо»-ро доҳил мекунад. «Жанрҳои мақолаи монографӣ, рисолаи танқидӣ, қисме аз эссеҳои калонҳаҷм ва асарҳои тадқиқотии танқидӣ роҷеъ ба адабиёти мусирро ба қатори жанрҳои калони танқиди адабӣ» доҳил менамояд. Ин таснифоти мухаққиқ, чунон ки худаш низ қоил аст, «шартан ва тахминан» сурат гирифтааст. Вале маълум аст, ки «шартан ва тахминан» андешарониҳо дар илм арзиш надорад. Аз ҳамин мавқеъ дар вақти таснифи жанрҳои нақди адабӣ набояд «вазифаю талабот», «муносибати байни объект» ва ҳар гуна сангарҳои идеологиро асос кард, балки меъёри ягона ва боэътиномоди илмӣ бояд асоси кор бошад. Таҷрибаи адабиву илмие, ки низ воқеъ шудааст, дастур медиҳад, ки новобаста ба ҳадафҳои идеологию табақабандии ҷомеа, оиди жанрҳои нақди

адабй хулосаҳои қатъитареро пеш гузорем.

Таърихи адабиёти навини тоҷикӣ бо нақди комилан нав ва нисбат ба нақди пешин пурмоятар шуруӯ мешавад. Аз оғози ин таърих мунаққидон дар пайравӣ (ғоҳо тақлиди маҳз) ба нақди адабии Шӯравӣ дар қолабҳои гуногуни жанрӣ асарҳо эҷод мекарданд. Ин асарҳои танқидӣ дар шаклҳое, ки дар матбуоти Шӯравӣ маъқул буд, рӯи қофаз меомаданд. Ба ҳамин дастур аввалин тақриз, мақола, мусоҳиба, муколама ва монанди инҳо ба миён омад, ки бо гузашти вақт шакли устувор пайдо кард. Ба ифодаи дигар аз ҷиҳати ном ва шаклу мундариҷа жанрҳои нақди адабии русӣ ба тоҷикӣ кӯчид ва ба тоҷикӣ номгузорӣ шуд. Ин воқеияти ҳаёти адабй буд, ки дар дигар соҳаҳои илму адабиёт низ мушоҳида мешавад. Чун меъёрҳои идеологӣ ва синфи тарозудори адабиёт буд, жанрҳои нақди адабй низ аксаран хидмати сиёсати шоєъро ба ҷо овардаанд. Аз ин ҷиҳат гоҳо Маҳдум, гоҳо қолабӣ, гоҳи дигар хеле сиёсию табақотианд.

Адабиёт аз ҷорҷӯбай ҳамаи сиёсатҳову зӯргӯҳо бояд берун бошад. Ба ифодаи дигар, осори адабй низоми хоси мухолифат ба беадолатӣ, бадаҳлоқӣ, ноодамӣ, носипосӣ бояд бошад, ки низоми раҳбар суккондори он аст. Барои ана ҳамин гуна адабиёт нақди воқеан адабй лозим аст, ки сангӣ маҳаки он бошад. Ин нақд ҳам намунаи осори таҳқиқӣ бошад, ҳам илму ҳунар. Ана дар ҳамин сурат аз адабиёт ё худ осори ҳунарӣ намояндагӣ карда метавонад. Мо бояд жанрҳои мавҷуди нақди адабиро низ аз ҳамин мавқеъ арзёбӣ кунем. Тасниф ва ё гурӯҳбандии онҳо агар ба миён ояд, бояд заминаи илмӣ ва ҳунарӣ дошта бошад.

Ба ақидаи мо аз рӯи шакл табақабандии жанрҳои нақди адабй бесуд аст. Ин жанрҳо ҳар қадоме ба ҳоли худ вучуд доранд ё ба вучуд меоянд. Барои шинохтани он чӣ ҳаст аввалан тафовут додани хусусиятҳои он мухим бошад, сониян онро ҳамчун осори илмиву ҳунарӣ бояд баҳо дод. Агар аз ҳамин мавқеъ жанрҳоро шиносем он вақт барабас будани қӯшиши ба гурӯҳи жанрҳои ҳурду миёнаю қалон қисмат кардани он равshan мешавад. Арзиши илмию таҳқиқӣ ва ҳунарии онҳо бояд эътибор дошта бошад, на ҳаҷм. Аз ҳамин мавқеъият мо ҳама гуна гурӯҳбандӣ

ё худ табақабандии сунъиро фуру гузашта, монанди жанрҳои дигар намудҳои адабӣ жанрҳои нақдро низ чунон ки ҳаст, ҳамон тавр ном бурдем: тақриз, мақола, муколама, мусоҳиба, чеҳра, хулоса, руқаъот, нақиза, фелетони адабӣ, памфлет, китобиёт.

ТАҚРИЗ

Тақриз аз жанрҳои асосӣ ва фаврии нақди адабӣ ба шумор меравад. Ин намуди жанри нақди адабӣ хеле маъмул буда маҳсусият ва қонуниятҳои хоси шакливи мундариҷавии хешро дорад. Вай жанри фаврӣ буда, ба асари бадеӣ сари вақт, мӯъҷаз ва бозътиҳомд баҳо медиҳад. Тақризро метавон ҳамчун жанри фаврии худшинос, ҳақшинос ва тарҷоҳдиҳандай неку бад дар адабиёт таъриф кард.

Маъни луғавии калимаи «тақриз» арзиши навиштаеро дар шакли ҳаттӣ муайян кардан аст. Дар истилоҳи адабиётшиносӣ маъни арзиши осори адабиро муайян кардан, хубу бади онро намудан дорад. Инстилоҳи русии “Ретсензия” аз калимаи юнонӣ муштақ буда, маъни истилоҳияш баҳои чизро муайян кардан, бо назари интиқодӣ ба чизе нигаристан, маҳаки санчиш қарор додани осори ҳунарӣ ва ғ. мебошад.

Тақриз жанри хоси нақди адабӣ мебошад. Вай ба осори адабӣ (замони нашраш набояд эътибор дошта бошад), ҳунарӣ, сиёсӣ, фалсафӣ, илмӣ ва ғ. навишта мешавад. Модидаву дониста навъҳои тақризро, ки С.Табаров эътироф кардааст, ба эътибор нағирифтем. Зоро ҳамаи онҳо, хоҳ ҳурду хоҳ бузург тақриз ҳастанд. Ҳурду бузургии онҳо наметавонад далели табақабандии тақриз бошад. Ин ҷо маҳаки эътибор ва шинохт арзиши тақриз аст, ки дар заминай қонуниятҳои хоси он эҷод шуда бошад. Шакл ва ҳаҷми тақриз низ метавонад гуногун бошад. Мисли дигар осори бадеӣ шакл ё ҳаҷм арзиши тақризро муайян намекунад. Балки мӯҳтавои он, усули ниғориши он, сабк, савия ва сатҳи андешаҳои муқарриз метавонад тақризро арзишманд ё камарзиш созад.

Нахустин тақриз кай пайдо шуд ва онро кӣ навишта буд, мо намедонем. Вале хусусияти баҳодиҳии тақризро ба осори бадей ба эътибор гирем метавон гуфт, ки аввалин нуқтаи назарҳо оид ба неку бади осори ҳунар ба сари худ тақриз будаанд. Мо ин гуна арзишбандиро дар нақди Юнони қадим ва таърихи нақди форсии тоҷикӣ низ мушоҳида мекунем. Назари Афлотун ба осори ҳунармандони Юонон ба сари худ тақризи пурмӯҳтаво мебошад. Намунаҳои нақди фаннӣ ва лӯғавии Шамси Ҷайси Розӣ дар «Ал-мӯъзам», мувозинаҳои шоирони қадим бар осори ҳамдигар ва монанди онҳоро метавон шакли ибтидоии тақриз ҳисобид.

Ин жанр ба маъно ва мӯҳтавои комилаш дар адабиёти рус тавассути саъӣ ва кӯшиши мунаққидони барҷастаи рус Чернышевский, Белинский, Добролюбов ва нафарони дигар ба вучуд омад ва шакл гирифт. Тақризҳои Чернишевский, Белинский ва Добролюбов ба осори мусиронашро ҳанӯз ҳам чун намунаи беҳтарин тақриз бояд эътироф кард. Тақризҳои онон ҷанбаи хоси ҳунарӣ ва иҷтимоӣ дошт. Онҳо осори бадеиро аз нигоҳи арзиши ҳунарӣ ва ҳадафҳои иҷтимоӣ арзишбандӣ карданд.

Минбаъд маҳсусан дар замони рушд ва нумӯи фарҳангӣ Шӯравӣ ин жанр дар адабиёт, хосса нақди адабии замони Шӯравӣ хеле тараққӣ кард ва пеш рафт. Хусусиятҳои хоси услубиву мундариҷавӣ қасб кард. Дар ҳамин замини ва зери таъсири ҳамин равия жанри тақриз дар нақди адабии тоҷикӣ солҳои бистум арзи андом ва аз солҳои бистум ба баъд хеле пешрафт ҳам кард.

Дар аввалин тақризҳо, ки ба қитобҳои мухталиф ва асарҳои нависандагону шоирон, аҳли ҳунар, аҳли илм, арбоби сиёсат, файласуфон ва г. навишта мешуд, доир ба асари мавриди тақриз маълумоти мухтасар дода мешуд, ҳусну қубҳи он ба таври мӯъҷаз ёдрас мегардид. Имрӯз тақриз шаклан ва мазмунан вусъати тоза қасб кардааст. Акнун ба як ё ҷандин қитоб муқарриз метавонад тақриз нависад ва қимати асарро муайян кунад. Тақриз як навъ вазифаи муаррифиномаи қитобро низ бар ӯҳда дорад. Зимнан ба чунин мулоҳизаи мунаққид С.Табаров, ки

«одатан тақризро оид ба асар ва ё асархой бадеии нав менависанд» мегүяд, розй наметавон шуд. Зеро басо шудааст, ки бо сабабхой гуногун асаре аввал мавриди таваҷҷұх қарор намегирад, баъди гузашти вақт мунаққиди ҳушёре онро тақриз ва баррасы мекунад. Масалан, ҳамин гуна ҳодиса бо эчдиёти нависандай бузурги мо Сотим Улугзода рух дод. Бо сабабхой сиёсий солҳои тұлоний асархой ин адіб мавриди тақризу таҳлил қарор нағирифта буд. Ҳатто таълими эчдиёти ўро дар мактабхой миёнаву олій манъ карда буданд. Оиди баъзе китобхой Құмъя Одина низ чунин ҳодиса рух дод. Дар ин ҳол мунаққид ҳақ дорад ба китоби құхна тақриз нависад ва каму костии онро нишон диҳад.

Тақриз баҳши асари чудогонаи нависанда ё шоире бошад ҳам муаллиф метавонад доир ба паҳлұхой эчдиёти адibe, ки ба мавзұи тақризи ўбевосита алоқаманд аст, сухан кунад. Зимни чунин арзёй ба баъзе аз хусусиятҳои хоси эчдиёти ў ишора кунад. Муқарриз метавонад мағмұи фазилатҳои як асар ва ё яғон паҳлұи онро баҳо диҳад. Дар ин замина барои ин жанр ҳеч маҳдудияте дар миён нест. Баръакс, тақриз имкониятҳои васеи шакливу мундариҷавӣ дорад, ки шароити мусоиде барои ифодаи афкори танқидӣ фароҳам меоварад. Дар ин маврид баҳои муқарриз метавонад маҳсуси асари мавриди тақриз набошад. Ў метавонад ҳангоми омӯзиш ва таҳқиқи асари ин ё нависанда ҳам арзиши бадеии онро муайян кунад ва ҳам ба ин восита мақоми ин асарро дар эчдиёти нависандай мавсуф ё ҷараёни адабиёти ин ё он ҳалқ шарҳ диҳад. Намунаи баргузидай чунин тақризҳо ҳамоно навиштаҳои В.Г.Белинский дар бораи романи «Евгений Онегин»-и А.С.Пушкин ва достони «Чонҳои мурда»-и Н.В.Гогол мебошад. Дар таърихи нақди адабии тоҷикӣ тақризи Раҳим Ҳошим ба қиссаи «Одина»-и С.Айнӣ ҳамин гуна мавқеият дорад. Раҳим Ҳошим дар ин тақриз арзиши бадей ва ғоявии қиссаи устодро муайян карда, равиши мусбати эчодии ўро таъкид кардааст. Ин тақриз, ба эътирофи аҳли таҳқиқ «барои инкишофи минбаъдаи роҳи эчодии нависанда ва ба сӯи адабиёти нави реалистӣ бештар майл пайдо кардани ў ёрӣ» расонд.

Барои навиштани тақризи асил, ки моли адабиёт бошад, ретсепти аниқе нест. Вале омӯзиши амиқ ва коршиносӣ боиси эҷоди тақризҳои ҷолиб шуда метавонад. Ба ҳар ҳол чунин ақидаи муҳакқики рус В.В.Боровский дар ин боб ҷолиб аст. Ӯ менависад, ки «дар бораи асари бадеии нав сухан ронда мо бояд муайян кунем, ки он дар ҳақиқат дар ганчинаи маънавиёти инсоният сарвate ҳисоб меёбад ё не, яъне он дар дараҷаи муайянни бадеӣ меистад, ё не ва агар истад, магар дар ҳақиқат он ганчинаи маънавиёти инсониятро бой гардонда метавонад, яъне ягон чизи нав дода метавонад, ба таври нав, дар шакли нав онро бой мегардонад ё не» (Иқтибос аз рисолаи зикршудаи С.Табаров, с.101). Дар ин гуфта нахуст вазифа ва дуввум таҳуди иҷтимоии ин жанр таъкид шудааст. Дар воқеъ ҳам яке аз вазифаҳои бунёдии ин жанри муҳим ва фаврии нақди адабӣ муайян кардани арзиши ҳунарӣ ва иҷтимоии асари бадеист. Муайян кардани ҷойгоҳи ин асар ва шинохтани қадри ҳунари муаллифи он дар ҳазинай маънавияти мардумист. Аз миёни селаи китобҳо ҷудо кардани асари хубу бад, аз миёни газофагӯиҳо шинохтани ҳарфи дурусту рост ва корсоз кори осон нест. Ин ҷо ҳам дониш, ҳам ҳиммати ҷавонмардона лозим аст. Ҳамчунон ки рисолати тақриз бузург аст, мавқеяти муаллифи он низ саҳт душвор ва тақдирсоз мебошад.

Чунонки ишора шуд жанри тақриз ҳам кӯҳна асту ҳам нав. Агар қалимаи кӯҳна ба собиқаи дур ва пурмояи он ишора кунад, қалимаи нав дар таъкиди имрӯз ва ояндаи он аст.

Замонаи навин, яъне асри XX бо таъсиси ҷопхонаҳои муҷаҳаз, нашрияҳои гуногун, таъсиси рӯзномаву маҷаллот ба интишори ин жанр имконоти фаровоне муҳайё соҳт. Махсусан дар замони Шӯравӣ нашри теъдоди зиёди китоб, маҷаллаву рӯзномаҳо, хоса ройгон аз ҳисоби буҷаи давлат чоп шудани онҳо ба тавсияи ин жанри нақди адабӣ имконоти бесобиқае фароҳам овард. Илова ба ин идеологияи раҳбар, ки зери қудрати ҳизб ва давлат қарор дошт, матбуот ва нашрияҳоро зери султани идеологӣ қарор дода буд. Маҳз дар ҳамин давра идеологизатсияи адабиёт, илм ва ҳунар ҷон гирифт, ки нақди

адабй низ аз ин маърака наметавонист дар канор монад. Аксари тақризҳое, ки дар матбуот чоп мешуданд, фармуда буданд, аз таъсири идеологии раҳбар озод набуданд. Ана ҳамин давра дар нақди тоҷикӣ, аз ҷумла дар тақризниависӣ низ газофагӯиро ривоҷ баҳшид. Бисёр тақризҳое ба майдон меомаданд, ки арзиши аслии асари мавриди таҳлилро ошкорову холисона муайян намекарданд. Асарҳои суст агар мавриди писанди сиёсати зӯргӯ бошанд, шедевр шинохта мешуданд ва асарҳои баргузида, баръакс, номатлуб муаррифӣ мегардиданд.

Бояд гуфт, ки ана дар ҳамин ҷаравён тақриз ҳамчун жанри нақди адабй рисолати аслии хеш - шинохти ҳунари асилро то андозае аз даст дод. Мунаққидон на бо амри вичдон, балки бо фармуди нашрияҳо ба асарҳои дилҳоҳ тақриз менавиштанд. Ҳачми ин гуна тақризҳо низ пешакӣ муайян мешуд. Дар ин ҳол муқарриз маҷбур буд қонуниятҳо ва маҳсусиятҳои тақризро ҳамчун осори илм ва ҳунар фуру гузорад. Ба ҳамин дастур тақризҳои фармудаву беҳуввият хеле ривоҷ пайдо кард. Бисёре аз муҳаққиқон, аз ҷумла С.Табаров ҳачми тақризҳои дар ин давра пайдо шударо ба эътибор гирифта, навъҳои гуногуни тақризро номгузорӣ кардааст (Ниг. ҳамон ҷо с. 102), ки асоси илмӣ надорад. Навъҳои тақризе, ки ин муҳаққиқ ном мебарад, яъне ташреҳӣ (аннотация), микротақриз, автотақриз, радиотақриз, телетақриз ва ғайраҳо, агар воқеан тақриз бошанд, бояд ки тақриз ном гиранд. Аз рӯи ҳачм ба навъҳо ҷудо кардани тақриз корест бебунёд. Тақриз метавонад хуб ва бад бошад. Ҳачми тақриз набояд ба сифати он таъсири манғӣ расонад. Мо дар амалияни нақди адабй бо тақризҳои калонҳаҷм, каммоя ва камҳаҷми бемоя дучор шудаем ва басо мешавад, ки тақризи бузургҳаҷм ва ҳурди арзишманд низ ба майдон меояд. Тақризҳои бузургҳаҷми Белинский ба осори Пушкин магар имрӯз ҳам пурмояву пурарзиш нестанд? Чунин мисолҳоро дар нақди имрӯзai тоҷикӣ низ метавон пайдо кард. Масалан, тақризи калонҳаҷми А.Сатторов ба куллиёти Мирзо Турсунзода имрӯз ҳам ҳарфи дуруст, рост ва боэътибор аст дар ҳаққи устоди назми замони Шӯравии тоҷикӣ. Тақризи дигари ҳамин муаллиф ба

китоби «Заврақи умед»-и Саидалӣ Маъмур, ки чандон бузургҳачм нест, низ дар роҳи муайян кардани равиши ҷустуҷӯҳои Саидалӣ Маъмур ҳарфи арзандааст. Ҳамин равиширо мо дар эҷодиёти мунаққидон X.Шарифов, Р.Мусулмониён, А.Набиев ва дигарон низ мушоҳида мекунем.

Тақризро аксари муҳаққиқон ибтидои нақди адабӣ донистаанд. Вале ба ин андеша, ки гӯё тақриз ҳам жанри нақди адабисту ҳам китобшиносӣ наметавон розӣ шуд. Зоро ин фикр мустақилияти жанрии тақризро халалдор мекунад. Ба ин далел тақриз яке аз жанрҳои собиқадор ва муҳими нақди адабӣ буда, дар роҳи омӯзиш ва таҳқиқи осори бадей, қашфи ҳақиқати бадей ва муайян соҳтани равишҳои тозаи адабиёт мавқеи арзанда дорад. Фазилати дигари ин жанрро очилияти он муайян месозад. Дар ин замина тақриз рисолати раҳнамоӣ, дастурдиҳӣ ва дурнамоӣ дорад, ки ин зиёда муҳим аст.

Тақризи асил андешаҳоеро дар боби ин ё он асар интишор медиҳад, ки арзиши лаҳзайна надошта бошанд. Балки рӯи сухани муқарриз ҳам ҷониби муаллифи китоб бошад, ҳам ҷониби ояндагон. Дар ин замина муқарриз бояд, ки нахуст мавқеяни хунарии асари мавриди назарро муайян карда, арзиши мундариҷаву шакл, ғояву сабк ва тозакориҳои муаллифро бо далелҳо событ намояд.

Тақриз маҳсусан таи даҳсолаҳои охири асри гузашта хеле рушд кард ва дар шаклу мӯҳтавои он тозакориҳои ҷашнгири рӯҳ дод. Маҳсусан ошкорбаёни замони Горбачёв ба ин жанр пару бол бахшид. Таоруфи шарқӣ дар тақризниависии тоҷикий низ то андозае аз байн рафт. Ҳусну қубҳи бисёр асарҳо ҷасурона ифшо гардид. Мутаассифона, даҳсолаи охири қарни гузашта ва оғози асри навин ин жанрро анқарив ба фаромӯши дод. Умуман нақди адабӣ ҳудро аз саҳна ақиб қашид ва аксари мунаққидони варзида ҳомӯши ҳихтиёр карданд. Онҳое, ки гоҳо азми доварӣ ба ҷараёни адабӣ доранд, дар ин ҷода чандон салоҳияти комил надоранд, бинобар ин ҳам суханашон эътиимод ва боварро сазовор намегардад.

Чунон ки ишора шуд тақриз асаре ва ё асарҳои ҷудогонаеро

мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор медиҳад. Дар ин замина мұқарриз қабл аз ҳама бояд ҳунари нависанда ё шоирро дар роҳи оғариниши асари бадей событ кунад, ҳусну қубҳи онро нишон диҳад. Мазмун вағояи асарро ошкор арзёбӣ кунад. Имкон дорад мұқарриз тарзи нигориши адибро мавриди назар қарор диҳад. Ҷустучӯҳо ва тозакориҳо ўро дар сабки баён муйайян созад. Мұқарриз ба асари бадей баҳои воқеъ дода, метавонад чойгоҳи ин асарро дар қиёс бо дигар навиштаҳои адиб ва ё адибони дигар ҳолисона таъйин кунад.

Зимнан бояд ғуфт, ки гоҳо мұхаққиқони таърихи нақд тақриз ва мақолаи таңқидиро аз ҳам тафовут намедиҳанд. Кор то ҷое расида, ки худи муаллифон тақризҳои як замон навиштаашонро дар сурати мақола гирд меөваранд ва ҷол мекунанд. Аксаран ҳангоми дар мақмӯъ хондани чунин тақризу мақолаҳо фарқияти онҳо эҳсос یамешавад. Аз ин далел ба чунин ҳулоса метавон омад, ки ҳанӯз жанри тақриз чандон қонуниятиҳои устуворе пайдо накардааст. Аслан устувории қонунияти ин жанр ва умуман дигар жанрҳои таңқид ҳам ба дониш ва маҳорати мұнаққид вобаста аст. Мұнаққиди ҳунарманд мисли шоири тавоно метавонад тақризро чунон созад, ки як ҳарфи онро натавон бечо кард, чӣ ҷои ихтисори он.

Чунон ки ишора кардем вусъати доираи интизори нақди адабӣ умуман ва тақриз ба ҳусус ба инқишифи соҳаи матбуот алоқаманд аст. Таъсиси рӯзномаву мачаллаҳои зиёд ҳам дар миқёси Шӯравии собиқ ва ҳам дар Тоҷикистон ба рушди нақд, аз ҷумла жанри фаъоли он тақриз мусоидат кард. Ҷун адабиёт, аз ҷумла нақди адабӣ кори таблиғиу идеологӣ ба шумор меомад, ҳизби ҳоким барои пешрафти ин соҳа муттасил ғамхорӣ мекард ва қарорҳои корсоз ба тасвib мерасонд. Аз ҷумла доир ба рушди нақд чандин қарорҳо амалӣ гашта буданд. Маҳз зери таъсири ин қарорҳо дар рӯзномаю мачаллаҳо гӯшаҳои хосе барои интишори маводи нақди адабӣ, аз ҷумла тақриз таъсис гашт. Таи се даҳсолаи охир дар Тоҷикистон низ рӯзномаву мачаллаҳо, аз ҷумла рӯзномаи «Адабиёт ва санъат», мачаллаи «Садои Шарқ» ва г. ба интишори жанри тақриз мусоидат карданд.

ва беҳтарин тақризҳо низ дар ҳамин давра ба майдон омаданд. Маҳз дар ҳамин давра нақди адабӣ бештар саргарми таблиғи масъалаҳои ба сиёсати ҳизб алоқаманд гардид. Ба ифодай дигар, нақд шеваи публисистӣ пайдо кард. Шояд Ҳамин ҳодиса сабаб шуд, ки баъзе муҳакқиқон, аз ҷумла Бочаров низ тақризо ҳамчун яке аз жанрҳои публисистика маънидод кард. Ба ифодай С.Табаров баъзе «мутахассисони соҳаи публисистика намудҳои тақризо бе ягон асоҷу далел ва бурҳони қотеъ ба намуди «назариявӣ» ва намуди «бадей» ҷудо намуда, ба намуди якum тақризҳои дар бораи «асарҳои иҷтимоиву сиёсӣ» ва ба намуди дуввум тақризҳои «роҷеъ ба осори адабиёту санъат» таълифшударо дохил кардаанд». (С.Табаров, ҳамон асар, с. 108). Соҳиб Табаров ин таснифотро «каммантику беисбот» меҳонад. Воқеан ҳам қасоне, ки тақризо жанри публисистика донистаанд, фаромӯш кардаанд, ки ба ҷуз ҷанбаи таблиғотӣ ин жанр ҳусусияти амиқи таҳқиқӣ дорад, балки жанри як соҳаи илми адабиётшиносӣ, яъне нақди адабист. Тақриз метавонад дорои шеваи публисистӣ бошад, вале наметавонад жанри публисистика бошад.

Аз рӯи мавқеъ, моҳият ва рисолаташ тақриз аз жанрҳои масъул ва мураккаби нақди адабист. Чунки муқарриз ба воситаи тақриз сухани аввалро дар бораи ин ё он асари бадей мегӯяд. Ҳарфи ӯ доир ба ин масъала афкори ҷомеъаро ба ҳаракат меоварад. Аниқтараш, ҷомеа оиди ин ё он асари мавриди тақриз таассурот пайдо мекунад. Ин таассурот мусбӣ ё манфист, сазовор ё носазовор ба он чӣ муқарриз навиштааст вабастааст. Ин масъала рисолати саҳти қасбӣ ва инсонии мунаққидро таъқид мекунад. Бинобар ин ҳам касе, ки барои навиштани тақриз қалам ба даст мегирад бояд биандешад, ки ҳам дар назди нависанда ва ҳам ҷомеъа баробар масъул аст. Ӯ бояд, ба қавли Қайси Розӣ «фароҳӯри ҳол» сухан гӯяд. Ба иборати дигар, на ба буда афзояд ва на бударо нодида гирад. Барои он ки сухани ӯ вазн ва эътибор пайдо кунад мунаққиде, ки тақриз мәнависад, бояд дар ҳунари хеш салоҳияти комил дошта бошад. Салоҳияти қасбӣ ӯро аз ҳар гуна ҳарҷу марҷ дар ин роҳ начот ҳоҳад дод.

Зинахое ҳаст, ки муқарриз қабл аз навиштани тақриз бояд аз он боло равад. Зинаи аввал агар салоҳияти касбӣ бошад, зинаи дуюм амали «омӯзиши танқидӣ» (Соҳиб Табаров ифодаи «хониши танқидӣ»-ро истифода кардааст). Муқарриз қабл аз навиштани тақриз бояд асари мавриди таҳқиқро ҷиддан биомӯзад. Муқарриз асарро омӯхта, доир ба он маълумот ҷамъ меоварад. Маълумоти аввал ва асосӣ дар заминаи худи асар бояд ба даст ояд. Дар ин равиш агар асар дар забони асл бошад нусҳаи боеътиноми ба чоп расида ё дастхати муаллифро пайдо ва қиёс қунад. То ки дар матн таҳриф ва ё тардид ворид нашуда бошад. Агар асари мавриди тақриз тарҷума бошад ҳатман бояд, ки нусҳаи тарҷума бо асл муқонса шавад. То маълум шавад, ки мутарҷим кори ҳешро бо диққат ва ҳассосият ба анҷом расонидааст ё на. Сипас, кори асосӣ шурӯй мешавад ва ба суоли аввал, ки тақрибан чунин ҳоҷад буд - «Асар дар бораи чист?» - бояд посух гуфт. Чун ин масъала равшан шуд оиди шакл ва ҳадафи нависандагӣ ё шоир аз эҷоди ин асар маълумот дод. Дар ин равиш бояд муайян шавад, ки масолеҳи асар аз зиндагист ва ё бофтаи ҳаёли муаллиф. Агар аз зиндагист чӣ қайду басте дар тақмили бадеиёти асар рӯх додааст.

Дар равиши «мутолиаи интиқодӣ» ҷанӯд нуктаи муҳими дигар аст, ки ба он бояд эътибор дод: «мутолиаи интиқодӣ» на фақат идроки моро васеъ мекунад, балки бар лаззати мо дар хондани асар меафзояд. Миёни муҳаққиқон чунин фикре ҳам ҳаст, ки баррасии дастон, таҳлили матн ва гирдоварии иттилоъот пиромуни он лаззати моро дар мутолиаи он аз миён мебарад. Ин фикр сареҳ ва дуруст нест. Зоро вақте ба мутолиаи асари манзум ё мансур мепардозем ҷузъҳои онро дар алоҳидагӣ мушоҳида мекунем, корбурди онҳоро дармеёбем ва чи таносубе миёни онҳост дарк мекунем. Илова ба ин асарро дар маҷмӯъ қазоват карда, ба таҳтулматни он таваҷҷӯҳ мекунем. Ба ибораи дигар, мо агар ҷизеро дарк накунем, ки нияти эҷодии муаллиф аст, на аз он лаззат мебарем, на чунин лаззатро ба дигарон таҳмил медиҳем. Дар ин замина барои ба ҳадаф расидан, ҳунари нависандагӣ ва шоирро намудан бояд ба ошкор соҳтани

шевай нигориши асар таваҷӯх кард. Барои муайян кардани ҳадафҳо ё худ рамзу илҳом (агар бошад) зарбоҳанги асар низ мавқеъ дорад.

Муқарриз вақте дар бораи осори асили адабиёт сухан меронад бояд ҳақиқати мусалламеро пешӣ назар дошта бошад: - нависанда оинаи ҳақиқат аст. Ӯ андешаҳо ва воқеиятҳоеро барои хонанда равshan меқунад, ки аз назари ӯ пинҷон будаанд. Ба ифодаи шоиронае «нависанда домани осмони қӯтоҳи зиндагиро, ки бар сари мо хайма зада ва дилгирмон сохта, боло мезанд, ҷаҳонҷое дигарро ба мо менамоёнад то ҷаҳони моро тавсева баҳшад». Муқарриз ҳангоми таҳлил ва тақриз нуқтаи дигарро бояд ба эътибор гирад, ки ҳамон тавре ки донишманд кошифи қонунҳо ва ҳақиқатҳои ин ҷаҳон аст, ҳунарманд низ кошифи суратҳои ҷаҳон аст. Моҳият ва савияи он қашоғиро шинохтан ва ошкор намудан аз ҳадафҳои асосии мунаққиди тақризнивис бояд бошад. Ана дар ҳамин замина муқарриз метавонад пас аз «мутолиаи интиқодӣ» аввал мақсаду мароми муаллифи асарро ошкор созад. Сипас, усули тафсири ҳақиқати фикри бадеии ҳунармандро аниқ кунад. Баъд ба тасниф ва тавзехи фикри бадеии нависанда пардохта, моҳияти диди бадеии онро ошкор созад.

Дар натиҷаи «мутолиаи интиқодӣ» ошкор ҳоҳад шуд, ки нависанда чӣ ибтикоре кардааст? Чӣ маънни тозаero ироъа дода? ва ғайра. Дар ин замина равиши нақди қиёсӣ бояд ба муқарриз қӯмак кунад. Вагарна дастоварди нависанда қадру қимат пайдо наҳоҳад кард.

Ҳангоми навиштани тақриз дастурҳои умумии назарие ҳаст, ки мутааллиқ ба ҳамаи дастандаркорони соҳа аст ва қисман аз онҳо ёд кардем.

Вале мунаққид дар навиштани тақриз мисли муаллифи асари бадеи комилан мухтору озод аст. Ӯ ҳатто метавонад тақризашро ба ягон мушкилоти асари мавриди тақриз ихтисос диҳад ва ё дар вақти навиштан равишҳои эстетикӣ, иҷтимоӣ, фанӣ ва ғро корбаст кунад ва шевай хоси хешро вазъ кунад.

Муаллифони бисёре аз тақризҳо аксаран мазмуни асарро

нақп мекунанд, ки ин амал писандида нест. Таҳлили қиёсі дар заманаи ҳамаи үнсурхои асари бадей мұхимтарин амал бояд бошад. Мутаассифона, аксари тақризхое, ки навишта мешаванд, қолибі буда, аз нақли мазмун, шархи ғалатхои сарфию нахвій, баршумурдані образжо ва әрдхой құзъі оиди шакли асар иборатанду бас. Ин гуна тақризхо на ба мұаллиф ва на ба хонанда дар маърифати моҳияти асар ва ҳунари мұаллиф ҳеч күмаке нахоҳад кард. Ҳол он ки ин амал ҳадафи ислоҳотхохонаи тақризро аз байн мебарад. Усули дақиқи «мұтолиаи интиқодій» ба мұаллифи тақриз имкон медиҳад, ки ҳусну қубхі асар, аз چұмла комиляти бадей, вахдати шаклу мұндарица, тамомияти услубій, пайванди асар бо өөкөншіят, усули образофариній ва ғ.-ро дақиқ мұайян созад. Маңз дар ҳамин равиш мұқарріз метавонад арзиши бадей ва ичтимоии асарро комилан мұайян созад ва мавқеяити мұаллифи онро низ таъйин кунад.

Баъзе аз мұхаккікон, аз چұмла С.Табаров ҳадафи тақризро аслан иборат аз он донистаанд, ки «хонандағон пас аз чопи тақриз дар бораи асар ва ё асархои бадеии нави нависанда тасаввури яклухт пайдо намуда тавонанд» (Ниг. С.Табаров, ҳамон ҷо, с.113). Дар асл рўи тақриз танҳо ба ҷониби хонанда нест. Он ҳунари нависандаро, пешрафт ва заъфи онро ба худи мұаллиф низ менамояд, ки ин зиёда мұхим аст. Ва бо ин роҳ мұнаққидони ҳүшшеру тааҳҳудпеша пеши роҳи дўкондорӣ, газофагүй ва ғайраҳоро мебанданд, ки барои рушди адабу фарҳанг зиёда мұхим аст. Дар вақти әчоди тақриз мұаллиф бояд моҳияти асар ва әрзиши ҳунари нависанда ё шоирро мұайян кунад. Дар партави мұшқилоте, ки илми адабиётшиносӣ, назарияи адабиёт, нақди адабий ба миён гузаштаанд, ҳақиқати ҳунарии осори мавриди назарро мұайян кунад. Танҳо дониши амиқи назариявӣ, бархӯрдорӣ аз таҷриба ва «мұтолиаи интиқодій»-и амиқ дар ин роҳ мұқаррізро муваффақ мекунад.

Мұнаққиди тақризnavис, чунон ки ишора шуд, дар назди чомеа, адіб ва худ рисолати сареҳи инсонй ва касбй дорад. Аз ин мавқеъ масъалаи муносибати мұаллифи мұқарріз ба миён меояд, ки зиёда мұхим аст. Аввалан мұқарріз ҳақиқатеро бояд

шиносад, ки адабиёт, хоса қазоват дар бораи он кори хусусӣ нест. Дар ин равиш вай бояд аҳкоми хоси ахлоқии хешро дар муносибат бо эҷодкор муайян созад, ки асоси онро муносибати соғдилона ва беғараз ташкил медиҳад. Одоби баён, маҳсусан ҳангоми ошкор соҳтани камбудии асар мавқеи хос дорад. Ҳама гуна худсарӣ, ҳавобаландӣ, бедалел эродгирӣ, бузургманишӣ қадри сухан ва мавқеияти муқарризро паст мезанад. Ҳуди тақриз тувоҳи савия ва салоҳияти муқарриз буда, симои инсонӣ ва ҳунарии ўро муайян месозад. Дар замонааш ҳатто В.Г.Белинский тақризро жанри муҳим шинохта, онро дар шинохтани ҳунар ва ҳилқати мунаққид воситай муҳим дониста буд ва таъкид ҳам карда буд, ки «дар омади гап иқор мешавам, ки қисмати муҳим ва бузурги андешаҳои ман дар тақризҳоям ифода шудаанд».

Тарзи оғариниши тақриз низ метавонад гуногун бошад. Ин ҷо сухан аз равияҳои хоси услубии тақризниависӣ меравад, ки танҳо ашҳоси донову ҳушёр ба он муваффақ шуда метавонанд. Маҳсусиятҳои тарзи нигориши тақриз, ки аз қариҳаи ҳунарии муаллиф маншаъ мегирад, ба қонуниятҳои инкишофи ҳуди адабиёт мувоғиқ буда, аз табиати эҷоди бадей берун меояд ва ин ҳодисаро муҳаққиқон мусбат арзёбӣ кардаанд. Ҳамин тавр, тақриз ба гуногуни зоҳирӣ, услубият нигоҳ накарда, «доираи васеи таҳлилу тадқиқ ва таҳқиқу танқид дорад, масъалаҳои муҳимтарину асоситарини асар ва ё асарҳои бадеии навро дар бар мегирад, дорои муҳокимарониҳои дуруст, дақиқ ва равшан мегардад, ба далелҳои асоснок такя карда, ҳақиқати эҷодиёти бадеиро кашф менамояд» (С.Табаров, ҳамон ҷо, саҳ. 115).

Жанри тақриз аз он ҷиҳат низ муҳим ва пурарзиш аст, ки вай мавқеияти пешоҳангӣ ва ислоҳотҳоҳӣ дорад. Дар ин замина низ мунаққиди тақризниавис бояд мавқеи дурусту рост дошта бошад, вагарна беэҳтиётӣ, ҳақношиносӣ, муросокорӣ, ғаразҳоҳӣ метавонад ё боиси маҳви истеъдод шавад ва ё ба косибию ғазофагӯй роҳи васеъ кушояд. Тақризи пурмӯҳтаво, ҳоҳ танқидӣ бошаду ҳоҳ таърифӣ, агар бодалел бошад ба рушди истеъдод ва ҷараёни адабиёт мусоидат мекунад. Агар фазилатҳои

муқобил дошта бошад монеъи пешрафти адабиёт хоҳад шуд. Ғаразхоҳӣ, гумроҳӣ ва ҳақношиносии муқарриз муҳити эҷодиро носолим сохта, миёни эҷодкорон тухми кинаву нифоқ мекорад. Дар амалияни нақди тоҷикӣ, аз ҷумла тақризниависӣ чунин ҳодисаҳо бисёр мушоҳида мешавад. Басо шудааст, ки асари ноҷизи нависанда ё шоире мавриди таҳсину таъриф қарор гирифта, баръакс, китоби муғиди шоире ё нависандае ноодилона танқид шудааст. Барои мисол ду тақризи мунаққид С.Табаровро ба китоби ашъори Бозор Собир ва Ҳадиса мисол мегирем. Шаҳсияти инсонӣ ва ҳайсияти шоирии Бозор Собир ва маҳорати ў барои хонанда равшан аст. Хонандай оғоҳ низ медонад, ки қудрати суханварии Ҳадиса то кучост?! Мутаассифона, хислати кинтузӣ мунаққидро ба он овардааст, ки чӣ қадар тавонад ба шеъри Бозор ҳӯрдагирий кунад, ҳусни шеъри ўро набинад. Мавқеяти шоирии ўро зери суол қарор дихад, ки ҳеч асосе надорад. Баръакс, аз шоираи миёнаҳол Ҳадиса шоираи «соҳибэъчоз» созад, ки ба ҳақиқати ҳунари ў сухани мухолиф аст. Ба ҳамин амал монанд тақризҳои мунаққид ва адабиётшиноси маъруф А.Сайфуллоевро ба қиссаи шӯрангези Сотим Улуғзода «Ривояти сүфдӣ» ва романи Ҷумъа Одина «Гузашти айём» метавон зикр кард. Ғараз ва тобеияти сиёсӣ ба мақомоти раҳбар ва идеологияни носолим мунаққидеро, ки аз асрори ҳунари асил боҳабар аст, ба роҳи хато андоҳт ва боиси озори ин ду нависандаи боҳунар гардид. Ин гуна тақризҳо эҷодкорро метавонад аз роҳи мустақими эҷодӣ берун барад ва ё боиси аз байн бурдани истеъдодҳои комил шавад.

Омили муҳими дигаре, ки барои интишор ва таъсири тақриз ҳам дар муҳити ҷомеа ва ҳам муҳити адабӣ қўмак мекунад, тарзи нигориши он аст. Мунаққиди доно ва ботаҷриба сабки хоси хешро дар эҷоди тақриз тарҳ медиҳад. Вай мекӯшад, ки тақризаш хоно, бодалел ва дикқатангез бошад. Хонанда онро ҳам бо шавқ хонад ва ҳам ба андешаҳои муаллиф эътимод пайдо кунад. Андешаҳои интиқодии ў боиси ислоҳи камбудиҳо ва пешрафти шоири нависанда шавад. Дар ин замина метавон тақризҳои донишмандони маъруфи адабиёт Муҳаммадҷон Шукуров, Ҳолиқ

Мирзозода, Расул Ҳодизода, Атахон Сайфуллоев, Ҳудой Шарифов, Раҳим Мусулмонқулов, Абдунабй Сатторов, Абдухолиқ Набиев ва дигаронро зикр кард. Тақризи муфассал ва пурмӯҳтавои М.Шукров ба нахустмаҷмӯаи Сорбон пеши роҳи майлони номатлуби муболиға дар ифшои яъсу ноумедиро дар эҷодиёти ў боздошт ва нависандаро ба ҷустуҷӯи роҳҳои тоза ҳидоят кард. Ин аст, ки аҳамияти тақриз дар пешрафти адабиёти фаровон аст. Муқарриз дар баробари қадршиносӣ аз адабиёти асил пеши роҳи интишори асарҳои сусту бемояро мегирад. Шахсиятҳои асили ҳунариро қашф ва ба равнақи адабиёти асил мусоидат мекунад. Ба чунин андешаи мунаққид С.Табаров розӣ шудан мумкин аст, ки «тақризи барҷаста ҳама вақт қиммат ва моҳияти ғоявию бадей, таззодҳои гуногуни ҳалли задухӯрду низоъҳо, сужету устуҳонбандӣ, унсурҳои образофариву предметнокӣ, забону наҳв, санъату воситаҳои тасвири бадей, поэтика ва умуман методу услуби асар ё асарҳои бадеии навро бо тавасути маҳорати эҷодии мунаққиди қасбии асил муайян мекунад. Дар натиҷаи эҷоди тақризҳои барҷаста оид ба як ва ё якчанд асари бадей ва ё ин ки дар натиҷаи ба вучуд омадани муқарризони боистеъдод тақризҳо тадриҷан чӣ шакли илмиву синтезӣ ва чӣ адабиву бадей ва эстетикий пайдо мекунанд, ки баъдҳо онҳоро ҳам мутахассисони академӣ (адабиётшиносону мутахасси-сони таърихи адабиёт), ҳам мунаққидону публисистон (журналистон) ба таври фаровон истифода мебаранд. Ва баъдҳо дигарон чунин хулоса ва натиҷаҳои нахустини тадқиқиву таҳқиқӣ ва танқидии муқарризонро дастгирӣ мекунанд ва давому инкишофт медиҳанд» (С.Табаров, ҳамон асар, с. 119).

Тақриз аз ҷиҳати ҳусусияти таҳлилӣ метавонад мусбат ва манғӣ шавад. Тақризи мусбат асосан дар дастгирии асари хуби бадей навишта мешавад ва дар он бештар ҳусни асар мавриди таҳлил қарор мегирад. Дар таҷрибаи эҷодии баъзе мунаққидон чунин ҳолат низ ба назар мерасад, қи онҳо ба асари суст тақризи мусбат навиштаанд. Масалан, тақризи А.Сайфуллоев ба романи Ҷ. Икромӣ «Хатлон» ҳамин гуна аст. Тақризи С.Табаров ба китоби ашъори Ҳадисаро низ дар ҳамин радиф метавон ном бурд.

Тақризи манфī ба асархoe навишта мешавад, ки ба талаботи адабиёти асил ҹавобгū нестанд. Номувофиқатии комиле дар шаклу мазмун, усулу нигориши нависанда ба назар мерасад. Асар арзиши бадей надорад ва нүксонҳои чиддӣ дорад. Тақризи А.Сатторов «Контрамот ё қатори шутур» намунаи хеле ҷидии ҳамии гуна тақриз аст. Гоҳо мешавад, ки мунаққиде аз бесалоҳиятӣ ва ё ғараз ба асари пурагиши тақризи манфī менависад, ки амали ӯисамдида набуда, ба эътибори сухани мунаққид ҳалај вўрид месозад. Тақризи ёдшудаи С.Табаров ба китоби ашъори Бозор Собир аз ин қабил аст.

Тақризро миёни асари тозаэҷод ва хонанда ба масобаи ӯул шинохтаанд. Ин ба он маънист, ки муқарриз шояд аввалин касе бошад, ки доир ба ин ё он асари тозатаълиф аввалин маълумотро ба ихтиёри хонанда мегузорад. Хонандаро барои хондан ва донистани чунин асар таблиғ мекунад. Аз ин ҷиҳат муқарриз бо эҷоди тақриз рисолате дорад, ки нахуст хонандаро аз маҳсусиятҳои асари бадей огоҳ кунад, сонӣ асарро аз ҷиҳати шаклу мазмун, мавзӯю ғоя, бадеиёт ва сабк таҳлил сохта ҳусну қубҳи онро ба хонанда намояд ва арзиши иҷтимоии онро сарҳ муайян созад. Агар тақризниавис чунин рисолатро анҷом дихад фикири ӯ миёни чомеа эътибор пайдо ҳоҳад кард.

Акнун роҷеъ ба шакли тақриз чанд сухан бояд гуфт. Муҳимтарин унсури шаклии тақриз забон аст ва сухан унсури забонии он. Агар аз ин мавқеъ тақризро арзёбӣ кунем он бояд забони фасех, иҷчам ва қасбӣ дошта бошад. Муқарриз бояд аз муғлақбаёнӣ, истифодаи истилоҳоти номашрӯъ ҳазар кунад. Чун сухани ӯ аз боби адабиёт аст ҳарфаш низ бояд рангин, пурмазмун ва дикқатангез бошад. Зиёдагӣ ё худ анбориши фазилати тақриз нест. Тақриз чун нишон дорад ҳарфи муқарриз ҳам бояд нишонрас бошад. Аз ин ҷиҳат интиҳоб ва корбурди қалимот, хоса истилоҳоти соҳавӣ аз муқарриз дақиқкории хосро талаб мекунад.

Соҳтмон ё худ устухонбандии тақриз хосу устувор аст. Вай чун асари комил, ки мазмун ва мундариҷаи устувори яклухт ва ягона дорад, шакл мегирад. Маъний ва афкори воҳиди адабӣ

чузъҳои онро ба ҳам мепайвандад ва тамомияти шаклию маънавӣ мебахшад. Аз ин ҷиҳат онро бо бисёр аз жанрҳои сирф бадей монанд кардан мумкин аст. Пургӯй хоси ин жанр нест, балки бисёрсухани соҳтмони онро суст ва парешон месозад. Муҳимтарин унсури тақриз фикр аст. Фикре, ки бо далел бошад ва даъвои муқарризро комилан событ созад. Муқарриз дар мавридҳои баҳснок метавонад ба мулоҳизоти дигарон исти nod кунад, онро иқтибос кунад. Вале тақриз сӯистифода аз иқтибосро намеписандад.

Мунаққид С.Табаров дар рисолаи дастуриаш «Асосҳои назариявии танқид» навъҳои жанри тақризро гурӯҳандӣ мекунад ва дар ин замина таҷрӯҳот (аннотатсия) кутоҳтақриз ё микротақриз, мусаннифтақриз ё автотақриз, тақризи пӯшида, радиотақриз ва телетақризро ном мебарад. Ба андеҷаи мо ба навъҳо ҷудо қардани тақриз асоси боэътимод надорад. Агар тақриз ҳамчун жанр қонуниятҳои худро дошта, шакли комил пайдо карда бошад, навъҳои онро дар асоси қадом қонуният мо меҳинёсем. Онҳо ҳамон тақриз ҳастанд, бояд тақриз бимонанд. Ҳусусият ё худ мақсади истифода ва тааллуқоти ихтисосию соҳавӣ ба мо дастур намедиҳад, ки ин жанрро ба навъҳо қисмат кунем. Дар қадом шакле набошад, ба воситаи қадом дастгоҳи расонай пахӯш нашавад, тақриз бояд фазилатҳои аслии хеҷро нигоҳ дорад. Вай, қабл аз ҳама, чун жанри нақди адабӣ, ки илми хоси таҳқиқи адабиёт аст, амал карда, арзиши осори ҳунариро муайян созад.

МАҚОЛА

Яке аз жанрҳои бунёдӣ ва муҳими нақди адабӣ мақола аст. Мақола бо қонуният ва ҳусусиятҳои хоси худ аз дигар жанрҳои нақди адабӣ фарқ дорад. Фарқияти аввали он дар шакл бошад, тағловути ҷиддии он дар мазмун ва мӯҳтавои он аст. Ҳамчунин мақола шакли устувор ва забони қавии илмӣ дорад. Он дар асоси қонуниятҳои устувори илми адабиётшиносӣ, назарияи адабиёт

ва улуми эстетикий навишта шуда, чанбаи қавии таҳқиқиу таҳлилий дорад. Доираи масъалаҳое, ки мақола фаро мегирад, нисбат ба жанрҳои дигар васеъ буда, усули таҳлилу баррасӣ низ моҳиятандараси фарқ мекунад. Мақолаи нақди адабӣ ба омӯзиш ва таҳқиқи осори адабӣ, назму наср, асарҳои ҷудогонаи шоири нависандагон, масъалаҳои равишҳои хоси ҷараёни адабӣ, мушкилоти мушаххаси эҷодиёти ин ё он адаб, маҳсусиятҳои ҳунари ў ва ғайра баҳшида шуда, таҳқиқи ин масъалаҳо бо назардошти мушкилоти умдаи нақди адабӣ, аз ҷумла пайравӣ ва қиёс, масъалаҳои усули тасвир, маҳорат ва ғайра анҷом мепазирад. Аслан доираи мавзӯи таҳқиқро дар мақола мунаққиди адабӣ тарҳ медиҳад ва мувофиқи завқу салиқа онро ҳаллу фасл мекунад. Вале масъалаҳои муҳими назму наср ва худи нақди адабӣ метавонанд мавриди омӯзиш ва арзёбӣ қарор гиранд, масалан, мушкилоти инкишофи наср, аз қабили мағҳуми наср ва шарҳу тафсирӣ он, мазмуну мундарриҷаи осори бадеӣ, ғоя ё худ дарунмояи асар, усули ифшои дарунмоя, анвои насли бадеӣ: насли воқеъагаро, таҳайюлӣ ва ғ., жанрҳои наср, меъёрҳои санчиши наср, насли ҳақиқатгуна ва савқи оғарандагии нависандагон, насли тамсилӣ, мавқеи шахсият дар наср ва ғайраву ва ҳоказо метавонад аз мавзӯи таҳқиқи мақола бошад. Ба ин монанд мушкилоти шеър, нақд ва сабку равияҳои ҳунарӣ низ барои мақола мавод дода метавонанд.

Жанри мақолаи нақди адабӣ дар замони Шӯравӣ зери таъсири идеологии ҳоким шакл гирифт ва инкишофт ёфт. Асосҳои назарӣ ва методологии онро илми ҷаҳоншиносии коммунистӣ муайян мекард. Мувофиқи талаботи ин илм адабиёт аз нигоҳи табақабандии ҷомеа ва ба ҳисоб гирифтани манфиатҳои синфи ҳоким таҳлилу тафсир мешуд. Дар бисёр мавридиҳо ин усули таҳқиқ арзишҳои умумии инсонири сарфи назар мекард.

Ҳадафҳои табақотӣ муҳимтарин маҳаки эътибор буд. Худи адабиёт низ зери таъсири саҳти идеологӣ ва ҷорҷӯбайи роҳбарии дастгоҳи ҳоким қарор дошт. Ин тамоюл ҳам адабиёт ва ҳам нақдро дар ҳоли дастbastа ва дастнigар қарор дода буд. Мутаассифона, агар мақолаҳои ин солҳо таълифшударо

баррасӣ кунем, мебинем, ки зери таъсири идеологияи ҳоким ҳатто бисёре аз мунаққидони номии мо дар шинохти ҳақиқати ҳунарӣ ноком мондаанд.

Парастиш ва таблиги манфиатҳои табақоти боис ва омили равнақи газофагӯй, дӯкондорӣ, бӯқаламунӣ ва беҳунарӣ гардидааст. Танҳо зикри яке аз масъалаҳои бунёдии адабиётшиносӣ, аз ҷумла нақди адабии мо мушкилоти ҷадидия ва моҳияти адабию иҷтимоии он коғист, ки сардаргумии аҳли таҳқиқ собит шавад. Ҳақиқати ин равияни адабию иҷтимоӣ, мутааасифона, то ба имрӯз комилан ошкор нашудааст.

Ин таҷрибаи талҳи таъриҳӣ, ки назария ва амалияи илми мо, хосса нақди адабӣ аз сар гузаронд, моро ҳушдор мөдиҳад, ки дар асоси назардошти усули шинохти ҳақиқати ҳунарӣ ва манфиатҳои умумибашарӣ равиши тоза ва ба таҷрибаи беҳтарин мактабҳои нақди адабиёти дунё асосёфтаро рушд баҳшем. Боиси таассуф аст, ки дастури таълимии мунаққид ва адабиётшинос С.Табаров «Асосҳои назарии танқиди адабӣ», ки соли 1999 дар замони дигаршавии нуқтаи назарҳои бунёдӣ ба адабиёт ва улуми он таълиф ва чоп шудааст, низ комилан зери таъсири идеологияи кӯҳна ва нифоқандоз танзим шудааст. Ин равияни таҳқиқ ба сабаби он ки ҳадафҳои асили ҳунарӣ ва аҳдофи умумибашариро дунбол намекунад, матлуб ва коршоям наметавонад бошад. Беш аз ин монеаи ҷиддиест дар пешрафти адабиёт ва маҷмӯи назарҳо оид ба адабиёт. Аз ҳамин мавқеъ донишманди зикршуда моҳият ва ҳадафи жанри мақоларо муаяян меқунад. Масалан, ў менависад: «Асосҳои илмиву назариявӣ ва амалии мақолаи танқиди адабӣ дар якҷоягиву ҳампайвандӣ бо ҳамаи намудҳои илми адабиётшиносӣ ва худи танқиди адабӣ, дар ҳампаҳлӯ будани қонунҳои адабиву бадей ва эстетикий ва танқидӣ, дар ягонагии назарияву амалияи эҷодиёти адабиву бадей ва монанди онҳо бо он илмҳо шакл мегиранд. Офариниши мақолаи танқиди адабӣ, ки бевосита таҳлилу таҳқиқи ҷараёни адабии мусосирро дар бар мегирад, ҳам бо мавқеи синфию ғоявӣ, адабиву эстетикий, ахлоқиву иҷтимоии чӣ асар ё асарҳои бадей, чӣ нависандагон ва чӣ

чараёни адабиёти чорй ва ҳам бо дақиқияту ҳаққонияти афкори гоявию синфй ва чаҳонбинии иҷтимоиву фалсафии маллифон, алоқаманд аст, чунки пеш аз ҳама мавқеи синфиву сиёсӣ майлони гоявию бадей, эстетикӣ ва ҳақиқати эҷодиёти адабиву бадей ростиву дурустии таҳлилу таҳқиқ ва танқиди мунаққид ва мақоми мақолаи ўро дар таърихи танқиди адабӣ ва дар зимни он дар таърихи адабиёти ҳар як ҳалқу миллат муаяян мекунанд. Дар акси ҳол муҳокимаронҳои дурӯ дарози мунаққид дар ин ва ё он мақола гапҳои хушку ҳолӣ ва յодаркорро ба ёд меоранд ва бо ҳамин меъёри ҷамъбастнамоиву ҳулосабарорӣ, таҳлили мушаххаси илмиву эстетикӣ ва манифести мукаммали гоявию фалсафӣ ва адабиётшиносиро аз даст медиҳанд». (С.Табаров, ҳамон ҷо, с. 131). Чунон ки аз иқтибоси тӯлонӣ ва муғлақ бармеояд, муҳаққиқ тамоми ҷидду ҷаҳдашро дар боби «ростиву дурустии таҳлилу таҳқиқ ва танқиди мунаққид», пеш аз ҳама ба «мавқеи синфиву сиёсӣ, майлони гоявию бадей, эстетикӣ ва ҳақиқати эҷодиёти адабиву бадей» вобаста медонад, ки хилофи донишҳои умумибашарӣ доир ба адабиёт, аз ҷумла назарияи таҳлилу таҳқиқи он мебошад.

Мақола дар қадом шакл ва услубе нигошта нашавад, чӣ майлон ва ҳусусияте надошта бошад, бояд назари сарҳо ва дурустро оиди осори ҳунарӣ талқин кунад. Дар ин маврид ҳуди мақола, ки осори ҳунар ва илм аст, бояд адабиётро танҳо аз мавқеи ҳунари асил ва илмӣ дур аз хостаҳои табақотӣ баррасӣ намояд. Ҳимин гуна мавқеяите, ки бисёре аз равишҳои нақди адабии замони Шӯравӣ дошт, бо тағири меъёрҳои иҷтимоӣ ҳақиқатмонандии ҳудро аз даст дод, балки ағлаби нависандагон ва мунаққидоне, ки дар ин замина содикона ва ҷонфидаёна фаъолият карданд, имрӯз дар ҳоли мутазалзил қарор доданд. Бисёре аз онҳо дар тардиданд, ки ҷунун усули шинохти осори ҳунарӣ ҷузъ ва аносиро бунёдӣ ва мондагори ҳунар ҳаст ё на? Дар ин боб ҷавоб ягона аст: на! Ба ёд оваред, чӣ қадар кутуб ва мақолаҳои интиқодӣ дар боби адабиёти воқеъагиро навишта шуданд ва нақди социологизми вулгар қонунияти ин шевай таҳқиқро собит кард. Мутаассифона, зери таъсири ҳамин равияи

носолим нақди точкӣ равиши диди худро ба ҳадафҳое мутаваҷҷеҳ соҳт, ки арзиши ҳунарӣ ва ахлоқиву умумииинсонӣ надоштанд. Танҳо солҳои ҳаштод бознигарӣ ба меъёрҳои ҷиноҳти адабиёт рӯҳ дод, ки бар асари фоҷиаҳои сиёсии солҳои баъд чандон рушд накард.

Дар ҳар сурат донишманде чун Муҳаммадҷон Шукuros солҳои охир дар ин замина як силсила мақолаҳои судманд ва пурмӯҳтавое навишт, ки зовияни тозаи дидро дар нақди точкӣ тарҳ медиҳад.

Касоне, ки дунболи сухани мо ҳастанд, интизор доранд, ки мо таърифи аниқе барои мақола қоил мешавем, то тафовути онро аз жанрҳои дигар комилан равшан созад. Албатта, мо дар бораи маҳсусиятҳои ин жанр ишораҳои мухтасаре кардем. Вале як мулоҳизаи донишманди амрикоиро бояд ба эътибор гирифт, ки аз ҷумла мегӯяд: «бисёре аз файласуфони ҳунар (зебоишиносон) дар бораи тамоми ҳунарҳо тафсири мушобеҳе ироҳа додаанд. Масалан: мутлақан озмоиши мувваффақе дар заминаи ҳунари тарроҳӣ ё наққошӣ вуҷуд надорад магар он ки қобилияти ҳунарманд дар қабулондани онҳо ба мо бо тавғиқ ҳамроҳ бошад...» Чунин тавғиқ ба мұнаққиди адабие, ки мақола ё асари дигаре дар бораи адабиёт менависад, низ бояд ҳамроҳ бошад. Ин тавғиқ дар диди хоси ӯ зоҳир мешавад. Ҳамчунон ки мо аз ҳунарманд тақозо мекунем, ки «шабоҳате аз воқеиятро биофаринад», муаллифи мақола низ бояд роҳу равиши ин шабоҳатофаринӣ ва моҳияти ҳунарии онро ошкор созад. Агар мұнаққид чунин савқе дошта бошад мақолай ӯ ҳамчун намунаи осори илмӣ доир ба адабиёт пазируфта ҳоҳад шуд.

Дар таърихи нақди адабӣ бо Белинский, ки туфоне дар ин илм ба вуҷуд овард, ҳамин гуна тавғиқ ёр буд. Мұнаққиди фаронсавӣ Сент Бёв бо мақолаҳояш нақди дунёро таҷдид бахшид. Дар нақди мусоири тоҷкӣ мақолаҳои М.Шукuros, Р.Ходизода, А.Сайфуллоев, Х.Мирзозода, Х.Шарифов, А.Сатторов ва дигарон ҳаддалимкон арзише доранд. Дар мақолаҳои эшон мӯҳимтарин масъалаҳои адабиёти мусоир, аз ҷумла равишҳои тозаи наср, усули диди бадей, шахсият ва

шахсиятпардозӣ, жанри ҳикоя ва ҳунари нависанда, сабки нигориш, шеъри мусоир ва бурду бохти он вағӣ. мавриди арзёбӣ қарор гирифтаанд.

Бояд гуфт, ки бунёди мақолаи нақди адабиро асоси илмии он ташкил медиҳад. Мунаққид ҳангоми навиштани мақола донишҳои назарии бунёдии соҳаро бояд ба эътибор гирад ва танҳо дар ҳамин замина мақолаи ўмуваффақият пайдо карда метавонад. Бинобар ин ҳам касе, ки ба ин амал даст мезанад, бояд назария ва таърихи адабиёт, ҳамчунин таърихи нақд, донишҳои фалсафӣ ва ғро аз бар кунад. Доир ба таърихи инкишофи чомеаи инсонӣ маълумоти дақиқ дошта бошад. Дар ҳамин замина мунаққиде, ки ба омӯзиш ва арзёбии адабиёт ва осори адаби форсии тоҷикӣ машғул аст, боясти нахуст адаби форсии тоҷикиро хуб донад, аз равишҳои ҷрлиби афкори адабии ин ҳавза боҳабар бошад, сониян мухимоти улуми сегонаи адабии пешин, назарияи шеъру насли имрӯза, мухимтарин масъалаҳои шеъру адаби ҳозира, мушкилот ва равишҳои бунёдии нақд, аз қабили мувозана, сирқот, қиёс ва татбик, равишҳои иҷтимоӣ, эстетикий, фанниӣ, таъриҳӣ ва ғайраро бояд донад. Танҳо дар ҳамин сурат мақолаи ўарзиши илмӣ, таъриҳӣ ва адабӣ пайдо карда метавонад.

Усули озмудаи нақди осор дар роҳи эҷоди мақола мавқеяни хос дорад. Масалан, усули мушоҳида ё таҳлили ҷузъӣ ва таҳлили ҷомеъ ё ҷамъбастиро метавон тафсир кард, ки дар нақди мифаровон истифода шудааст. Мунаққид қабл аз эҷоди мақола аввал ба таҳлил ва таҳқиқи ҷузъҳои асар пардохта, сипас ба таҳлили ҷомеъ мепардозад ва ҳақиқати осори ҳунариро дар ин замина ошкор ва арзёбӣ мекунад. Ин усули таҳқиқро, ки аз ҷузъ ба кул гузаштан низ мегӯянд, мо дар амалияи эҷодиёти мунаққиди маъруф М.Шукуров барҷаста мушоҳида мекунем. Ин донишманд дар мақолаҳои бунёдиаш, ки ба таҳқиқи масъалаҳои инкишофи насрӯ назми тоҷикӣ баҳшида шудаанд, равиши хосеро дар эҷоди мақолаи нақди адабӣ вазъ ва таҳқим баҳшид.

Дар заминай таҷрибае, ки ҳосил шудааст, метавон хулоса кард, ки «мақола ҳамчун жанри танқиди адабӣ дар устухонбандӣ

яклухту мураттаб шакл мегирад ва ҹанбаву паҳлӯҳои мантиқан
ниҳоят пуркүвватро доро мебошад. Мунаққид одатан дар мақола
ба баёни фикрҳои субъективӣ ё ки ба қайдҳои лирикӣ ва ё ки ба
овардани далел ва бурҷону мисолҳо, ки ин ҳрдисаҳо бештар ба
тақриз хос мебошанд, аҳамияти зиёд намедиҳад. Дар мақолаи
танқиди адабӣ одатан таҳлилу тадқиқ ва таҳқиқу танқиди фикру
ақида, ҷаҳонбиниву гоя, маҳорату санъати эҷодии санъаткор
мақоми муҳимро ишғол мекунад. Бинобар ҳамин дар мақолаи
танқиди адабӣ ҹанбаву паҳлӯҳои мантиқии тадқиқу таҳқиқу зиёд
гардида, дар ғунҷоиши афкори илмӣ, назариявӣ, фалсафӣ ва
эстетикии мунаққид меафзояд» (С.Табаров, ҳамон ҷо, с.133).

Жанри мақола дар нақди адабии тоҷикий асосан солҳои бисти
асри гузашта ба вучуд омад. Солҳои панҷоҳу шаст ин жанр аз
чиҳати шакл ва мазмун инкишофт ёфт. Солҳои баъдро давраи
авчи инкишофи ин жанр метавон ба Ҷумор овард.

Мунаққид С.Табаров дар бораи мақола сухан ронда аз ҷумла
менависад, ки «мақолаи танқиди адабӣ сайри таърихии дуру
дарозро аз сар гузаронида, дар муддати даҳсолаҳо шаклҳои
жанрии нав ба нав пайдо карда истодааст. Аҷаб нест, ки бо
мурури замон қисме аз он щаклҳои жанрӣ ба жанрҳои мустақили
танқиди адабӣ мубаддал гарданд. Бинобар ин имрӯзҳо мақолаи
танқиди адабиро ба навъҳои қайдҳои танқидӣ, мақолаи
назариявӣ, мақолаи ҷаҳонӣ, сармақояни адабӣ-бадеӣ ва танқидӣ,
танқиди танқид ва монанди онҳо ҷудо мекунанд». (Ҳамон ҷо, с.
133). Мунаққид омили ба жанрҳои алоҳида қисмат кардани
мақоларо ба масъалаҳои дарки моҳияти ҷамъияти, иҷтимоӣ,
тарбиявӣ, эстетикий, ахлоқӣ ва дигар паҳлӯҳои адабиёти бадеӣ,
баёну таъқиди фикру андеشاҳои фалсафӣ, эстетикии
адабиётшиносии мунаққид оид ба ҳодисаҳои рӯзмарраи адабии
давраи мушаҳҳаси адабиву таърихӣ аз рӯи вазифаи методу
чараёни эҷодӣ, тарзи баён, сабку услуб, навовариҳои эҷодӣ ва
ғайраҳо» вобаста медонад ва дар ин замина ҷанрҳои қайдҳои
танқидӣ ё қайдҳои мунаққид, мақолаи назариявӣ, мақолаи
публисистӣ, муқаддима ё сарсухан ва охирсухан, танқиди
танқидро ҷудо мекунад ва дар бораи онҳо маълумот медиҳад.

Ба назари мо он чи ки мунаққид сабаби тақсимоти жанр медонад вай бояд сифат ё хусусияти мақоларо муйян кунад. Он наметавонад омиле бошад, ки қонунияти ба вучудои шакли жанриро таъйин кунад. Аз ин мавқеъ мақолаи нақди адабӣ аз ҷиҳати хусусият ё рисолати худ метавонад назриявӣ, ҷашнӣ ва гайра бошад. Масалан мақола метвонад масъалаҳои назариро ба миён гузорад, дар арафаи санаи зодрӯзи адibe таълиф шавад ва ё дар матбуот ба сифати сармақолае оиди ягон мушкилоти адабӣ ба чоп расад. Ба ифодаи мунаққид С.Табаров шакли жанрии танқиди танқид низ ҳамон мақолаест, ки оиди бурду боҳт ва ё мушкилоти нақди адабӣ навишта мешавад. Агар ба ҷунин усули таснифоти муҳаққиқ пайравӣ кунем, шаклҳои жанрии мақоларо беохир давом додан имконпазир аст, ки амали бемаъние беш наҳоҳад буд.

Мақолаи нақди адабӣ ба қадом муносибате навишта шавад вай бояд дар заминаи қонуниятҳои мушаххаси илмӣ эҷод гардад. Суҳани ҳарза оид ба адабиёт набошад. Дар қадом мавриде эҷод нашавад, ҳоҳ дар ҷашни адаб бошад, ҳоҳ назарӣ ва ғ. пеш аз ҳама бояд асоси комили назарӣ дошта, бунёди илмии он қавӣ бошад. Оиди асари ҷудогона ва ё эҷодиёти шоири нависандае ҳарфи бавазну бодалел шинохта шавад.

Чунон ки дар боло ишора шуд мунаққид дар мақола имкон дорад ба масъалаҳои эҷоди бадей, аз ҷумла савияи ҳунарии нависанда ё шоири даҳл кунад. Аз ин мавқеъ гумон меравад, ки ҳамаи мақолаҳо дар бораи адабиёт ё эҷодиёти адibe сирф мусбат ҳоҳанд буд. Ин гуна мақолаҳои аксаран муросокорона дар нақди адабии мо фаровонанд. Вале мақолаҳои сирф манғӣ ҳам буда метавонанд, ки оиди ягон масъала навишта мешаванд. Ба ҳамин монанд мақолаи мунаққид Ҷӯраҳон Бақозода «Қисса аз баҳри дафъи малолат нест»-ро метавон ёд кард, ки саропо дар танқиди мавқеи нависандагии Ю.Акобиров дар эҷоди романи «Дунё ба умед» навишта шудааст. Муаллиф дар ин мақола дар мисоли ин роман масъалаи сирқот, таворуди афкор, таъсирбардорӣ ва гайраро ба миён гузошта собит мекунад, ки нависанда на фақат аз сарнавишти Бадриддинҳоҷа (тимсоли

Айнӣ) ҳарфи тозае нагуфтааст, балки саҳифаҳои комилро аз «Ёддоштҳо»-и Айнӣ рӯбардор карда, ба сирқот роҳ додааст.

МУКОЛАМА

Муколамаро чун жанри хоси нақди адабӣ метавон ёд кард, ки дар даҳсолаҳои охир хеле инкишоф ёфт. Жанри муколамаи нақди адабӣ дар шаклҳои гуногун зоҳир мешавад. Гоҳо дар сурати баҳси ду тараф ё адибу мунаққид ё адибу адиб ва ё мунаққиду мунаққид воқеъ мешавад. Ин ду нафаре, ки муколама мекунанд, метавонанд доир ба мушкилоти ҷолиби адабӣ мунозира кунанд. Асари ҷудогонаеро мавриди гуфтугӯ қарор диҳанд ва ё масъалаҳои муҳталифи адабу ҳунарро қазоват кунанд.

Муҳаққиқон замони пайдоиши муколамаро ба пайдоиши матбуот, маҳсусан рӯзномаву маҷаллаҳо марбут медонанд. Интишори ин жанр дар адабиёти рус ба номи В.Г.Белинский ва Н.А.Добролюбов саҳт алоқаманд мебошад. Дар даврони Шӯравӣ ин жанр, ки аз жанрҳои хоси журналистика низ мебошад, хеле тавсия пайдо кард. Дар нақди адабии тоҷикӣ низ ин жанр мавқеъияти устуворе ёфт. Замони зуҳури онро ба эҷоди «Мунозира» ва «Баёноти сайёҳи ҳиндӣ»-и Абдурауфи Фитрат метавон пайваст, ки ин ҳар ду намунаи насрни публицистии нави тоҷикӣ ҳастанд. Дар замони рушди адабиёти навини тоҷикӣ муколама яке аз жанрҳои фаъоли нақди адабӣ буд, ки масъалаҳои муҳими ҳаёти фарҳангӣ ва адабиётро ба миён мегузошт.

Муҳаққиқон намудҳои гуногуни ифодаи муколамаро ба мушоҳида гирифтаанд. Масалан, яке аз шаклҳои он иштироки ду шахсияти мустаор дар муколама аст. Дар ин шакл муколамаи В.Г.Белинский “Адабиёти рус дар соли 1841”-ро метавон ном бурд. Дар ин муколама мунаққид «А» бо «Б» мунозира мекунад. Баъзе муҳаққиқон ақидаи «А»-ро ба Белинский маҳсуб медонанд. Андешаҳои «А» муҳолиф бар фикри «Б» мебошанд. Белинский

дар ин муколама ду чаҳонбинӣ, ду тарзи фаҳмиши адабиёт, хоса мушкилоти адабиёти соли 1841 русро ба миён гузаштааст, ки аз нигоҳи фарогирии мавод ва таҳлил намунаи барҷастаи муколамаи нақди адабист. Намунаи ҳамин гуна мунозира муколамаи В.Г.Белинский «Гуфтугӯи адабии дар дӯкони китоб шунидашуда» мебошад. Намунаҳои чунин муколамаро аз адабиёти рус фаровон овардан мумкин аст. Дар адабиёти мо «Мунозира»-и Фитрат ба ҳамин усул ҳавиҷта шудааст. Вале он масъалаҳои иҷтимоъро ба миён мегузорад.

Ҷакли дигари муколама иҷтироқи ду нафар аз ашхоси воқеӣ, масалан мунаққиду мунаққид, шоирӯ шоир, нависандаю нависанда ва баръаҳс, мунаққид бо нафаре аз эҷодкор мебошад. Ин гуна муколама миёни мунаққиду хонанда ё мунаққиду адаб метавонад рух дижад. Дар нақди адабии солҳои оҳири тоҷикӣ, маҳсусан солҳои ҳафтод ба баъд ин жаңр хеле инкишоф ёфт. Агар воқеъиятро эътироф кунем инкишофи расонаҳои гурӯҳӣ, хоса садою симо ба пешрафти ин жаңр мусоидат кард. Тарзҳои гуногуни муколама ба муълоҳида расид.

Ҳамчун намунаи муколамаи мунаққид бо нависанда метавон муколамаи мунаққид Ҷӯра Бақозодаро бо нависанда Фазлиддин Муҳаммадиев зикр кард. Дар ин муколама мунаққид дар атрофи мушкилоти адабиёти давр, хоса наср ва равиши инкишофи он, баъзе масъалаҳои вобастаи эҷодиёти худи адаб мунозира меорояд. Дар мунозира тарафи мӯқобил мулоҳизаҳояшро дар атрофи масъалаҳои дар миён баён медорад. Ҷое, ки лозим аст, бо мунаққид ба баҳс мепардозад. Масалан, ҳангоме ки миёни мунаққид ва нависанда мунозира дар бораи нақди адабӣ ва рисолати мунаққид воқеъ мешавад, нависанда аз фаъолияти аҳли танқид норозигӣ мекунад. Фаъолиятмандии нақдро зери суол қарор медиҳад. Ин муколамаро яке аз пурмоятарин намунаҳои ин жаңр метавон шинохт. Дар роҳи муайян кардани назари Мӯъмин Қаноат ба шеър, хоса ба шеваҳои эҷодии худаш муколамаи мунаққид Сафар Абдулло бо шоир низ хеле муғифид ва арзишманд воқеъ шуда буд. Дар ин равиш муколамаи Аскар Ҳаким ва Лоиқро низ ном бурдан мумкин аст, ки андешаҳои ҳар

ду барои равшан сохтани муаммоҳои эҷодии ҳам мутааллиқ ба адабиёт, ҳам ба эҷодиёти Лоиқ арзиши фаровон дорад. Махсусан, андешаҳои Лоиқ, мунозираи ўбо Аскар Ҳаким оиди рушди шеър, навъҳои он ва мушкилоти марбут ба он имрӯз бисёр муҳим ва таъриҳсоз аст.

Баъзе мунаққидон гумон меқунанд, ки жанри муколама қонунияти хос надорад, дар фарогирӣ ва баёни фикр озод аст. Ин гумон чандон саҳеҳ нест.

Зоро муколама ҳам мисли дигар жанрҳои нақди адабӣ дар асоси андешаи равшан шакл мегирад ва табиист, ки маҳсусиятҳои шакливу маънавии худро дорад. Агар шаклҳои воқеъшавии мунозираро яке аз маҳсусиятҳои донем, усули фарогирии мавод, гузориши масъала, таҳлил ва ғайраро, ки дар маҷмӯъ бояд созмони устувор дошта бошанд, аз маҳсусиятҳои умдаи он маҳсуб мешавад, устувории шакл ва созмони он ба савия, истеъдод ва фаросати адабии иштироқдорони муколама низ саҳт вобастааст. Яъне ақидаи устувор ва шаклгирифта тарҳи сареҳ ва устувори жанрро шакл ҳоҳад дод.

МУБОҲИСА

Ин жанр низ аз жанрҳои фаъоли нақди адабӣ буда, дар даврони рушди матбуот, садою симо ба вучуд омадааст. Махсусан таи ду-се даҳсолаи охир он хеле инкишоф ёфт.

Адабиётшинос ва мунаққид С.Табаров мубоҳисаро чун жанри алоҳидай нақди адабӣ муаррифӣ карда, онро мақолаи мубоҳисавӣ номидааст (С.Табаров, ҳамон ҷо, с. 138). Мо ба ин таснифоти мунаққид розӣ шуда наметавонем. Зоро ин тарзи шинохт мустақилияти мақола ва мубоҳисаро чун жанрҳои мустақили нақди адабӣ зери суол қарор медиҳад. Аз ин мавқеъ мубоҳиса бо тарзи гузориши масъала, усули таҳлилу таҳқиқ жанри хос аст. Махсусияти онро қабл аз ҳама аз тарзи эҷоди он бояд ҷустуҷӯ кард. Муаллифи мубоҳиса ба масъалаи баҳсноке, ки нашрияе ба мунозира оғоз кардааст, шарик мешавад. Яъне

мубоҳисаи ӯ дар заминаи масъалаҳои ба миён гузаштада эҷод мегардад. Ин масъалаҳо метавонанд назарӣ ё амалӣ бошанд. Мушкилоти мушаххаси адабиётро баррасӣ кунанд ва ё ба ҷиҳатҳои умумии инқишифӣ адабиёт даҳл кунанд. Ин баҳсу мунозираҳо бояд ҷанбаи амиқи таҳлилию танқидӣ дошта бошанд.

Мубоҳиса дар боби адабиёт ва ҳунарро дар собиқаи ҳазорсолаамон низ пайдо карда метавонем. Масалан Абунаср Фатхуллоҳҳони Шайбонӣ ба сабаби он ки муаллифи «Маҷмаъ-ул-ғуſсаҳо» қитъаи ӯро ба шоире бо номи Иҳтиёриддини Шайбонӣ мансуб медонад, дар ин боб мубоҳисаи манзум дорад, ки навъе аз нақди солим ва пурманғиат аст. Ӯ навиштааст:

Ба «Маҷмаъ-ул-ғуſсаҳо» дарнӯгар, ки котиби он чӣ саҳҳо, ки дар аҳволи шоирон кардааст. Басо қасида, ки аз он гирифта дода бад-ин, басо чакома, ки аз ин ба номи он кардааст.

*Чу ӯ амири сухан буду менашояд гуфт,
Ки он амир чунин кардаву чунон кардааст.
Гумони бандा, ки инҳо ба гоҳи табъи китоб,
Яке ҳасуди бадандеши баднишон кардааст.
Худой ҳар он чӣ тавонад бад-он ҳасуд кунад,
Ки ӯ зи рӯи ҳасад ҳар чӣ метавон кардааст.
Нигоҳ кун, ки пас аз номи Иҳтиёриддин,
Ин гуна номи Абунаср тавъямон кардааст...
Дар он китоб навиштааст номи Шайбонӣ,
Вале галатҳо дар аслу хонадон кардааст.
Чӯ навъ ҳакими хирадманд ин галат нақунад,
Ки ин галатҳо як хоми қалтабон кардааст...*

Ин гуна мубоҳисаҳои манзумро дар шеъри пешин бисёр метавон пайдо кард, ки аз боби ҳунар, хоса шеър ва навоқиси он баҳс меқунанд ва бешак, арзиши фаровони интиқодӣ доранд. Вале мубоҳиса дар шакли имрӯзааш маҳсули замони мост. Ин

жанр маҳсусан дар садаи XIX ва XX дар адабиёти рус хеле тараққӣ кард. Матбуоти Шӯравӣ, минҷумла матбуоти тоҷикӣ низ барои инкишофи жанри мубоҳиса имконоти фаровоне мӯҳайё соҳтанд, ки омили пешрафти ин жанр гардид.

Мушкилот ё ҳуд проблемам мавриди баҳс дар рӯзномаю маҷаллаҳо аз ҷониби ҳайати эҷодии он нашрияҳо ба миён гузошта мешавад. Бо даъвати нашрия мутахассисони соҳа дир ин баҳс иштирок мекунанд. Баҳс метавонад бо интишори мақолаи ҷиддии мубоҳисавӣ шурӯъ шавад ва муддати қутоҳ ва ё тӯлонӣ давом кунад.

Масалан, солҳои ҳаштодум дар рӯзномаи «Адабиёт ва санъат» ва ҳам маҷаллаи «Садои Шарқ» дар мавзӯъҳои «Газал ва имрӯзи шеър» ва «Масъалаҳои насри муосир» мубоҳисаи домандоре шурӯъ ҷуда буд. Дар мубоҳисай аввал, ки рӯзнома ташкил карда буд ва муддати тӯлонӣ давом қард, мунаққидону адабитшиносон масъалаи суннати ғазаӣсарайӣ ва идомаи ин суннат, бурду бохти онро дар шеъри имрӯзаи тоҷикӣ қазоват карданд. Ҳулосаҳои ин баҳс барои равнақи щеъри тоҷикӣ, ҳусусан навъҳои суннатии он судманд омад.

Дар мубоҳисаи хеъе тӯлонӣ ва пурмӯҳтавое, ки маҷаллаи «Садои Шарқ» дар атрофи «Масъалаҳои насри муосир» бунёд ниҳод, олимони адабиётшинос, мунаққидон ва нависандагон ширкат ҷустанд. Масъалаҳои ин мубоҳисаро ба воситаи суолҳо шӯъбай нақди адабии идора пешниҳод карда буд ва мунаққид Абдуҳолиқ Набиев мубоҳисаро оғоз ниҳод. Доираи мубоҳиса танҳо бо масъалаҳои маҷалла ба миён гузошта маҳдуд нагардад. Балки муаллифони дигар онро фароҳтар карданд. Ҳамин тариқ, дар ин мубоҳиса муфид донишмандоне чун М.Шукуров, Р.Амонов, А.Сайфуллоев, Р.Ходизода, Р.Ғаффоров ва нависандагон Ӯ.Қӯҳзод, Ю.Акобиров, С.Турсун, А.Самадов, Сорбон, А.Истад ва дигарон ширкат ҷуста, масоили муҳими инкишофи насри кунунӣ, аз ҷумла равиҷҳои инкишофи он, пайванди он бо суннатҳои адабии гузашта, ҳақиқатмандӣ ва ҳаёлписандӣ дар наср, забон ва ҳусни баёни нависандагон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Дар як нишаст

иштироқдорон мубоҳисаро'поён дода, мулоҳизоти чамъбастӣ баён карданд. Идора мубоҳисаро бо мақолаи хотимавӣ, ки андешаҳои мусбату манфии муаллифонро ташреҳ медод, хотима дод. Ин мубоҳиса ба масобаи оинае буд, ки ҳолати инкишоф ва рукуди насри муюсири тоҷикро инъикос кард.

Он чӣ мо зикр кардем як намуди мубоҳиса аст. Шакли дигари мубоҳиса андешаи ду нафар дар бораи асари алоҳида, силсилаи асарҳо ва ё масъалаҳо мулоҳизоти худро баён медоранд. Бинобар ин дар ин гуна мубоҳисаҳо андешаҳо метавонанд хилоғи ҳамдигар бошанд. Масалан дар маҷаллаи «Садои Шарқ» ҷанд соли пеш мақолаи мубоҳисавии мунакқид Ю.Акбаров «Болу пари ҳеш қушудан омӯз» ва мақолаи шоир Саидалий Маъмур ба ҷоп расида буд. Дар мақолаи аввалий мубалиф доир ба масъалаи сирқот, таъсирбардорӣ ва пайравӣ сухан ронда, дар мисоли эҷодиёти М.Қаноат, Лоиқ ва Саидалий Маъмур тарафҳои манфии ин ҳодисаро ошкор месозад. Мунакқид бо далелҳо собит мекунад, ки С. Маъмур ҳангоми пайравӣ ё таъсирбардорӣ ба сирқот роҳ додааст, ки писандида нест.

Дар мақолаи дигар, ки низ мубоҳисавист, Саидалий Маъмур бо далелҳои худ муқобили фикри Ю.Акбиров мебарояд. Бисёре аз мулоҳизоти ўро қабул намедорад. Азбаски ҳар ду муаллиф дар мубоҳиса холисона андеша нарондаанд, бинобар ин ҳам идораи маҷалла дар хотима мақолаи чамъбастӣ ҷоп кардааст, ки мавқеъияти ҳар ду муаллифро равшан месозад. Баъди нашри баъзе мақолаҳо низ мубоҳиса сурат мегирад. Агар ин гуна тақриз ё мақола афкори пурзиддият дошта, ҳодисаҳои адабиро барғалат ё ғаразнок таҳлил карда бошад. Дар ин равиш мубоҳиса метавонад дар сурати як мақолаи бунёдӣ чамъбаст шавад ё нафарони дигар дар он ширкат ҷӯянд.

Гоҳо чунин мубоҳисаҳое низ сурат мегиранд, ки дар атрофи он алоқамандони адабиёт, ҳонандагон, табақаҳои гуногуни аҳолӣ метавонанд андеша ронанд ва фикрҳои муҳталифро баён кунанд. Ин қабил мубоҳисаҳо низ аз ҷониби нашрияҳо чамъбаст мешавад ва ҳақиқати масъала равшан мегардад.

Пайдоиши ин жанри нақдро аҳли таҳқиқ әхтиёчи ҷомеъа донистаанд. Ба назари мо агар әҳиёчи маънавии ҷомеа омили пайдоиши мубоҳиса бошад, расонаҳои гурӯҳӣ ба тавсия ва рушди он мусоидат кардаанд. Омили дигари пайдоиши ин жанр гуногун, гоҳо ихтилофнок будани андешаҳо оиди мушкилоти адабиёт аст. Дар сурати оиди ин ё он мавзӯй ба вуҷудомадани андешаҳои пуриҳтилоф ҳоҳу ноҳоҳ мубоҳиса сурат мегирад ва дар натиҷа мумкин аст доманаи баҳс тавсиъа пайдо кунад. Тарафайн оиди масъалаҳои баҳснок мубоҳиса мекунанд ва ҳақиқати мушкилотро равшан месозанд. Мавриҷое мешаванд, ки ин гуна мубоҳисаҳои андешаҳои сирғ субъективиро интишор дода, арзиши илмиву адабӣ пайдо намекунад. Дар ин гуна мавриҷо мубоҳиса бо мақолаи амиқи назарӣ ҷамъбаст мешавад.

Ҷараёни доимо дар инкишофи адабиёт, пайдоиши асарҳои нав ва муаммоҳои тозаи баҳсттаб бойси пайдоиши мубоҳиса мегарданд. Дар ин мавриҷ мубоҳисои доир ба масъалаҳои инкишофи адабиёти мусоир, асарҳои тозаэҷод, арзиши адабии онҳо ва муаммоҳои ҳаёти адабӣ сухан меронанд.

Табиист, ки дар ин гуна ҳолатҳо баҳсҳои назарӣ низ сурат мегирад ва барои ошкор соҳтани баҳс масоили назарӣ қӯмак мекунанд.

Масъалаҳои ҳаёти адабӣ худ омили асосии пайдоиш ва пешрафти жанри мубоҳиса будаанд. Масалан, дар саҳифаҳои матбуоти мо оиди анъана ва навоварӣ, суннати ғазалсарой ва шеъри имрӯз, кӯҳнаву нав, қасида, мақом ва ояндаи он ва ғ. мубоҳисаҳои пурмояе сурат тирифт, онро худи мушкилоти адабиёт ба роҳ андоҳт.

Бисёр мубоҳисаҳо дар матбуот бо ташаббуси ин ё он нашрия сурат мегирад, ки ба масъалаҳои муҳталифи адабиёт баҳшида мешавад.

Бояд гуфт, ки дар мубоҳиса тарафҳои муқобил ширкат мечӯянд. Дар он метавонанд шоиру нависанда, мунаққид ва ҳатто хонандагон иштирок кунанд. Бинобар ин дар мубоҳиса тарафҳо бояд содик, беғараз ва одил бошанд. Эҳтироми фикри

тарафайн шарти мұхими мубоҳиса аст. Агар ин шарт риоят нашавад мубоҳиса камсуд ва шояд зиёновар хоҳад буд. Аз ин мавқеъ мубоҳис қаблаз би мубоҳиса пардохтан бояд андешаҳои «ракибаш»-ро дақыл биомүзәд ва санчад, то қазовати ў бодалел ва дуруст бошад. Дар мубоҳиса шахси мубоҳис метавонад асноди лозимй, ҳар гуна иқтибос ва тавзехотро истифода кунад, valee вай бояд күшиш намояд, ки дар истифодаи ин мавод ба таҳрифу тасҳиф ва соҳтакорӣ роҳ надиҳад. Дар сурати рух задани чунин ҳодиса эътимоди алоқамандон ба сухани ў коҳиш хоҳад ёфт.

Мубоҳис ҳангоми навиштани матни мубоҳиса ба сабк ва одоби сухан гуфтан саҳт риоят кунад. Вай бояд асанро бо забони салису равон ва дилчашп нависад. Забони дурушт эътибори андешаи ўро мекоҳад. Мавқеъи ҳар ҳарфу ҳичоро бояд дуруст муайян кард. Баҳри тасдиқ ва ё инкори фикри мусоҳиб далелҳои саҳехро истифода карда, дар сухан на бояд газофагӯй ё дуруштгӯй кард.

Мунаққид С.Табаров менависад, ки «танҳо дар мақолаҳои мубоҳисавии сермоҷаро, маҳсусан дар мақолаҳои мубоҳисавӣ дар бораи асанрои каммазмун, пастсифат, тиҳигоя ва гоҳо заарнок баъзан забону услугуб ва оҳангу овози баёни мубоҳисакунанда тезу тундтар ва баландтар садо медиҳаду ҳалос. Аммо дар чунин ҳолат ҳам мубоҳисакунанда ба эҳтиёткорӣ ва маҳсусан ба санчидашаванда, боварибаҳш ва боэътиmod будани назария ва ақидаи адабиву бадеӣ, эстетикиву фалсафии худ диққати ҷиддӣ дижад.

Ба қисмати поёни фикри мунаққид розӣ шудан мумкин аст, valee он чӣ ў дар оғози иқтибос мегӯяд саҳех ва пазиронда нест. Ба назари мо баҳс дар қадом поя набошад, одоби сухан гуфтан мұхимтарин шарти он аст. Ҳеч гуна «оҳанги овози» «тезутундтар ва баландтар» қадри сухани мубоҳисро баланд намекунад. Балки тавозӯй ва фурӯтани эътимодро ба сухан ва шахсияти мунаққиди мубоҳис меафзояд.

Намунаи чунин мақолаҳои мубоҳисавие, ки ба ифодаи С.Табаров бо «оҳанги овози тезутундтар ва баландтар» навишта

шудаанд, мутаассифона дар нақди адабии точкىй ҳастанд. Ба ин гурӯх мақолаи Атахон Сайфуллоев «Садои лирикаи граждани»-ст баъзе мақолаҳои С.Табаров оид ба шеъри имрӯз, хоса эҷодиёти Бозор Собир ва Лоик, мақолаи Қутбий Киромро, ки ба эҷодиёти Лоик баҳшида шудааст, метавон ном бурд. Махсусан мақолаи охир хеле ҳам «тезутундтар» ва бо «оҳангу овози» «бапандтар» навишта шудааст. Faраз ва ҳасодат чашми мубоҳисро ба ҳадде баста, ки ҳатто ҳусни шеъри Лоикро чурм шинохта, ба эҷодиёти ў баҳои ғайривоқей медиҳад.

Атахон Сайфуллоев низ дар мақолаи зикршуда кўшишҳои баъзе аз шоирони навхостаро, ки солҳои шастум ба шеъри точкىй тозагиҳо оварданд, нодида гирифта, аз шеъри баъзеи онҳо ҳатто хатоҳои сиёсӣ мечӯяд, дар ситоиши зодгоҳ - «Ватани кӯчак», ки роҳ ба «Ватани бузург» (он вақт СССР буд) аст, шеър гуфтани онҳоро навъе маҳалпарастӣ ва тафриқачӯй таъбир мекунад. Мутаассифона, он солҳо дастгоҳи қудратманди ҳизбӣ пушту паноҳи чунин мақолаҳои каммоя ва ҳушунатомез буд, ки зудзуд бо фармуд ва амри касе дар матбуот пайдо мешуданд.

Агар аз ҷиҳати шакл ва мундариҷа ва сабки эҷод нигарем миёни мақолаҳо, тақриз ва мубоҳиса фарқияти ҷиддие ба назар мерасад. Ин фарқиятро ҳам дар шакл, ҳам дар усули баррасии мавод, ҳам дар гузориши масъалаҳо ва ҳам дар сабку оҳангӣ баён мушоҳида метавон кард.

Мубоҳиса метавонад оиди масъалаҳои гуногуни назарӣ ё амалияни таърихи адабиёт воқеъ шавад. Доираи баҳс дар ин маврид маҳдудияте надорад. Аз ин ҷиҳат мубоҳисон метавонанд ҳангоми баҳс усулҳои гуногунро истифода карда, дар атрофи масъалаҳои муҳталифи адабиёт, ки ба мавзӯи сӯҳбат қаробат доранд, сухан ронанд. Тарзи гузориши мубоҳиса имконоти бештареро барои баёни андеша фароҳам месозад. Вале ин ҳарф чунин маънӣ надорад, ки ҳар чӣ бар забон ояд, гуфтани мумкин аст. Чунон ки дар боло ишора шуд мубоҳиса низ монанди дигар жанрҳои нақди адабӣ одоб ва тарзи хоси гуфтугӯдорад, ки ҳеч гуна табаҳкориро намеписандад.

Чунон ки ишора шуд, яке аз омилҳои бавучудоии жанри

мубоҳиса худи маводи адабиёт аст. Осори адабӣ, ҷараёни инкишофи адабиёт, доим дар тағиیر аст, барои гуфтугӯи мубоҳисавӣ ҳама вақт маводи тайёр дорад. Агар солҳои бист мушкилоти адабиёти реалистӣ, муқовимати кӯҳнаву нав, асолати жанрҳои адабӣ ва ғ. мавзӯи асосии мубоҳисаҳо буда бошад, имрӯз вақт мунаққидони огоҳро ба таҳрири қаҷфаҳмиҳои назарӣ, ба монанди сотсиологизми вулгар ва зиёни он ба адабиёт вомедорад. Ё худ агар дирӯз мавзӯи баҳс сиёsat ва адабиёт буд ва аҳли таҳқиқ «сиёsat ва адабиётро бародарони тавъам» (М.Турсунзода) мешинҷохтаанд, ҳоло мубоҳисон метавонанд аз «адабиёти озод, аз сиёsat ва бедасиса» сухан гӯянд. Ҳамчунон ки донишманди мӯътабар Муҳаммадҷрон Шукров дар ин мавзӯй баҳс карда, бисёре аз мёъёрҳои дидӣ адабиёти садаи бисти тоҷикиро беэътибор ҷумурд ва аз рӯи мёъёрҳои адабӣ, ки башафист, навиҷтани таърихи ии адабиётро маслиҳат дод.

Мисолҳои чунин баҳсу мунозираҳоро, ки дар заминаи воқеъияти адабӣ сурат гирифтаанд, аз таърихи нақди тоҷикӣ фаровон метавон пайдо кард. Масалан, баҳс дар атрофи назарияи беконфликтӣ дар адабиёт, ки солҳои сиом воқеъ шуд, баҳс дар бораи лирика, истифода аз суннатҳои адабиёти пешин, истифода аз усули образофарии достонҳои классикий, мақоми жанрҳои адабиёти гузашта, аз ҷумла ғазал, қасида, рубой ва дубайтӣ дар адабиёти навин ва ғайра аз ҷумлаи мавзӯоте буданд, ки нақди адабӣ аз воқеъияти ҳаёти адабӣ берун қашид. Оиди ин мавзӯъҳо ва бисёре мавзӯъҳои дигар имрӯз метавон дар сатҳи дигари назарӣ баҳсҳои тоза кард. Ҷунки айлакай вақт ба бисёре аз донистаҳои амалию назарии мо дasti таҳрир ворид соҳт, ки ислоҳи он воқеан ҳам муҳим ва судманд аст.

Жанри мубоҳиса барои таҷдиди назар оиди масъалаҳои концепсуаллии назария ва амалияи адабиёт имкони фаровон дорад. Ин гуна баҳсҳо метавонанд, баъзе равияҳои носолими назариро мутаваққиф созанд, роҳу равиши тозаеро барои дарки воқеъияти адабӣ таъин ё дастгирӣ намоянд. Бо ин амал ба дарёфти дидгоҳҳои нав мусоидат кунанд. Аз ин мавқеъ ҳудуди маводи мунозира дар мубоҳиса хеле пургунҷоиш ва васеъ аст.

Дар мубохиса мубохис метавонад мавзұъҳои гуногунро пеш гузорад. Масалан, дар баҳс мунаққид ё нависандае «дар атрофи яғон асар ва ё асарҳои бадеии наув тозай нависандае изҳори ақида менамояд. Аммо мунаққиди дигар фикру ақидаи худро дар бораи ҳамон асар ва ё асарҳои бадеии ҳамон нависанда ба таври дигар баён мекунад, ки ин фикру андешаи мунаққиди дуввум ба андешаи мунаққиди якум мувофиқат намекунад ва ё кам мувофиқат мекунад» (С.Табаров, ҳамон ҷо, с.143). Дар ин боб мо дар фавқ ишора ҳам кардем ва намунаи чунин мубохисаро мисол овардем.

Бисёре аз муҳаққиқон, аз ҷумла С.Табаров доираи мавзұъҳоеро, ки мубохисон метавонанд дар атрофи он мунозира кунанд, тақрибан бозгӯ кардаанд. Мо дар ин дастур а ин амал парҳез кардем. Зоро ҳар касе, ки қалам ба даст мегирад, вай ҳоҳ мунаққид бошаду ҳоҳ шоир ё нависанда, аввал мавзӯи гуфтүгӯи худро муайян месозад, баъд менависад. Аз ин назар аввал ин ки бисёр мавзұъҳое, ки то ҳол мавриди баҳсу мунозира буданд, имрӯз қисме аз онҳо аалакай кӯҳна шудаанд. Бисёр мавзӯю масъалаҳои сиёсатолуда кайҳо мурдаанд. Соңи, ҳаминро бояд ба эътибор гирифт, ки ҷараёни рушди адабиёт ҳамзамон бо тақозои вақт ва талаботи маънавии ҷомеъа мавзӯъ ва мушкилоти хешро пеш ҳоҳад гузошт, ки зери иродай ҳеч кас қарор надорад.

Ҳамин тариқ, жанри мубохисаро метавон аз жанрҳои асосии фарогир ва фаъоли нақди адабӣ шумурд, ки дар пешрафти адабиёти бадей ва улуми нақд саҳми фаъол дорад.

МУНШАОТ

Дар нақди пешин ҳам муҳаққиқон муншаотро як шакли ифодай афкори интиқодӣ донистаанд. Ин шакли ифодай афкор ҳусусиятҳои нақди фаннӣ ё худ луғавиро доро буд. Баъд дар замонҳои пасин, маҳсусан дар давраи пайдоиш ва ташаккули адабиёти навини тоҷикий муншаот шакл ё худ воситай равшан

ва амиқи ифодаи афкори адабио интиқодй гардид. Нахустин бор дар назарияни нақди точкӣ онро С.Табаров ҳамчун жанри хоси нақди адабӣ ёд карда, доир ба таърихи пайдоиш ва маҳсусиятҳои он маълумот додааст.

Муҳакқиқ муншаотро бо номи «руқаоти танқиди адабӣ» зикр мекунад ва онро асару мақолаҳои танқиди адабие медонад, ки «дар шакли мактубу нома, ё руқаот ва ё иншо ба унвони эҷодкоре навишта шудааст» (С.Табаров, ҳамон ҷо, с. 149). Ин таъриф моҳиятан ўояд дуруст бошад, vale дар шакл музахраф аст. Беҳтар аст ба ҷои мағҳумҳои муродифии «мактубу нома, руқаот ва ё иншо» луғати «муншаот»-ро истифода кунем. Он мағҳумҳо моҳиятан як маъниро таъкид мекунанд.

Воқеан ҳам муншаот як шакли ифодаи афкори адабио интиқодист. Муаллиф афкори худро дар бораи осори адабиёт, эҷодиёти адибе ё ягон масоили муҳими ҳаёти адабӣ ба воситай мактуб баён мекунад. Агар ин номаи ӯ хусусияти маҳрамона надошта бошад на фақат ба муҳотаб, балки ба ҷомеа низ тааллук дорад. Ба ифодаи дигар афкори ҷомеаро низ ифода мекунад ва арзиши адабио таърихӣ пайдо мекунад. Муншаоте, ки чунин хусусият дошт, тадриҷан шакли жанрии муншаоти нақди адабиро ба вуҷуд овард.

Ин навъни нома дар адабиёти олам низ интишор ёфтааст ва низ ба ҳадафҳои гуногун истифода мешавад, ки ҳадафи адабио интиқодӣ низ дорад.

Намунаҳои муншаоти интиқодиро мо аз таърихи хеле дури адаби ҷаҳон пайдо карда метавонем. Масалан, «Саноёни бадеъ» ё «Улуми шеър», ки ба Квинт Горатсий мансуб медонанд, ба тарзи муншаот навишта шуда, арзиши адабӣ, интиқодӣ ва таърихӣ дорад. Горатсий дар ҳамин шакл аз боби шеър, саноёни он ва арзишмандии он бо ҷомеаи Пизе гуфтугу мекунад. Гуфтугӯи ӯ шакли ифодаи афкори интиқодияш низ ҳаст.

Дар достони Буало «Санъати бадеъ» низ муншаот истифода шудааст. Буало дар баъзе аз номаҳояш, ки ба ашхоси таърихӣ навишта шудаанд, афкори адабиаҷро баён медорад. Ин ҷо метавонем аз «Нома ба Расин», «Мактуб ба ҷаноби Терро, узви

Академияи Фаронса» ёд кунем. Дар ҳар ду мактуб ҳам назари интиқодии Буало доир ба баязе мушкилоти осори ҳунарӣ баён шудааст, ки арзиши таърихию интиқодӣ дорад.

Ин дапелҳо событ меқунанд, ки аз оғози таъриҳҳо ба баъд муншаот тарзи ифодаи афкори адабию интиқодӣ будааст ва бешак онро ҳамчун шакли жанрии нақди адабӣ метавон пазируфт. Ҳамчунон ки адабиёти эпистолӣ ҳамчун шакли хоси иншо ба вучуд омад ва яке аз шаклҳои жанрии адабиёти бадеӣ шинохта шуд, дар нақди адабӣ низ ин жанр таърихи қадим дошт ва чун жанр қобили зиндагист. Дар замони мо ин жанр маъруфияти бештаре қасб карда, хусусиятҳои хосе пайдо намуд. Ба ифодаи адабиётшиноси рус Д.М.Урнов онро «ҳамчун шакли баён бештар рӯзноманигорон ва мунаққидон истифода мебаранд». Таъкиди истифодаи мунаққидон аз он ишора ба он аст, ки вай дар нақди адабӣ ҳамчун воситаи баёни афкори интиқодӣ ҷойгоҳи хос пайдо кардааст.

Дар нақди адабии форсии тоҷикӣ афкори интиқодиро аз муншаоте, ки ба мухотабҳои гуногун навишта шудаанд, пайдо кардан мумкин аст. Ин гуна муншаот дар шакли насрӯ назм иншо мегардид ва ғоҳо шоирону нависандагон ва муарриҳон дар номаҳояшон аз боби шеъру шоирӣ, ҳунари санъатварӣ ва усули иншо сӯҳбат мекарданд. Шоирон дар шакли манзум номаҳо навишта, назарашибонро ба шеъри ҳамкасбонашон баён медоштанд.

Гоҳо ин номаҳо эътиroz ва интиқоди онҳоро ифода мекард. Гоҳи дигар ба шеъри шуаро эродҳои фаннӣ ва луғавӣ мегирифтанд, ки имрӯз низ арзишманд аст.

Муншаоти нақди адабӣ дар тӯли таъриҳҳо шакл гирифта, маҳсусиятҳои хоси услубӣ пайдо кард. Ин гуна муншаот метавонанд хусусиятҳои мубоҳисавӣ, мунозиравӣ ва ҳатто муколамавӣ дошта бошанд. Бо гузашти вақт андешаҳое, ки дар муншаот ифода мешавад, тааллуқоти маҳрамонаашонро аз даст дода, бештар арзиши ҷомеавӣ пайдо кардаанд. Маҳсусан дар замони мо ин фазилати муншаот тавсия пайдо кард. Ба ин далел муншаот шакли ифодаи афкори интиқодӣ буда, дар асоси

асноди адабию таърихие, ки марбут ба эҷоди бадеӣ ё осори адабон аст, навишта мешавад. Муаллифи нома ба муҳотаби худ аз боби ҳунари ӯ мулҳизоташро баён медорад. Ин андешаҳо метавонанд таърифӣ бошанд ва ё интиқодӣ.

Муншаот нисбат ба дигар жанрҳои нақди адабӣ фардияти муаллифро зиёдтар инъикос мекунад. Мо аз муншаот на факат тамоюли фикрии муаллиф, балки шахсият ва ҳайсияти инсонии ӯро низ шинохта метавонем. Гоҳо муншаот ифодагари ҳадафҳои сиёсию иҷтимоии гурӯҳе низ шуда метавонанд, ки дар ин сурат ба адабиёти асил кам робита доранд. Ин гуна муншаот дар муҳити адабиёти Шӯравӣ, ки ифодагари сиёсати зӯргӯи давр буд, хеле инкишоф ёфт. Муншаоти интиқодӣ бештар хусусияти сиёсӣ пайдо карда, усулҳои асосии пешгирифтаи ҳизбро дар роҳи пешбурди адабиёт таъқид ва ё таблиғ мекарданд.

Махсусияти аввалине, ки муншаотро чун жанри хоси нақди адабӣ шакл медиҳад, ҳамоно пайравии он аз адабиёти асил аст. Меъёри дид дар муншаот назари солим ба осори ҳунари бояд бошад. Дигар аз маҳсусиятҳои онро такя ба асноди воқеъӣ таъйид мекунад. Дар ин заминаи назари солим, беғараз ва ҳақиқатҳоҳ арзиши бунёдӣ дошта, муншаот гувоҳнома ё ҳукми шаҳе, замон ва макони хос оиди асар, эҷодиёти адаб ё ҷараёни адабиёт аст. Аз ин мавқеъ масъулияти шахси номанавис низ хусусияти хоси муншаотро муайян мекунад.

Дар муншаоти аҳли ҳунар ё ходимони давлатӣ мушкилоти адабиёт ҳам аз ҷиҳати назарӣ ва ҳам амалӣ ба миён гузошта мешавад. Назари эшон дар заминай санадҳо тарҳ мейбад. Бинобар ин ҳам ин жанри нақди адабиро ҳуҷҷатписанд ҳам мешиносанд ва чун сарчашаи боэътимод дар матншиносӣ, китобшиносӣ ва умуман омӯзиши таърихи адабиёт истифода мекунанд.

Он чӣ гуфтем агар аз маҳсусиятҳои ин жанри нақди адабӣ маҳсуб шавад сабки эҷоди онро низ аз ҷиҳатҳои хоси он бояд шумурд. Сухан дар муншаот вазну оҳангӣ хос дорад. Маҳсусан муншаоте, ки ба наср навишта мешаванд, бештар зарбу оҳангӣ муҳовараро дар худ фаро мегиранд. Вале сарфу

нахви устувор доранд, ки ба меъёрҳои нахвиёти китобӣ комилан ҷавобғӯ аст. Муншаот азбаски аз ҷониби шоиру нависанда ба ҳамқаламонашон ё мунаққиду адабиётшинос ва ё аз тарафи мунаққид ба эҷодкорон навишта мешавад, дар истифодаи асноди забонӣ, хосса истилоҳоти ҳирфай маҳсусиятҳои ҳудро дорад. Дар ин равиш аҳли ҳирфа гоҳо бо қалимот ва истилоҳоти хос сухан мегӯянд, ки ғанчинаи луғоти қасбӣ ва истилоҳиро ғанӣ мегардонанд. Аз ҷиҳати тарз ва оҳангӣ ифодаи фикр муншаот метавонад музҳик (ҳаҷвӣ) шавад.

Он ҳусусиятҳое, ки зикр кардем, дар тамоми муншаоте, ки ба қалами ашҳоси гуногун тааллуқ дорад, мушоҳида мешавад. Муншаот ҳамчун ҳуҷҷати хосе, ки аз нависандае ё мунаққиде ба ёдгор мондааст, ҳамчун сарҷашмай боэътиимод дар ифшои ҳунари қасбии ӯ ҳидмати бедареф мекунад.

Чунон ки ишора шуд садаҳои оҳир дар адабиёти дунё ин жанр хеле инкишофт ёфт. Имрӯз девон ва ё куллиёти эҷодкореро наметавон пайдо кард, ки қисмате аз онро муншаот ташкил намекунад. Имрӯз мо муншаоти адибони бузурги асри XX Горкий, Айнӣ, Пастернак, Абай ва ғ.-ро ҳамчун ҳуҷҷати боэътиимоди таъриҳҳо дар даст дорем. Онҳо ҳам арзиши адабӣ, ҳам таъриҳӣ ва ҳам интиқодӣ доранд.

Дар таърихи адабиёти мо муншаоти Ҷомӣ, Восифӣ, Бедил арзиши хосе доранд. Асри гузашта муншаоти устод Айнӣ, Лоҳутӣ, Турсунзода, Юсуфӣ, Дехотӣ ва дигаронро ба мо мерос гузошт, ки ҳар қадоме арзиши хосеро молик аст. Албатта ҳамаи ин муншаотро наметавон ба нақди адабӣ мансуб донист. Вале дар миёни ин навиштаҳо асноде ҳаст, ки на фақат ифодагари афкори адабии муаллиф аст, балки назари хоси интиқодии онҳоро низ собит месозад.

Ин муншаот даставвал агар тасаввуроти моро доир ба масоили адабии он давр комил созад, аз сӯи дигар барои дарки баъзе аз мушкилоти назарию амалии адабиёти мавриди назар қўмаки амалий мерасонад. Ин қабил номаҳо дар замони эҷодашон тақдирсоз ҳам мешаванд. Нависандае ё шоиреро аз роҳи хато берун мекашанд, пеши роҳи равишҳои номатлуби

инкишофи адабиётро боз медоранд.

Мактуби устод Айнӣ «Мактуби күшода ба рафиқ Толис» дар таърихи адабиёти мо ҳамин гуна мавқеъият дорад. Айнӣ дар ин мактуб равишҳои номатлуберо, ки дар эҷодиёти Толис, маҳсусан дар сабки баёни вай мушоҳида кардааст, ошкоро нишон медиҳад ва бо як муҳаббат ва ғамхории падарона рӯи Толисро сӯи ҳақиқати ҳунарӣ бозмегардонад. Мо ин равиши мусбатро дар муншаоти Лоҳутӣ, Юсуфӣ, Деҳотӣ, Улуғзода, Икромӣ, Муҳаммадиев ва дигарон низ мушоҳида мекунем.

Зимнан бояд гуфт, ки вобаста ба моҳияти ҳодисаи адабие, ки дар муншаот арзёбӣ мешавад, муҳаққиқон онро ба ду намуд чудо кардаанд: муншаоти мусбат ва манғӣ.

Дар муншаоти мусбат доир ба асар, эҷодиёт ё масъалаҳои дигари ҳаёти адабӣ фикри мусбат арзёб мешавад. Муаллиф асосан дикқаташро ба ҷиҳатҳои мусбати асар ё эҷодиёти ин ё он эҷодкор равона мекунад.

Масъалаҳои ин гуна муншаот метавонанд мухталиф бошанд. Мазмуну шакл ва концепсияи эҷодии эҷодкорро фаро гиранд. Бисёр номаҳое, ки дар замонаш ба ҳимояи асари устод Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик» навишта шудаанд, намунаи ҳамин гуна муншаот ҳастанд, ки арзиши адабӣ, таъриҳӣ доранд ва намунаи нақди сарҳои адабӣ ҳам мебошанд. Дар ин боб маҳсусан номаҳои Лоҳутӣ арзишманд аст. Баъзе аз номаҳои Айнӣ ба Лоҳутӣ ва Ҳабиб Юсуфӣ низ ҳамин гуна аст. Дар шакли манғии муншаот назари манғии муаллиф оиди осор ва мушкилоти адабӣ баён мешавад. Ҳодисаҳои пастравии савқи ҳунарии адибе ё номатлубии шеваҳои ҳунарӣ боиси эҷоди чунин мактубҳо мегардад. Ин гуна мактубҳоро низ метавонад шоири нависанда, мунаққид, ашҳоси масъули соҳаи адабу фарҳанг ё давлатмардони ғамхору доно нависанд. Ин амал танҳо бо мақсади пешбурди адабиёт сурат гирифта, аз ҳасодат ва ғаразѓиву газофагӣ дур бошад. Аҳли таҳқиқ «Мактуб ба Гогол»-и В.Г.Белинскийро намунаи хоси чунин намуди муншаот донистаанд. Ҳам дар нақди қадим ва ҳам нақди имрӯзи тоҷикӣ намунаи ин гуна муншаотро дучор омадан мумкин аст.

Мунаққид С.Табаров дар тадқиқоти худ шаклҳои гуногуни жанрии муншаотро зикр меқунад. Вай ин корро дар заминаи «талабот, вазифаи, доираи назари адабиву бадей ва эстетикӣ, мувофиқи хусусиятҳои шаклӣ, услубӣ, поэтикӣ ва устухонбандии» ин шаклҳои жанрӣ карда, дар ин равиш шаклҳои жанрии «руқаъоти эътирофшуда», «мактубҳои адабиву эстетикӣ» ва «мактубҳои воқеӣ (реалий)»-ро эътироф меқунад.

Ба назари мо агар меъёри назари мунаққидро барои чунин таснифот арзёбӣ кунем равshan мегардад, ки он шаклҳои жанрии ў дарёфта, на жанр, балки тарз ё намуди ифшии фикр дар муншаъот будааст. Масалан, жанри «мактуби воқеӣ», ки муаллиф шинохтааст, танҳо ба хотири воқеӣ будани далелҳои интиқодии муаллифи мактуб чунин унвон гирифта будааст. Агар чунин хусусият доштани ҳамаи муншаотро, сарфи назар аз он ки вай чӣ ҳадафе дорад, ба назар гирен бебунёд будани ин таснифот равshan мегардад (Ниг. С.Табаров, ҳамон ҷо, с.156-160).

Дар замони мо муншаотро бо роҳҳои гуногун ба мухотаб мерасонанд. Аввалан онро ба воситаи матбуот интишор медиҳанд, ки онро мактубу ошкор мегӯянд. Роҳи дуввум роҳи маҳфист, ки чунин мактубҳоро маҳфӣ бояд унвон кард. Тарзи сеюмӣ ирсоли муншаот бевосита ба мухотаб расонидани мактуб аст, ки онро маҳрамона ё шахсӣ низ мегӯянд.

Дар муншаоти ошкоро муаллиф андешаҳои худро оиди ҳусну қубҳи асар ё ҳодисаҳои матлубу номатлуби ҷараёни адабӣ бо усули гуфтугӯи ошкоро ба воситаи расонаҳои ҳабарӣ ё садою симо интишор меқунад, ки арзиши адабӣ ва ҷамъияти дорад. Муншаоти маҳфӣ ҳам ба унвони мухотаб навишта мешавад, ҳам ба суроғаи нашриёт, идораҳои давлатӣ ё иттиҳодияи эҷодӣ. Ин навъи муншаот дар замони мо хеле роиҷ гардид, ки дар байни онҳо мактубҳои ғаразнок ва пурҳасодат низ фаровон буданд. Намунаи он мактубест, ки А.Сайфуллоев дар бораи романи «Гузашти айём»-и Ҷумъа Одина ба қумитай ҳизби коммунисти Тоҷикистон ва маъмурияти нашриёти «Ирфон» навишта буд ва солҳо пас нависандо бо мақсади «ошкор соҳтани

ҳақиқат» онро аз тариқи рӯзномаи «Маориф ва маданият» ба чоп расонд. Тарзи сеюмӣ ирсоли муншашот, ки онро маҳрамона ё шахсӣ низ мегӯянд, бевосита ба муаллиф ё мухотаб расонида мешавад. Ин гуна мактубҳо низ аксаран аз боби эҷодиёт баҳс мекунанд ва арзиши амалию назарӣ доранд. Чунин мактубҳо бештар баъди даргузашти мухотаб ба чоп мерасанд.

Умуман, муншашот яке аз жанрҳои пурарзиши нақди адабӣ буда, ба воситаи он на фақат арзиши эҷодиёти ин ё он адаб муайян мегардад, балки бисёр лаҳзаҳои ҳаётӣ ҳам мусанниф ва ҳам мухотаб метавонад дар он инъикос ёбад. Ин гуна муншашот барои кушодани гиреҳҳои ҳаёт ва фаъолияти ҳунарманд, барқарор кардани санаи таълифи ин ё он асар, дарёфт намудани матни саҳех ва тасҳифшуда ва ғайраву ҳоказо қўмаки фаровон хоҳад кард. Аз ин ҷиҳат ба ҳифз ва интишори муншашот аҳли таҳқиқ, хосса мунаққидон аҳамияти бузургеро қоил ҳастанд.

ХУЛОСА

Метавон хулосаро аз жанрҳби маъмули нақди адабӣ шумурд, ки зодаи замони равнақи матбуот аст. Ин жанр шакли бисёр ҳам мувофиқи баёни мулоҳизоти ҷамъбастӣ оид ба осори адабиёт мебошад. Дар хулоса ноқиди адабӣ доир ба асари бадей, эҷодиёти нависанда, равиши адабии замон, эҷодиёти адабони гуногун, рушд ва ё таназзули ин ё он шеваи адабӣ ва ғ. мулоҳизоташро баён медорад. Ин андешаҳо бояд замина уствори илмӣ дошта, тадқиқот дар мачмӯъ бояд, ки ҳолати адабиётро, майлонҳои мусбат ва манфии онро муайян кунад. Барои ба ин натиҷа расидан мунаққид мавзӯи тадқиқоташро дар мақтai (концепсия) ягонаи ҷараёни адабӣ баррасӣ мекунад.

Дар вақти навиштани хулоса мунаққид масъулияти зиёд дорад. Вай доир ба эҷодиёти ин ё он адаб ё равишҳои адабиёт танҳо дар заминai воқеияти адабӣ бояд фикри ҷамъбастӣ гӯяд. Андешаи ҷамъбастие, ки ў баён мекунад, агар инъикоси воқеии

вазъи адабиёт бошад, ба равнақи минбаъдаи ҷараёни эҷодӣ мусоидат мекунад. Агар саросар дар заминаи воқеяни ҳаёти адабӣ набошад, ба ҳолати инкишофи адабиёт зиёни фаровон мерасонад. Дар ин равиш ҳулоса агар сареҳ ва воқеӣ бошад, дурнамои адабиётро саҳеҳ муайян ҳоҳад кард. Ба равнақи равияҳои матлуби адабӣ мусоидат карда пеши роҳи ҳолатҳои ногуворро мегирад. Агар мунаққид дар ҳулоса аз арзёбии объективонаи ҷараёни адабӣ гурез ҷуста, ҳодисаҳоро идеализатсия карда бошад, ё ба тақозои сиёсати зӯргӯ қалам зада, ҳолати адабиётро ғайриобъективона тафсир карда бошад, зиёне фаровон ба адабиёт ва назарияи он, аз ҷумла афкори танқидӣ низ ворид ҳоҳад соҳт. Агар мо таърихи инкишофи адабиётамонро аз солҳои бисту сӣ ба баъд ва то имрӯз пеши назар оварем ду намуди диди интиқодиро дар навиштани ҳулоса мушоҳида мекунем. Дар ҳулосаҳое, ки ба намуди аввал дохил ҳастанд, назари сареҳ, дуруст ва воқеъбинонаи муаллифон ошкор аст. Ин гуна ҳулосаҳо масъалагузоранд ва бешак, ба равнақи адабиёт мусоидат ҳам кардаанд. Мо бо намуди дигари ҳулосаҳо низ дучор мешавем, ки осемавор ва камҳунарона навишта шуда, бунёди амиқи илмӣ ва назарӣ надоранд. Дар ин гуна ҳулосаҳо воқеяни ҳаёти адабӣ ба тақозои завқи носолими муаплиф, ки зери таъсири назарияҳои сиёсии ҳоким шакл гирифтааст, беранг ва барғалат маънидод мешавад. Бисёр ҳулосаҳое, ки солҳои сиву чил, панҷоҳу шаст навишта шудаанд, ҳамин гуна ҳусусият дошта, воқеяни ҳаёти адабиро барғалат маънидод кардаанд. Ин ҳулосаҳо аксар вақт аз мавқеяни табақотӣ ва ҳизбӣ навиштаҳои адібонро арзёбӣ карда, ҳадафҳои волои адабиётро фуру гузаштаанд.

Ҳулосаи нақди адабӣ ҳусусияти дастурдиҳӣ ва дурнамои адабиётро тарҳ додан низ дорад. Мунаққид дар ин гуна асарҳо фақат ҳолати мавҷудаи адабиётро месанҷад, қазоват мекунад ва баҳо медиҳад, балки бо пешниҳодоти дурусту равшан дурнамои онро низ метавонад таъйин кунад. Беш аз ин вай оиди равишиҳои мусбат ва манғӣ сухан карда, ҳолатҳои ногувори инкишофи адабиётро баррасӣ мекунад ва адабиёт ё адаберр

ба роҳи мустақими эҷод ҳидоят менамояд. Ҳулосаҳое, ки В.Г.Белинский навишта буд, ҳамин гуна хусусият доранд. Белинскийро барҳақ раҳбари як давраи томи адабиёти рус медонанд. Воқеан ҳам ин мунаққиди «инқилобӣ ва тӯғонӣ» на фақат дастовардҳои адабиёти русро таъйину дастгирӣ кардааст, балки роҳҳои номатлуби инкишофи онро низ муайян карда пешӣ онро бастааст.

Хулосабардории ўз эҷодиёти Гогол ва боз хондани ўз ба роҳи дурусти эҷодӣ намунаи ҳамин гуна таҷаддуҳоҳиву ғамхорӣ нисбати як нависанда ва тамоми адабиёт рус аст. Баъзе ҳулосаҳое, ки М.Шукуров оиди инкишофи жанр ҳикоя навиштаанд, низ бо таҳлили дуруст, воқеъбинона ва мушкилкушо, бешак, ба пешрафти ин жанр мусоидат кардаанд. Махсусан, ҳулосабарориҳои ўз аз нахустин ҳикояҳои Сорбон, Баҳром Фирӯз, М.Хочаев ва ф. ба пешрафти ин жанр дар эҷодиёти ин нависандагон таъсири мусбат ва муфид гузошт.

Мунаққид С.Табаров дуруст менигород, ки ҳулоса «дар байни дигар жанрҳои таңқиди адабӣ ҳамчун жанри ҳулосабарорандаву ҷамъбастқунанда, жанре, ки аз байни даҳҳо асарҳои бадеии дар замони мушахҳас нашргардида, намунаҳои барҷастаро мечӯяду меёбад ва тафриқаи асарҳои бадеии пурарзиш ва муҳимро аз асарҳои бадеии камқимату суст муайян мекунад, ҳамчун возеҳсозандаву муайянкунандай роҳу равия ва сабку усули минбаъдаи ҳам эҷодиёти адабони ҷудогона, ҳам тамоми таҷриби аз ҳулосаҳои бадеии камқимату суст муайян мекунад» (ҳамон ҷо, с. 169).

Мутаассифона, бисёр ҳулосаҳое, ки дар нақди мо ба вучуд омадаанд, чунин фазилат надоранд. Дар бештарини онҳо муаллифон ба ифодаи В.Г.Белинский «асарҳои дар замони муайян эҷодшударо бо панҷа шуморидаанд»-у бас. Дар ин гуна ҳулосаҳо кӯшиши муайян намудани асарҳои баргузизда ва арзиши онҳо ба назар намерасад. Дар бештарини маврид муаллифи ин гуна мақола мазмуни асарро бозгӯ мекунад ва аз таҳлили ҷомеъ дурӣ мечӯяд.

Умдатарин хусусияти ин жанр аз он иборат аст, ки мунаққид

ба воситай он ҳадафҳои дарзамони адабиётро фавран дунболагирӣ мекунад. Воқеияти ҳаёти адабиро дар контексти чомеъ баррасӣ карда, равишҳои мусбат ва манфири. Хулоса доир ба асарҳои адибе, силсилаи асарҳои адабони гуногун, оиди жанрҳо ва ғ. навишта мешавад. Ин жанр метавонад, масъалаҳоеро фаро гирад, ки мунаққид омӯзиш ва ба миён гузоштани онҳоро зарур шуморидааст. Ин корро ӯ метавонад дар робита бо ҷараёни инкишофи адабиёт анҷом дихад. Каси хулосанавис комилан имконе дар даст дорад, ки ба масоили гуногуни эҷоди бадеъ таваҷҷӯҳ кунад. Ҳодисаи адабиро аз назари шаклу мундариҷа, дарунмоя ва ғ. арзёбӣ кунад. Ин арзёбииҳо танҳо дар партави донишҳои назарии адабиётшиносӣ ва улуми ба он алоқаманд бояд анҷом гиранд.

Чунон ки ишора ҳам шуд мисли тақриз жанри хулоса низ дар давраи бавучудой ва равнақи матбуот пайдо шуда то имрӯз роҳи ташаккулро тай намудааст. Махсусан пайдоиши рӯзномаву маҷаллаҳо ба интишор ва рушди хулоса мусоидат кардааст. Ҳанӯз соли 1755 маҷаллаи инглисии «Эдинбург ревю» доир ба адабиёт маводи хулоsaviro интишор дода, ба пайдоиш ва интишори ин жанр замина гузошт. Баъдтар дар Россия низ рӯзномаву маҷаллаҳо ба таҳлили хулоsavии осори адабӣ пардохтаанд, ки низ заминai инкишофи ин жанрро фароҳам овард. Дар нақди тоҷикӣ низ пайдоиш ва инкишофи ин жанр ба таъсиси нашрияҳо, хоса рӯзномаву маҷаллаҳо марбут аст. Нахустин намунаҳои ин жанрро мо дар матбуоти солҳои бисту сӣ пайдо карда метавонем. Баъдтар бо равнақи матбуот ва пешрафти адабиёт хулоса аз ҷиҳати шакл ва мундариҷа комилтар ва дар нашрияҳо яке аз жанрҳои фаъолу ҳадафгир гардид. Махсусан хулосаҳое, ки тайи солҳои ҳафтоду ҳаштод ба миён омадаанд, ҳам аз ҷиҳати шакл, ҳам аз ҷиҳати фарогирии маводу масъалагузориҳо қобили таваҷҷӯҳанд. Дар ин замини хулосаҳое, ки оиди наср М.Шукуров, А.Набиев, оиди назм X.Шарифов, А.Сатторов, Р.Мусулмонқулов ва доир ба драматургия Н.Нурчонов навиштаанд, аз ҳар ҷиҳат комил ва пурмуҳтавоянд.

Мұхаққиқон баҳои нормативій додан ба адабиётро яке аз хусусиятҳои хulosai нақди адабій донистаанд. (Ниг. С.Табаров, ҳамин асар, с. 171). Шояд ин жанр дар ибтидои пайдоишаш чунин хусусият дошт. Вале имрӯз танҳо аз меъёри баҳои нормативи мұхаққиқ наметавонад доир ба адабиёти даврае ё мероси адабии шоири нависандагон баҳои воқеи ва дуруст дихад. Ҳангоми навиштани хulosai диди таърихии мұнаққид дар роҳи муайян кардани вазъи адабиёт, савияи ҳунарии ин ё он адіб мақоми хос пайдо мекунад. Яъне ин дид аз назари таърихӣ ба адабиёт ва равиши инкишофи он нигаристанро талқин мекунад. Бе қиёси таърихӣ хulosai комил ва пуарзиш нахоҳад шуд.

Чунон ки дар боло ишора кардем хulosai жанри пешбин ҳам мебошад. Мұнаққидони донишманд ба воситай хulosai ҳолатҳо ва равишҳои адабиётро баррасӣ карда, ба ояндаи он низ хушбинона менигаранд. Ба ифодаи дигар, равишҳои мусбатро арзёбӣ карда, бо ин амал талқин мекунад, ки ояндаи адабиёт ба рушди равияҳои мусбат ва арзишманд алоқаманд мебошад.

Мұхаққиқон оғози садаи нуздаҳро давраи рушди жанри хulosai адаби русӣ донистаанд. Махсусан дар замони инкишофи нақди ба истилоҳ романтикӣ мұхаққиқон адабиёти даврро хulosабардорӣ мекарданд. Инкишофи нақди романтикӣ, ба хусус хulosаро ба фаъолияти В.К.Кюхелбекер ва А.А.Бестужев-Марлинский алоқаманд медонанд. Дар ин равиш хulosаҳои В.К.Кюхелбекер «Хulosai адабиёти рус» (соли 1817) ва А.А.Бестужев-Марлинский «Назаре ба адабиёти қўхна ва нав дар Россия» (соли 1823), «Назаре ба адабиёти рус дар соли 1824 ва оғози соли 1825» хеле ҷолиб ва пурмӯҳтаво буда, шевай тозае дар нақди русии ин солҳо мебошанд. Мұҳимтарин хусусияти ин хulosаҳо аз он иборат буд, ки муаллифон ба адабиёти давраи муайян аз мавқеи қиёси таърихӣ ва донишҳои адабии ҳамон рӯзгор баҳо додаанд. Хulosai Н.В.Гогол «Дар бораи инъикоси адабиёт дар мачаллаҳои солҳои 1834 ва 1835» низ аз намунаҳои барчастаи ин жанр буда, бо назари тоза ба воқеияти адабӣ тафовут дорад. Инкишоф ва тавсияи ин жанр

дар нақди русӣ ба номи В.Г.Белинский саҳт марбут аст. Хулосаҳои В.Г.Белинский «Назаре ба адабиёти руси соли 1846» (1847) ва «Назаре ба адабиёти руси соли 1847» намунаи таҳлил ва таҳқиқи амиқ дар ҳошияни адабиёти русии ин солҳост.

Ишора кардем, ки пайдоиши ин жанр дар нақди тоҷикӣ низ ба зуҳури матбуот ва инкишофи он вобаста аст. Ба ин маънӣ солҳои бисту сиро замони пайдоиши хулоса бояд шинохт. Маҳз дар ҳамин давра баъзе хулосаҳои донишмандони адабиёт Шарифҷон Ҳусейнзода, Ҳолиқ Мирзозода, Сотим Ӯлуғзода, Ғани Абдулло ва ф. ба чоп расидаанд. Ибтидои солҳои чилум шоири тавони Ҳабиб Юсуфӣ, муҳаққиқони адабиёт Ҳолиқ Мирзозода, Абдулғани Мирзоев ва баъдтар, яъне солҳои ҷонги ҷаҳонӣ М.Фафуров ва нафароне дигар дар рушду тавсияи ин жанр заҳмат қашидаанд. Назар ба мушоҳидаҳои дурусти С.Табаров «дар солҳои минбаъда дарҳост ва талабот ба таҳлилу тадқиқ ва ба эҷоди хулосаҳои танқиди адабӣ дар адабиётшиносии тоҷик зиёд мегарданд, ки дар натиҷаи ҳамин ҳудуди хулосаҳои танқидӣ адабии тоҷик васеъ мешавад. Натиҷаи ҳамин буд, ки сабку услугуб, забону тарзи баён ва ҳатто шакли он ҳусусиятҳои тару тоза пайдо намуданд. Аз ҷумла, дар осори мунаққидии М.Шукӯров, Ҳудой Шарифов, Ҳ.Асозода, С.Табаров ва як зумра дигар мунаққидон шакли нисбатан интишорёфтai имрӯзаи хулосаи танқиди адабӣ-хулосаҳои навигариҳои адабиёти бадеии муосири тоҷик бештар ба назар мерасад» (С.Табаров, ҳамон ҷо, саҳ. 173-174). Ин но хулосаи (хулосаҳои саҳеҳ нест!) навигариҳои адабиёти бадеии муосири тоҷикро як шакли хулоса доностани мунаққид асос надорад. Ба ин далел, ки он чӣ ў шакли нав пиндоштааст, дар шаклу мундариҷа тозагие надошта, боз ба ҳамон хулоса мерасад, ки вазифааш тафсир, таҳқиқ ва ҷамъбасти осори адабии замони мушаххас аст.

Солҳои охир нашрияҳо, маҳсусан, мачаллаи «Садои Шарқ» ва рӯзномаи «Адабиёт ва санъат» навиштани чунин хулосаҳоеро, ки вазъи адабиёти солро арзёбӣ кунад, ба мунаққидони таҷрибадор бештар мефармуданд. Ҳамин тавр жанри хулосаи фармуда хеле интишор ёфта буд. Ин гуна

хулосаҳо гоҳо дастурҳои идеологиро низ ба асос мегирифтанд ва бинобар ин арзиши онҳо яксоn ҳам набуд. Дар ҳамин замина хулосаҳои аз ҷиҳати мавзӯъ, жанр ва талаботи идеологӣ тақсимбандишуда низ ба миён омаданд, ки тааллуқоти сиёсии табақотии осори адабиро дар мадди аввали таҳлилу танқид мегузоштанд. Дар ҳамин равиш хулосаи осори дар мавзӯъҳои коргар, ҳаёти деҳот, ҷангӣ ҷаҳонӣ ва ғ. рӯи кор омад, ки бештарини онҳо тааллуқоти замонӣ доштанд ва ҳадафҳои сиёсии ҳизбу давлатро дунбол мекарданд.

Бо вуҷуди ин дар даҳсолаҳои ҳафтоду ҳаштод намунаҳои беҳтарини хулосаи нақди адабии тоҷикӣ ба майдон омад. Ин хулосаҳо вазъи адабиётро комилан дуруст ва воқеъбинона таҳлил карда, пешрафт ва камбудии онро амиқнишон додаанд. Ин гуна хулосаҳо хоҳ оиди асарҳои як нависанда, хоҳ нависандагони бисёр, хоҳ умуман ҷараёни адабӣ ва ғ. навишта шуда бошанд, адабиётро аз дидгоҳи ҳунаршиносӣ арзёбӣ карда, равишҳои матлуб ва номатлуби онро ошкор сохтаанд. Мисол: дар оғози садаи нав баъзе хулосаҳои донишманди маъруфи адабиёт Муҳаммадҷон Шакурӣ ба чоп расид, ки онҳоро метавон хулосаҳои сифатан нав дар нақди адабии тоҷикӣ донист. Муҳаққиқдар ин хулосаҳо, махсусан дар хулосаи «Адабиёти садаи бист» аз дидгоҳи нав, бо усули нав ичмолан доир ба адабиёти як аҳдинаи тоҷикӣ, бурду боҳти он мулоҳизоти ҷолиб ва судманде баён доштааст. Бори аввал мо пай мебарем, ки мунаққид дар вақти баҳо додан аз ҳама гуна қайдҳои замониву сиёсии идеологӣ озод буда, адабиётро ҳамчун осори ҳунар, ҳунаре, ки бояд мондагор бошад, арзёбӣ мекунад. Аз ин ҷиҳат ин хулосаҳо метавон нигоҳи таҷаддуҳдоҳонаи муаллиф ба баъзе аз масъалаҳои таърихи адабиёти як аҳди том донист.

Чунон ки дидем, хулоса ҳамчун жанр дар нақди адабии тоҷикӣ мақом ва манзалати хос пайдо карда, ҷун воситай ифшои фаврии ҳолати адабиёт метавонад дар хидмати ҷомеа бошад.

ЧЕХРАИ АДАБӢ

Ин жанр, ки гурӯҳе аз муҳаққиқон онро симои адабӣ низ мегӯянд, хеле маъмулу машҳур буда, дар он сухан аз шахсияти инсонӣ ва ҳайсияти ҳунарии шоиру нависанда меравад. Дар чехраи адабӣ муҳаққиқ хусусияти асосии эҷодиёти адабро муайян карда, арзиши ҳунари ӯро муайян мекунад. Дар баробари муваффақиятҳо камбудиҳои ӯ низ ҷиддан мавриди қазоват қарор мегирад. Мунаққиди чехранавис роҳи эҷодии адабро арзёбӣ карда, омилҳои пешрафт ё пастравии маҳорати ӯро нишон медиҳад. Зимни таҳқиқи ҳаёт ва эҷодиёти шоир ё нависанда ба масоили сабку услугуб, таъсирбардорӣ, сирқот ва ғайра низ бояд таваҷҷӯҳ кард. Яъне чехраи адабӣ бояд ҳаддалимкон чехраи комил ва воқеии ҳунармандро ба хонанда намоёнад, тамоили мушкилоти эҷодиёти ӯро фаро гирад.

Чехраи адабӣ аз лиҳози шакл ва мӯҳтаво ба рисолаҳои тадқиқотии доир ба эҷодиёти ин ё он адаб хеле монанд аст. Вале ин монандӣ зоҳирӣ буда, фарқҳои ҷиддии ин жанро ҳам аз нигоҳи шакл ва ҳам мӯҳтаво муҳаққиқон мушоҳида ва таъйин кардаанд, ки қобили зикр аст. Масалан, адабиётшинос ва мунаққид Соҳиб Табаров тафовути аввалро «дар муосирияту ҳамзамонии ҷанри» чехраи адабӣ мебинад. Ҳамчунин ӯ ин жанро ба сифати таҳлили нахустин доир ба ҳаёт ва эҷодиёти адаби муосир, таҳқиқи аввал оид ба сабку услугуб ва фардияти эҷодиёти адаб ба қадр мешиносад. Назар ба пайбурди ӯ ин жанр «гоҳ дар шакли васеъ, мукаммал, гоҳ дар шакли рисола (монография) ва гоҳ дар ҳачму доираи маҳдуд ва танг (дар шакли мақолаи чопӣ дар маҷаллаҳо ва ҳатто рӯзномаҳо) эҷодиёти нависандай муосир, хусусиятҳои фардӣ ва симои хоси адабиву бадей (?), қашфиёту навоварӣ ва мақоми ӯро дар байнӣ дигар ҳамқаламонаш ба таври объективӣ таҳлилу тадқиқ ва таҳқиқу муайян менамояд ва дар баъзе ҳолатҳо дар ҷои зарурӣ танқиду мазаммат ҳам мекунад» (С.Табаров, ҳамон ҷо, саҳ. 176).

Зимнан бояд гуфт, ки чунин андешаи С.Табаров, ки фақат «дар баъзе ҳолатҳо дар ҷои зарурӣ» муаллиф метавонад

адибро «танқиду музаммат» ҳам кунад, тасхеҳталаб мебошад. Ин фикр аз он чо реша мегирад, ки дар замони Шўравӣ чунин ҳодиса ба расмият даромада буд, ки одатан дар солрӯзи нависанда ё шоир нашрияҳо чеҳраи адибро ба хонанда муаррифӣ мекарданд. Ва ё агар адигазовори ҷоизае мегардид низ ҳамин ҳолат рух медод. Чеҳраи адабӣ, ки маъракаи ҷашниро ҳусн мебахшид, аксаран нигоҳи интиқодиро ба эҷодиёти адигазвор сӯ мениҳад. Вале ин амал воқиан ҳам нодуруст буд. Чунки ҳақиқати ҳунарӣ ва ҳайсияти инсонии адигазвор комилан бозгӯ намекард.

Дар асл жанри чеҳраи адабӣ бояд бозгӯи тамоми паҳлӯҳои ҳунари шоир ё нависанда бошад. Дар баробари дастовардҳои ҳунарии ў бохти эҷодиёташро низ баён намояд, ҳатто омилҳои нокомии ўро нишон дода, роҳҳои ислоҳ ва пешрафтро низ таъйин кунад. Дар ин сурат чеҳраи ҳунарӣ комил ва бегазанд ҳоҳад буд.

Намунаи ин гуна чеҳраи адабии комил ва пурмӯҳтаворо мо аз эҷодиёти мунаққидони маъруфи рус В.Г.Белинский ва Н.Г.Чернишевский пайдо карда метавонем. Махсусан чеҳрае, ки В.Г.Белинский оиди ҳаёт ва эҷодиёти Пушкин навиштааст, хеле диққатангез ва ҷолиб аст. Ин чеҳра бунёди қавии илмӣ дошта, моҳияти осор ва сатҳи ҳунарии шоири бузурги русро хеле ҳам дақиқ мекушояд.

Мунаққид Соҳиб Табаров асари Ғани Абдулло «Ҷалол Икромӣ ва эҷодиёти ў» ва рисолаи Назрullo Бектош «Садриддин Айни ва эҷодиёти ў»-ро дар нақди адабии тоҷикӣ аввалин намунаи чеҳраи адабӣ донистааст. Ба назари мо ин ду асар бештар ҳусусияти рисолаи тадқиқотиро дошта, наметавон онро чеҳраи комили ҳунарии ин ду нависанда донист. Ҳар ду муаллиф ҳам ба эҷодиёти Айниву Икромӣ назари яктарафа андохта, осори ҳар дуро воқеъбинона таҳқиқ накардаанд.

Баъдтар ин жанр тадриҷан инкишофт ёфт ва чеҳраи инсониву адабии адигазвоне ба монанди Мирзо Турсунзода, Муҳаммадҷон Раҳимӣ, Мирсаид Миршакар, Абдусалом Деҳотӣ, Сотим Улуғзода, Раҳим Ҷалил ва дигаронро муҳаққиқон

Носирчон Маъсумй, Холиқ Мирзозода, Атахон Сайфуллоев, Соҳиб Табаров, Муҳаммадчрн Шукурев ба қалам оварданд. Дар ин миён чеҳраҳои адабие, ки донишманди фақид Раҳим Ҳошим оиди эҷодиёти Айнӣ, Лоҳутӣ, Пайрав ва дигарҳо навиштааст, мавқеяни хос дорад.

Зимнан бояд гуфт, ки баъзе аз муаллифони дастурҳои таълимӣ оиди назарияи нақди адабӣ, аз ҷумла С.Табаров чунин ақида дорад, ки чеҳраи адабӣ гӯё фақат «дар вақти дар қайди ҳаёт будани эҷодкор» навишта мешуда бошад. Ин фикрро таҷрибаи адабӣ инкор мекунад ва мо намунаҳои чеҳраи адабиеро, ки пас аз марғи эҷодкор навишта шудаанд, дар нақди рус ва дигар ҳалқҳо фаровон мебинем. Бинобар ин ҳам барои навиштани чеҳраи адабӣ барҳаёт будан ё набудани адаб ҳеч гуна истисноро дар миён намегузорад.

Жанри чеҳраи адабӣ аз ҷиҳати ҳаҷм маҳдудияте надорад. Муҳим он аст, ки ба воситаи он доир ба эҷодиёти нависандагӣ ё шоир сухани бавазне гуфта шавад. Ҳамчунин ҳангоми навиштани он методологияи илмӣ аз ҷониби муаллиф бояд риоят шавад.. Мавриҷое низ ба назар мерасад, ки муаллиф чеҳраи адабиро бо истифода аз усулҳои публисистӣ хеле озоду самимӣ менависад. Вале дар ҳамин ҳолат низ меъёрҳои илмӣ бояд риоят шаванд ва чеҳраи ҳунарии адаб барои хонанда кушода шавад.

Гоҳо дар китоби мунаққидон зери унвони мақолаҳо ё рисола чоп шудани чеҳраи адабӣ мушкилоти тафовути байнин рисолаи тадқиқотӣ ва чеҳраи адабиро ба миён мегузорад. Чунин амали мунаққидон зоҳирان эътироф накардани тафовути ин ду жанр асту бас. Вале аслан, хосса имрӯз ин жанри чеҳраи адабӣ дорои маҳсусиятҳои мебошад, ки онро аз ҳама гуна жанрҳои дигар фарқ мекунад. Ин фарқият аввалан дар шакл зоҳир мешавад. Илова ба ин усули фарогии мавод ва таҳлил низ дар ҳар ду жанр тафовут дорад. Агар муаллифи рисолаи тадқиқотӣ аз асноду далелҳои таърихию имрӯзӣ ҳаддалимкон истифода кунад, баръакс эҷоди чеҳра чунин таҳқиқро намеписандад. Албатта чеҳраи адабӣ низ бе ҳуҷҷату далелҳо навишта

намешавад, вале усул ва миқёси истифодаи онҳо дар ҳар ду жанр гуногун аст. Дигар ин ки рисола тадқиқоти чомеъ ва ҷиддӣ оид ба эҷодиёт ё ягон мушкилоти эҷодӣ бояд бошад. Аммо ҷеҳраи адабӣ гуфтугӯи ниёзмандона аз боби ҳунари адиб, бурду бохти эҷодии вай аст.

Хусусияти умдаи ҷеҳраи адабӣ ҳадафгир ва рӯзмарра будани он низ ҳаст. Рисолаи тадқиқотӣ аз ҷунин рисолат то андозае озод аст. Вай ба масоили бунёдӣ бештар гароиш дорад. Усули истифодаи иқтибосот ва таҳлили қиёсӣ низ тафовути ҷиддии рисола ва ҷеҳраро муайян мекунад.

Далелҳое, ки зикр шуд, сабит менамоянд, ки ин ду жанр миёни ҳам тафовути ҷиддӣ доштаанд. Илова ба ин муаллифи рисолаи тадқиқотӣ дар истифода ва таҳлилу тафсири асноди иқтибосӣ ва ҳуҷҷатҳои бойгонӣ маҳдудият надорад. Ҳамчунин дар рисолаҳо доир ба ҳаёту фаъолият ва шеваи эҷодии эҷодкор маълумоти батафсил бо таҳлилу тадқиқ оварда мешавад. Жанри ҷеҳраи адабӣ дар ин равиш маҳдудиятҳо дорад. Дар ин жанр тафсилот ва тадқиқоти тӯлонӣ ҷои худро ба сареҳбаёнӣ, мӯъказгӯй, қутаҳсуханий ва амиқияти фикр медиҳад. Услуби баёни ин ду жанр низ тафовути ҷиддӣ дорад. Рисолаи тадқиқотӣ бо баёни академӣ, таҳлилу тадқиқи академӣ фарқ мекунад. Жанри ҷеҳраи адабӣ услуби озоди баёнро меписандад. Ҳатто баёни публисистӣ дар он нуфуз дорад. Дар истифодаи истилоҳот ва таъбироти соҳавӣ низ ин ҷо маҳдудият ва озодии комил рӯи кор аст.

Рисолати жанри ҷеҳраи адабӣ қабл аз ҳама иборат аз он аст, ки миёни осори адиб, сарнавишти нависандагии ӯ ва алоқамандони адабиёт иртиботи воқеӣ тарҳ диҳад. Фазилатҳои инсонӣ ва ҳунарии шоир ё нависандаро ба хонандагон ошкор созад. Зимни ин тамоюлҳои фикрии адибро ошкор соҳта, майлони писандидаро дар шеваи ҳунарии ӯ эълом дорад. Баръакс, аз боби тамоюлҳои нописандидаро эҷодиёт қасолати ҳунари ӯ низ сареҳан метавонад бо хонанда гуфтугӯ кунад ва бо ин амал на факат ба пешрафти ҳунарии адиби мавриди назар қўмак мекунад, балки билкул ба равнақи адабиёт низ мусоидат ҳоҳад кард.

Дар замони мо рўзномаю маҷаллаҳо барои чөхраи адабӣ талаботи хоси худро ба тақозо ва савияи завқии ходимони нашрия пеш мегузоштанд, ки ин ҳодиса на ҳама вақт ба рушди жанри чөхраи адабӣ шароит фароҳам овардааст. Ин талабот дар заминаи маҳдудияти майдони чоп ва талабҳои сиёсии вақт ба миён гузошта мешуд, ки боиси интишори чөхраҳои нокомил ва бемоя мегардид. Ин гуна чөхраҳо дар матбуот фаровон нашр шудаанд, ки ҳеч кадоми онҳо доир ба эҷодиёти ин ё он адаб сухани бодалел ва қотеъ нагуфтаанд. Муҳимтар аз ҳама ин гуна навиштаҳоро наметавон осори нақди адабӣ шинохт ва арзёбӣ кард.

Баъзе муҳаққиқон «мақоми очеркӣ» (истилоҳи С.Табаров) жанри чөхраи адабиро аз маҳсусиятҳои дигари он донистаанд. Ва сабаби инро дар он диданд, ки «дар байни ҳамаи нишонаҳои ин жанри танқиди адабӣ ба эътибор гирифтани тарҷимаи ҳол, роҳи тай кардаи эҷодии нависанда ва дар зимни онҳо таҳлилу тадқиқи олами бадей, ба таҳлили равияву усул ва услубу методӣ оғариниши асарҳои бадеии нависанда, ба роҳҳои эҷодӣ образ ва типу характерҳои аз зиндагӣ гирифташуда, ба чӣ тавр ҳақиқати ҳаётро тасвир карда тавонистани ў ва амсоли онҳо маҳорату қувваи илмиву адабиётшиносӣ ва мунаққидии худро сарф менамояд. Ва мунаққид ҳамаи онҳоро бо тарҷимаи ҳол ва роҳи тайкардаи эҷодии ў вобаставу пайваст ва алоқаманд менамояд» (С.Табаров, ҳамон асар, саҳ. 179-180).

Вале таҷриба нишон медиҳад, ки жанри чөхраи адабӣ метавонад, як паҳлӯи ҳаёти эҷодкорро фаро гирад. Масалан, баъзе муҳаққиқон ҳангоми навиштани чунин чөхраи адабӣ танҳо ба санадҳои тарҷумаи ҳолии адаб таваҷҷӯҳ мекунанд, гурӯҳи дигар ҷанбаҳои адабӣ-эстетикӣ ва ҳунарии адабро мавриди арзёбӣ қарор медиҳанд ва боз баъзехо сирф паҳлӯҳои ҳунарӣ ва услубии мероси адабро таҳлилу таҳқиқ намуда, бурду боҳти онро нишон медиҳанд. Дар ин замина чөхраи адабӣ, ҳолнома, фаъолияти эҷодӣ ва мақоми ҳунарии адабро кашф ҳоҳад кард.

Дар жанри чөхраи адабӣ мунаққид илова ба таҳқиқу тадқиқи назарӣ, интиқодӣ ба эҷодиёти нависанда, ба равишҳои эҷодиёт,

тааҳуди иҷтимоӣ, усули эҷодӣ ва асрори коргоҳи ҳунарии нависанда диққати ҷиддӣ медиҳад. Дар ин замина ҷанбаи таҳқиқии ин жанро бояд таъкид кард. Аз ин ҷиҳат жанри ҷеҳраи адабӣ бо рисолаҳои илмии академӣ ва оммавӣ қаробат дорад. Вале ин наздики бо ҳусусияти саривақтӣ, бо сухани аввал буданаш доир ба эҷодиёти ин ё он адаб, бо ин ки шояд нахустин бор сухани бавазне ба ин восита доир ба мушкилоти эҷодиёти адibe гуфта мешавад, аз ҳама гуна жанрҳои дигар, ҳосса рисолаҳои илмӣ тафовути ҷиддӣ дорад. Ҳарчанд ҷеҳраи адабӣ бо усули таҳқиқ, ки аз фазилатҳои илмӣ бархурдор аст, як андоза таҳқиқоти адабиётшиносиро мемонад, вале бо зуднгарӣ, масъалаҷӯй, масъалаѓузорӣ, пешбинӣ ва маҳсусан арзёбии бурду боҳти осори адаб ҳусусиятҳои хос пайдо мекунад ва мустақилияти ин жанр низ ба ҳамин ҳусусиятҳо вобастагӣ дорад. Илова ба ин ҷеҳраи адабӣ заминаи аввалин ва устувореро барои таҳқиқоти минбаъда оиди эҷодиёти адаби мавриди назар муҳайё месозад.

Дар боло сабки эҷоди ҷеҳраи адабиро аз маҳсусиятҳои ин жанр шинохта будем. Ақнун ҷанд нуқтае доир ба ҳусусиятҳои хоси сабки ин жанр бояд гуфт. Соҳиб Табаров оиди сабки ин жанр сухан ронда, аз ҷумла менависад, ки «бо тамоми гуногуни равияву услуг ва наҳви фардии мунаққидон нигоҳ накарда, жанри симои адабии танқиди адабӣ асосан бо равияву усул ва услугу тарзи баёни илмиву оммавӣ (илмиву беллетристӣ) ва илмиву публисистӣ ҳампайвандӣ дорад. Аммо дар ҳар яке аз ин ду услуби оғариниши жанри симои адабии танқиди адабӣ бо қонунҳои адабиву бадей ва эстетикий риоя карда мешавад, то ки бо ҳамин роҳи тай кардаи эҷодии нависанда, ҳусусиятҳои бадей, ғоявию тематикий, ҷаҳонбинӣ, ҷаҳоншиносиӣ ва ҷаҳонфаҳмӣ, метод ва услугу равияни фардии ўва монанди онҳо равшан ва қашф гарданд» (С.Табаров, ҳамон ҷо; саҳ, 181). Ба ин гуфта метавон афзуд, ки маҳсусияти сабки ин жанро мисли жанрҳои дигари адабиёт, аз ҷумла нақд ҳуввият ва табииати эҷодии муаллиф ба роҳ меандозад ва устувор месозад.

Масалан, дар танқиди адабии тоҷик мо намунаҳои гуногуни

тарзи навишти чөхраи адабиро мушоҳида мекунем. Гурӯҳе чөхраи адабиро бо лаҳи ва наҳви хеле ҳам устувори илмӣ менависанд. Соҳмони ин гуна асарҳо аз лиҳози наҳв, хеле ҳам қавӣ ва тағийирнаёбанд аст. Дар ин сабк муаллифон тафаккури оммавиро ба эътибор нагирифта, дар бораи эҷодиёти адебе бо истифодаи дақиқи истилоҳоти соҳа ва корбасти категорияҳои илмӣ сухан мегӯянд. Вале ин маънои онро надорад, ки ин гуна навиштаҳо бо асарҳои тадқиқотии илмӣ комилан ҳамгун бошанд. Баръакс дар ин асарҳо хусусиятҳои зотии жанри чөхраи адабӣ қатъан риоя шудааст. Баъзе чөхраҳои адабиётро, ки Муҳаммадҷон Щакурӣ дар бораи нависандагони мусоир, аз ҷумла Ҷалол Икромӣ ва Фазлиддин Муҳаммадиев навиштаанд, метавон ба ҳамин сабк доҳил кард. Ҳамчунин, ба назари мо, чөхраҳои адабие, ки Абдунабӣ Сатторов ва Ҳудой Шарифов навиштаанд, низ бо ҳамин усул аст.

Дар нақди адабии тоҷикӣ тарзи мисбатан озоди чөхранигорӣ низ ба назар мерасад. Ин тарзи навиҷт гоҳо хеле шоирона буда, оҳангӣ публисистӣ низ дар он нуфуз дорад. Ин сабк риояти қатъии истифодаи истилоҳот ва категорияҳои илмиро зарур намедонад. Онро як навъ гуфтугӯи озод ва самимонаю пурэҳтирос дар боби ҳаёт ва эҷоди адеб метавон унвон кард.

Истифода аз унсурҳои ёддошт ҷанбаи ҳуччатии ин гуна чөхраҳои адабиро афзоиш медиҳад. Бояд таъкид кард, ки ин фазилатҳо арзиши илмӣ ва интиқодии ҷунин навиштаҳоро коҳиш надода, балки меафзояд. Дар ин равиш баъзе навиштаҳои Аскар Ҳаким, Сафар Абдуллоро метавон ёд кард. Махсусан чөхраҳои адабие, ки Аскар Ҳаким дар бораи Аминҷон Шукӯҳӣ, Раҳим Ҷалил ва Мӯъмин Қаноат навишта, аз ин хусусият саҳт барҳурдор ҳастанд. Вале ҷанбаи таҳқиқӣ ва интиқодии онҳо низ қавӣ буда, муаллиф дар роҳи муайян намудани асрори эҷодӣ, шевай ҳунарӣ ва маҳорати ин адебон кӯшиши ҷиддӣ ба ҳарҷ додааст.

Дар матбуоти тоҷикӣ зери унвони «Чөхраи ҳунар» чөхраҳои адабигунае низ тӯли даҳсолаҳои охир ба чоп расидааст, ки онҳоро наметавон ба ин жанри нақди адабӣ мансуб донист.

Онҳоро ба унвони ангораҳои камзарф ва каммұхтаво метавон ёд кард, ки ҳеч гуна арзиши адабию интиқодӣ надоранд.

Мунаққид Соҳиб Табаров ба тадқиқоти муҳаққиқон истинод карда, дар адабиётшиносӣ ва нақди адабии дунё баъзе майлонҳоро зикр мекунад, ки таҳқиқи чөхраи адабро «бо ҳолату вазъияти субъективӣ ва мавҷудияти олами ботинии шахсӣ-фардии санъаткор алоқаманд месозанд» (с. 181). Ба фаҳмиши ў «чунин мунаққидон аз тарҷимаи ҳол ва эҷодиёти нависанда, аз ҳар образу типу характерҳои тасвиркардаи ў ва монанди онҳо «томият» («комплексҳо»)-и фрейдистӣ ва «худтаҳлилкунӣ»-и бадеиро ҷустуҷӯй менамояду бас». Муҳаққиқ ин усули эҷоди чөхраи адабиро намеписандад ва таъкид мекунад, ки «танҳо ҷустуҷӯи олами ноаён, қашфи ниҳонхонаи персонажу қаҳрамонҳо ва образҳои хираву торики асари бадей чигунагии худи нависанда ва моҳияти асосии ғоявию тематикии эҷодиёти ўро муайян намекунад» (с. 181). Ин ақида, албаттa, то ҷое ҷон дорад. Вале бо ин усул навиштани чөхраи адабӣ самаранок ҳам ҳаст. Осори адабро ба навъе «ҳолномаи қалб ва рӯҳи ў» низ шинохтаанд. Сарнавишти асар сарнавишти адабро такмил медиҳад ва акси инро низ метавон ҷашмдор буд. Басо шудааст, ки «комплексҳои фрейдистӣ» саҳнаҳои торики ҳаёт ва эҷодиёти адабро ҳеле амиқ ва аниқ муайян кардаанд. Намунаи барҷастаи чунин тадқиқот асари донишманди маъруфи рус Лотман оид ба Карамзин ва осори ў мебошад.

Жанри чөхраи адабиро барои пиёда кардани ҳадафҳои «маданияти оммавӣ» ва «индустрияи маданий» низ истифода мебаранд, ки танҳо моҳияти таблиғотӣ дошта, ҷандон арзиши интиқодӣ надорад. Ин амалро баъзе мунаққидон фақат бо мақсади судҷӯй амали месозанд, ки рабте бо нақди солим надорад.

Муҳаққиқони соҳа се намуди шакли жанрии чөхраи адабиро ба мушоҳида гирифтаанд:

- а) очерки тарҷумаиҳолӣ;
- б) очерки танқидиву тарҷумаҳолӣ;
- в) очерки чөхраи ҳунар.

Ба гумони мо шояд чунин тақсимот аз назари фарогирии маводи таҳқиқӣ дуруст бошад, vale ба он илҳоқ кардани исми очерк ҳуввияти жанри чехраи адабиро халалдор мекунад. Беҳтар аст онҳоро чун се усули эҷоди чехраи адабӣ пазирем. Воқеан ҳам далолати маънӣ ва равиши эҷодӣ ин се усул низ бар ҳамин аст. Мунаққиде ҳаст, ки гароиши ҳунари ў ба ифшои асноду арқоми шарҳиҳолии адаб бештар аст. Нафари дигар ба интиқод ва падид овардани сарнавишти инсонӣ ва ҳунарии адаб майл дорад. Ва ниҳоят саввумиро таҳқиқи ботаании чехраи ботинӣ ва зоҳирни ҳунари эҷодкор гирифтор медорад. Ин се усули оғариниши чехраи адабӣ дар маҷмӯъ сарнавишти комили инсонӣ ва ҳунарии эҷодкорро таҳия мекунанд, ки арзиши ҳам бадеию интиқодӣ ва ҳам таъриҳӣ дорад.

Аз хусусиятҳо ва мақоме, ки ин жанр дар нақди адабӣ дорад, метавон ҳулоса кард, ки он чун воситаи фаврии таҳқиқ ва интиқоди осори бадеъ ва корномаи оғарандагони он, бешак, умри бардавом дорад ва дар муайян намудани сатҳу савияи адабиёт ва оғарандагони он саҳми фаровон ҳоҳад дошт.

НАҚИЗА

Муҳаққиқони таърихи нақд нақизаро аз жанрҳои нав ва фаъолу самарабахши нақди адабӣ донистаанд. Нақизаи нақди адабӣ дар пайравӣ ба шақли нақизаи адабӣ ба вучуд омада, маънои луғавии он акс, хилоф, муқобил ва ғайра мебошад. Дар тафсири маъннии истилоҳии он, ки ба нақди адабӣ мутааллиқ аст, метавон гуфт нақиза асарест, ки дар жанрҳои гуногуни манзуму мансур гуфта шуда, дар нақди адабӣ ҳамчун ифодаи акси фикр, хилофи маънову мазмун ва гоҳо шаклу услуб, забону поэтика ва наҳви асари дигар, мутобибаомезона навишта мешавад. Ин маънои онро дорад, ки мунаққиз ба асари мавриди назараш бо истеҳзо ва музҳикона ҷавоб мегӯяд.

Дар адабиётшиносии Аврупо ин жанр бо номи пародия, ки

маънни акс, яъне «акси ода» - «акси суруд» - ро ифода мекунад, машхур мебошад. Дар ибтидио пайдоишааш ҳадафи нақиза интиқоду мазаммат ва ҳаҷву истеҳзои осори бадей буд. Ба ифодаи дигар аз оғози пайдоишааш ин жанр ҷанбаи фаъоли интиқодӣ дошт ва онҳое, ки ба эҷоди нақиза даст задаанд, қаблан ба интиқод ва музҳикӣ осори номатлӯбу мардуд ва ҳатто машҳури аз ягон ҷиҳат ҷописанд пардохтаанд. Ин равия ҳам дар адабиёти Аврупо ва ҳам адабиёти гузаштаву имрӯзай тоҷик собиқаи равшане доштааст. Замони рӯзиҳи нақизаро дар адабиёти Аврупо ба асрҳои XVIII ва XIX мансуб медонанд.

Мунаққид Соҳиб Табаров аз қавли адабиётчиноси мусоири рус А.А.Морозов иқтибос карда, нақизаи адабиёти бадеиро, ки аз нақизаи нақди адабӣ тафовут дорад, ба се гурӯҳ қисмат мекунад. (С.Табаров, ҳамон ҷо, саҳ, 190).

Аввалин нақиза истеҳзои (юморӣ) буда, ки оғандай тамасхуру истеҳзо ва музҳик (масҳара)-мебошад ва бо лаҳни интиқодии музҳиколуд корбаст ҷудааст. Қаҳрамони зеҳни ин гуна нақизаҳо аз ҷониби мунаққид боадабона нақ мешавад. Дар гуфтани ин гуна нақиза муаллиф ҳама вақт ҳадди одобро риоят мекунад. Дар ин равия муаллифон метавонанд дар бораи худашон низ нақиза гӯянд. Аз ҷумъаи чунин нақизаҳоро дар таърихи адабиёти навини тоҷик Пайрав Сулаймонӣ гуфтааст. Шеъри Лоиқ «Ҳазрати Лоиқ»-ро низ метавон шакли тоза ва пурмӯҳтавои чунин нақиза донист.

Дар зимн пораэро аз нақизаи Пайрав иқтибос мекунем то моҳияти ҳунари нақизагӯии шоир барои хонанда равшан шавад.

Эй шоури оташқалами бо қадами нав,
савдогари Маскав,
Дар дашнаи ишканҷаи танқид забаррав,
афтода ба тиргав.
Аз зарбаи танқид дамодам шуда беҳол,
афсурдауву помол,

З-он аст, ки худро шумури «куру кару лол»¹
тарсида зи ҹанчол.
Хон, эй асари «Курсии хунин»-и ту хун-хун,
эй шоири Мачнун
Чон хуну ҹаҳон хуну замин хуну замон хун,
олам шуда гулгун²
Ҳарчанд писимист шуморанд азизон,
танқиднависон,
Лекин ту далеронаву мардона қадам мон,
дар соҳаву майдон.

Ин нақиза, ки пур аз талмеху таърих аст, баъд аз ҳучумҳои паёпай ва ғаразҳоҳонаву инодкоронаи муонидони сустфеъли шоир навишта шуда, назар ба пайбурди С.Табаров на дар истеҳзои худи Пайрав ва шеъри ў, балки дар тансики устодонаи онҳое, ки хоса мунаққидоне ғуфта шудааст, ки мароми эҷодӣ ва ҳусни шеъри шоирро дида натавонистаанд ё нахостаанд, ки бубинанд.

Пайрав Сулаймонӣ бо номи «Намунаи шеърҳои Пайрав» низ нақизае навишта буд, ки дар он аз шеърҳои «Корвон», «Ду ҳучум», «Якуми Май», «Навиди Вахшстрой» ва «Тахти хунин» баъзе мисраъҳоро интиҳоб карда, онҳоро ришҳанд кардааст.

Дуввумӣ, ба ифодаи С.Табаров «нақизаи ҳаҷвие, ки он бевосита ба зидди объект ва мавзӯи асари нақизашаванд навишта шуда, дар он асосҳои ғоявӣ ва маҳсусан бадеии он асар саҳт танқид карда мешаванд» (С.Табаров, ҳамон ҷо, саҳ. 191). Ва муҳаққиқ дар ин равиш нақизаи Пайравро ба осори Р. Ализода мисол меовард.

Пайрав, «шоири шеърҳои маҳсус»-ро коҳиш мекунад, ки «Аттор най чӣ мефурӯши. Беҳуда ту ин «давои маҳсус?» Ва баъд меафзояд:

1. Ишора ба мисраи «Гарчи дар зиндагӣ ҳомӯшам, лек...,» ки аз шеъри «Қалам» аст.

2. Ишора ба суистифодаи калимаи «хун» дар достони «Тахти хунин».

*Не қофия, не вазн, на сару дум,
Охир, чи бувад, «балои маҳсус»?!
Ҳарчанд ба тору чанг бастем,
Ҳосил нашуд он «навои маҳсус»
Хоҳӣ, ки зи шеър баҳра ёбӣ,
халқ барад сафои маҳсус,
Аз Лоҳутиву санъати ў
ибрат гиру ризои маҳсус»*

Дар ҷои дигар Пайрав ба тақозои сабки Ғулом Ализода нақиза меоварад, ки аз шеъри Ализода тафовут додани он басо душвор аст. Пайрав ба воситаи ин нақиза ҳаробии шаклу мазмуни шеъри Ализодаро хеле барҷаста менамоёнад:

*Дар майдони пахтазор
Трактор замин меронад
Биёед, эй рафиқон,
Нақарот:
Ҳой-ҳой ҷоне!
Ёр-ёр ҷоне!
2 бор
Дар қанорҳо пахтаҳоро андозед,
Пур кунед, ичро кунед планро,
Эй комсомолон...
Нақарот: Ҳой-ҳой ҷоне вой-вой ҷоне!*

Дар адабиёти имрӯзai тоҷик низ намунаҳои барҷастаи чунин нақиза ба ҷашм мерасад, ки аз ҷиҳати сабку услуг устувортаранд. Масалан, нақизаи Бозор Собирро ба шеъри Гулназар аз барҷастатарин намунаҳои нақизаи интиқодӣ бояд шинохт.

Навъи саввум нақизаҳо мебошанд, ки дар он порчаҳо, лавҳаҳо, ибораҳо ва қалимаҳои асари нақизашаванда чун далели шайъӣ барои фошсозии он асар истифода мешаванд. Ин гуна нақиза низ дар пайравии сабки асари мавриди интиқод

навишта мешавад. Нақизаи «Пайрав Сулаймонй», ки шоир барои худаш навиштааст, нақизаҳои дигари ў «Намуна»- и шеърҳои Пайрав ва «Намуна»-и ашъори рафиқ Зеҳнӣ низ аз ҳамин навъ нақизаанд.

Зимнан бояд гуфт, ки ин се тарзи гуфтани нақизаро олимии рус А.А.Морозов дар заминаи мероси адабии русӣ ба мушоҳида гирифтааст, ки С.Табаров ба адабиёти мо татбиқ кардааст. Мутаассифона, худи маводи адабиёти ғанини ҳазорсолаи мо дар ин равиш ҳанӯз комилан омӯхта нашудааст. Бинобар ин дар бораи навъҳо ва моҳияти ин жанр ҳанӯз ҳарфи охирро наметавон гуфт.

Нақиза дар рӯзгори мо низ яке аз жанрҳои фаъоли нақди адабӣ буда, дар заминаи пайравӣ қубҳи асарҳои адибонро ошкор месозад. Ин фошсозӣ метавонад паҳлӯҳои гуногуни мероси адабиро фаро гирифта, асарро ҳам аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа ҳам шакл мавриди интиқод қарор дидад. Зимни интиқод мунаққид метавонад аз воситаҳои тасвири муаллиф фикраҳои чудогонаи асари ўро алайҳи худи ў истифода барад. Аз ин ҷиҳат нақиза нақди адабӣ ҷанбаи қавии интиқодӣ дошта, борои аз байн бурдани шеваҳои номатлуби адабӣ қӯмак меқунад.

Назар ба мушоҳидаи С.Табаров «яке аз воситаҳои асосии тасвирии нақиза тақлиду пайравӣ ва воситаи дигари тасвири он ҳаҷву истеҳзо, тамасхуру писханд, ҳисоб меёбанд» (Ҳамон ҷо, саҳ. 194). Ин ҷо тақлиду пайравиро ба ин маънӣ бояд фаҳмид, ки мунаққиз ба навиштаҳои бехунаронга ба дараҷае тақлид меқунад, ки қаринаро аз асл тафовут додан душвор меафтад. Намунаи ин гуна нақизаро, чунон ки зикр кардем, Пайрав ба шеъри Гулом Ализода гуфтааст.

Нақизаеро, ки ҳамчун жанри нақди адабӣ тафсир мешавад, мавзӯъ ва маводи хосу мушаҳҳас аст. Он чӣ ки мунаққиз фикр меқунад ва ба асари мавриди гуфтагӯ ҳамл медиҳад, аз табииати он асар берун омадааст. Яъне он мабдаъи нописанд боиси Гуфтагӯ истеҳзоомез гаштааст, ки ҷанбаи қавии интиқодӣ дорад ва бешак борои ислоҳи заъфи ҳунар қӯмак меқунад.

Яке аз хусусиятҳом нақизаи нақди адабӣ аз он иборат аст,

ки вай аз чиҳати шакл ва мӯҳтавиёт ба асари нақиза шуда хеле наздик аст. Ин қарробати истеҳзоомез ва пуртазод буда, ҳам дар шакл ва ҳам дар дарунмояи асар ифода мешавад. Дар ин гуна нақизаҳо мұнаққид ба воситаи ҳаҷву истеҳзо ва тасвирҳои музҳиқу хилоф нүқсонҳои асари мавриди гуфтугӯро фош сохта, муаллифашро зери тозиёнаи танқид мегирад. Дар ҳамин равиш Абдусалом Деҳотӣ бар ғазали Муҳаммадҷон Раҳимӣ ва Ҳабиб Юсуфӣ низ ба шеъри Раҳимӣ нақиза бастаанд, ки арзиши фаровони интиқодӣ доранд.

Дар адабиёти гузаштаи мо як шакли машҳури нақизаро, ки онро тансиқ низ мегӯянд, мұҳаққиқони таърихи адабиёт ба мушоҳида гирифтаанд. Муаллифи ин навъи нақиза ба шакл ва мундаричаи асари мавриди гуфтугӯ пайравӣ карда, моҳияти фасодкории муаллифи онро ошкор месозад. Дар ин равиш ҳар ду асар, яъне ҳам нақиза ва ҳам асари мавриди гуфтугӯ ба ҳам ба дараҷае монанд ҳоҳанд буд, ки фарқияти онҳоро муйян кардан басо душвор аст. Намунаи ин гуна тансиқро дар адабиёти пешин Зайнiddини Восифӣ бо камоли ҳунар гуфтааст. Дар адабиёти навини тоҷикӣ намунаи барҷастаи он, чунон ки зикр шуд, ба қалами Пайрав тааллуқдорад. Пайрав дар нақизаҳояш аз воситаҳои тасвири бадей басо ҳунармандона истифода карда, ҷеҳраи ҳунарии музҳик ва риқатовари ҳамтои эҷодкорашро ба вучуд овардааст.

Нақизаи нақди адабӣ моҳияти «таҳлиливу таҳқиқӣ ҳам дорад. Аммо мұнаққидон натиҷаи таҳлилу тадқиқ ва таҳқиқу танқиди асарҳои бадеии нақизашавандаро ба воситаи ришҳанду писханд, мазаммату танқид ва ҳаҷву истеҳзо ба даст медароранд ва бо ҳамин ба он асарҳо баҳо медиҳанд. Ба ин восита мұнаққид (масалан, Восифӣ ва ё Пайрав) на танҳо пешироҳи камбудӣ ва саҳву хатои муаллифи асари бадеии нақизашавандаро мегирад, балки гоҳо ба тавассути нақизааш ба ҷараёни эҷодиёти муаллиф ё адабиёти мусоир ва ё адабиёти оянда таъсири мусбат ҳам мерасонад» (С.Табаров, ҳамон ҷо, саҳ. 197).

Нақизаи нақди адабӣ омил ва шарту шароити хос дорад. Агар омили асосӣ ва барангезандагӣ маводи адабӣ бошад, шароит

ва шарти эчоди он низ мушаххас аст. Маълум аст, ки бунёди нақизаро ҳачву истеҳзо ташкил медиҳад. Вале ин ҳачву истеҳзо набояд аз доираи одоб ва ҳадди эътидол берун бошад. Махсусан нақизаи нақди адабӣ **хеч** гуна таҳқирро намеписаңдад. Риояти одоб ва муоширати солеҳонаву хушахлоқона аз шартҳои муҳими эчоди ин навъ аст.

Дар ҳамин равиш вазифаи ин жанр низ мушаххас аст. Нақизаи нақди адабӣ, қабл аз ҳама чун нақд ба ҷараёни адабиёт, ба эчодиёти адібони алоҳида доварӣ мекунад. Аз ин мавкеъ вай жанри фаврӣ ва зуд ҷавобгӯ ба масоили доти адабӣ дар мисоли эчодиёти ин ё он нависандагӣ аст. Дар ин равиш мунаққид метавонад ва ҳақдор аст як асари комилро аз рӯи усулҳои таҳқиқи интиқодӣ зери назар қарор дӣҳад, бо сабки ба ҳудааш хос ва истифода аз дастурҳои ҳачвнигорӣ нуқсонҳои шаклӣ ва мундариҷавии онро ошкор созад. Ин гуна нақиза арзише ба афкори интиқоди зам ҳоҳад қард, ки ба пешрафти адабиёт, албатт, мусоидат мекунад.

Дар баробари таъйини вазифа ва ҳадафи нақизаи нақди адабӣ шарти дигари муҳимро низ бояд ёдрас қард. Дар нақиза ду унсури муҳим ҳаст: яке маншаъи эчод, дигаре маншаъи исбот. Манижаъи эчод бояд воқеӣ ва бодалел бошад. Он вақт маншаъи исбот низ воқеӣ ва сӯбит ба назар меояд. Агар мунаққид ин шартро риоя нақунад ҳарфаш бечо, бедалел ва событнашуда монда, ҳудаш маншаи истеҳзо ва таъмасхур қарор ҳоҳад гирифт.

Дар адабиёти имрӯз расм ҷудааст, ки аввал мунаққид пораэро аз асари нақзашаванда иқтибос кунад ва баъд ба он нақиза бандад. Ин амал низ дуруст аст, яъне далели воқеист дар тақвияти сухани мунаққиз. Мунаққиз бо зикри пораи номатлуб ҳуд ба ифши сурат ва сирати музҳики он осор Мепардозад, ки ин амал таъсири сухани ўро меафзояд.

Ҳангоми эчоди нақизаи нақди адабӣ муаллиф бояд ҳусну кубҳи асари мавриди назарашро комилан фаро гирад. Он асарро ҳам аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа ва ҳам шаклу услуб хуб қазоват кунад. Ба ифодаи дигар, «ба мушоҳидаву мулоҳиза ва дарку фаҳмиши «мағзи доҳилии» асари нақизашаванда, ба

мустақамй ва каму костй, ба дурустй ва ё нодурустии асосхой мундариҷавиу шаклй, мавзӯю тоя ва поэтикаи ҳам асар ва ҳам лабораторияи эҷодии нависанда ҳаққонӣ сарфаҳм рафтан ва ба онҳо росту дуруст ва ҳаққониву мушаххас даҳолат намудан ва баҳо додан ва монанди онҳо сабабгори дурустй ва ё нодурустии эҷоди нақизаи танқиди адабӣ мегарданд» (С.Табаров, саҳ. 198).

Нақизаи нақди адабӣ сабку салиқаи хос дорад, хусусияти музҳик тарзу тариқи хоси гуфтугӯи истеҳзоомезро барои нақиза ба роҳ андохтааст. Ин хусусият созмони сарфию наҳвии нақизаро тарҳ медиҳад ва риояти он аз ҷониби мунаққид шарти бебадал аст. Шеваи малеҳ ва лаҳни обдори пуристеҳзову ботамасхур хоси нақиза аст, ки қурби онро меафзояд. Махсусан нақизаи нақди адабӣ ҳеч гуна дагалбаёнӣ ва ё шевави зӯргӯиву худписандонаро намеписандад. Назари воқеъбинона ва бархурдории комил аз бурдубоҳти асари мавриди назари мунаққиз сабаб мешавад, ки фикри интиқодии ўарзиш пайдо қунад. Агар ин амал ҳӯрдагирона ва ноогоҳона анҷом гирад, худи муаллиф боиси маломат ва сарзаниш мегардад ва эътибори суханаш низ аз байн ҳоҳад рафт.

БА ЧОИ ОХИРСУХАН

Сұхбати мо аз боби нақд ба поён расид. Мо гуфтугүйі судманде доштем аз таърихи пайдоиши андешаҳои адабй, қараёни инкишофи назарияи нақди адабй ва масоили ба он анлоқаманд. Шояд маълумоти мо дар ин боб то ҳадде маҳдуд буд. Вале ба ҳар ҳол андешаҳои назарӣ дар заминаи маводи адабиёти пешрафтаи дунё, аз ҷумла адабиёти тоҷик матраҳ гардид. Таҳлилҳо ва таҷзияҳои мо фақат бар аҳкоми иҷтимоӣ такя надошт, балки ҳунар ва мояи асосии он безаволиву судмандӣ аз нигоҳи мо арзиши бунёдӣ дошт.

Ҷаҳоне, ки ба нисбият ва тасаввур асос ёфтааст, ба андешаҳои адабй, маҳсусан дастурҳои интиқодӣ низ дasti таҳрир медарорад. Мо ҳанӯз натиҷаи асафбори дasti таҳрири идеоложии замони шӯравиро дар ҳунар яксӯ нагузоштаем. Ин дастурҳо ҳанӯз муҳаррики афкори интиқодӣ дар муҳити адабии мо ҳастанд. Вале адабиёт, аз ҷумла илми омӯзиш ва арзёбии он – нақди адабй дар пояҳои устувор аст, ки ҳар боде набояд онро биларzonад ё барканад. Ин пояҳоро адибон ва мунаққидони содик, ки арзишҳои маънавии умунибашариро азиз шинохтаанд, устувор медоранд. Мояи илмии андешаҳои Арастуи юнонӣ ба ин далел то имрӯз ба мо ғизо медиҳад. Дастурҳои назарию амалии Шамси Қайси Розӣ маҳз ба ҳамин сабаб то замони мо ҳамчунон арзишманд ва корсоз бокӣ мемонанд. Маҳз ба ҳамин далел мо ба таҷрибаи Сент Бёв рӯ меоварем, Белинскийро қадр мекунем.

Дарё раҳнамои одил, ҳақ ва беминнат аст. Пас мебояд аз паси он роҳ гирифт. Ба ганчи хазинаи афкори адабии башар роҳ ёфт. Ин кори душвор, вале судмандро бояд, ки имрӯз анҷом дод, вагарна фардо дер ҳоҳад шуд.

Ёддошт

1. «Фанни шеър». – Душанбе, 1985
2. Атоулло Маҳмуди Ҳусайнӣ. Бадоев-ус-саноеъ. Бо сарсухан, тавзехот ва таҳрири Р. Мусулмонқулов. – Душанбе, 1977
3. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. – М. 1963
4. Рашиди Ватвот. Сади волшебство. – М., 1985
5. Абулхусайн Зарринкуб. Накди адабӣ. – Текрон, 1354
6. Зеҳнӣ. Санъати сухан. – Душанбе. 1979
7. Поспелов. Введение в литературоведение. – М. 1976
8. Родуёнӣ. Тарҷумон—уя-балоға. – Д. – 1986
9. Тимофеев. Словарь литературоведческих терминов. – М.
- 1979
10. Шамси Қайси Рӯзӣ. «Ал-муъчам». – Душанбе, 1989
11. В.Г. Белинский Речь о критике. – Пол. Собр. Соч. Т 6. – М., 1976
12. Н.А. Туллеев. Теория литературы. – М. 1985
13. С. Саъдиев. Мазмун ва ўакли осори бадей. – Душанбе.
- 1976
14. Унсуралмаолии Кайкӯс. Қобуснома, – Душанбе, 1979
15. Р. Мусулмонқулов. Асрори сӯҳан – Душанбе, 1980
16. Р. Мусулмонқулов. Назарияи адабиёт. – Душанбе, 1990
17. Х. Шарипов. Каломи бадеъ. – Душанбе, 1991
18. С. Табаров. Асосҳои назарияи танқиди адабӣ. – Душанбе, 1999

МУНДАРИЧА

МУҚАДДИМА	3
НАҚДИ АДАБЙ ВА МОҲИЯТИ ОН	5
РАВИШҲОИ НАҚДИ АДАБЙ	19
НАҚДИ АХЛОҚӢ	21
НАҚДИ ИЧТИМОЙ	25
НАҚДИ РАВОНШИНОСӢ	32
МУШКИЛОТИ НАҚД	36
ЖАНРҲОИ НАҚДИ АДАБЙ	50
МАХСУСИЯТҲОИ ЖАНРӢ	54
АНДЕШАҲОПИРОМУНИ ЖАНРҲОИ НАҚДИ АДАБӢ	57
ТАҚРИЗ	62
МАҚОЛА	77
МУБОҲИСА	87
МУНШАОТ	95
ХУЛОСА	102
НАҚИЗА	117
БА ҶОИ ОХИРСУХАН	125
ЁДДОШТ	126

Чумъакул Ҳамроев

Асрори нақди адабӣ

Ба матбаа 08. 06. 2005. Супорида шуд. Андозаи 60x84 $\frac{1}{16}$.
Чузъи чопӣ 8. Супориши № 64. Адади нашр 500.
Нарҳаш шартномавӣ



Нашиёти «Деваштич»
ш. Душанбе, хиёбони «Дӯстии халқҳо», 47
Тел: 23-56-66, 27-61-47
E-mail: devashtich@tojikiston.com